



Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,
Шавад тира аз беҳирад рӯзгор.

ҲАҶТАНОМА АЗ 20-УМИ ИЮЛИ СОЛИ 1932 НАШР МЕШАВАД

№ 5 (12281)
4 феввали
соли 2021

ОМУЗГОР

НАШРИЯИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН www.omuzgor-gazeta.tj

► КАЛОМИ ПЕШВО

Сада - мужда аз фасли баҳор

Паёми шодбошии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати ҷашни Сада

30.01.2021, шаҳри Душанбе



Ҳамватанони азиз!

Хурду бузурги Тоҷикистонро ба ифтихори ҷашни Сада, ки яке аз ойинҳои бисёр деринаи халқи бостонии мо мебошад, самимона табрик мегӯям.

Халқи тоҷик таърих ва фарҳанги кӯҳан дошта, аз замони қадим то ба имрӯз ба ойину суннатҳои миллӣ ва арзишҳои аҷдодии худ арҷ мегузорад, барои эҳё кардани гановатманд гардонидани онҳо ва дар миёни аҳли ҷомеа густариш пайдо кардани маросиму ҷашнҳои бостонии хеш саъю талош менамояд.

Сада аз ҷумлаи ҷашнҳои бостонии мо мебошад, ки дар аҳди қадим, махсусан, замони Сомониён бо шукӯҳи шаҳомати хос истикбол мегардид ва дар даврони соҳибистиклолӣ аз нав эҳё гардида, шаш сол аст, ки дар саросари кишвар баргузор мешавад.

Дар айёми таҷлили ин ҷашн мардум шодиву хурсандӣ карда, анъанаҳои неки халқамонро такмил мебахшанд ва фарҳанги миллии тоҷиконро ба ҷаҳониён

муаррифи месозанд.

Ҷашни Сада, дарвоқеъ, таҷассуми гоҷҳои неки башардӯстона буда, мардумро ба дӯстиву бародарӣ ва заҳмату ободкорӣ даъват менамояд.

Ин ойини нек муждарасони сипарӣ шудани зимистон, наздик омадани фасли баҳор ва фарорасии Наврӯз мебошад ва тибқи тақвими халқии тоҷикӣ пас аз анҷоми чиллаи калон баргузор мешавад.

Пирӯзии рӯшноӣ бар торикӣ, гармо бар сармо ва неки бар бадӣ моҳияту фалсафаи ин ҷашнро ташкил медиҳад.

Сада, ҳамчунин, паёме аз ихтирои бузурги инсоният – оташ мебошад. Тибқи асотирҳои бостонии ориёӣ оташ аз ҷониби Хушанг – шоҳи дувуми сулолаи Пешдодиён кашф гардида, ҷашни Сада ба ин муносибат таъсис ёфтааст.

Тавлиди оташ рамзи идомаи ҳаёт мебошад, зеро он яке аз ҷаҳор унсӯри офариниши ҳастӣ дар радифи об, ҳаво ва хок махсуб меёбад.

Абулқосими Фирдавӣ дар

“Шоҳнома”-и безаволи худ бо муҳаббат ва гурури ватандӯстона аз бузургӣ ва бостонӣ будани ин ойини ниёкон сухан гуфта, онро намунаи олии суннати пешиниён донистааст.

Дар пайравии ин шоири бузурги меҳанпараст адибони асрҳои баъдӣ манзалати онро ҳамчун ойини неки аз аҷдодамон меросмонда ситоиш кардаанд ва дар пойдории ин ҷашни бостонӣ саҳми ватандӯстона гузоштаанд.

Воқеан, ҷашни Сада рӯзи арҷгузорӣ ва иззату эҳтиром ниҳодан ба нуру гармӣ, рӯ овардан ба равшанӣ, рамзи меҳру муҳаббат ва дӯстиву рафоқат мебошад.

Дар ин айём аз рӯи хирад амал кардан, хайру саховат намудан, ба аёлати беморону наздикон рафтан ва либоси идона пӯшидан аз ҷумлаи ойинҳои неки ин ҷашн ба ҳисоб меравад.

Сада, ки панҷоҳ рӯзи панҷоҳ шаб то Наврӯз фаро мерасад, ҳамчун пайки наврӯзӣ марди деҳқонро аз наздик омадани баҳор ва оғози мавсими кишту қору дигар қорҳои саҳроӣ хабардор месозад.

Сада моҳиятан ҷашни кишоварзон буда, ба марди деҳқон аз наздик шудани фасли баҳору оғози қорҳои саҳро хабар медиҳад ва аҳли заҳматро ба андешаи давраи нави кишоварзӣ ва боғдорӣ ҳидоят менамояд.

Марди кишоварз бо нияти нек ба фасли баҳор тайёри мебинад ва тибқи таомули аҷдодӣ ҳокимтар гулхани ҷашни Садаро бо умеди ҳосили фаровон ба замин мелошад.

Маҳз дар ҳамин айём деҳқонон тухми хушсифати зироатҳоро захира карда, мошинолоту

таҷҳизот ва дигар асбобу олооти кишоварзиро ба кишти баҳорӣ омода месозанд, ҷўйбору заҳкашҳо, яъне иншооти обёриро тоза карда, нақшаи киштукор, бунёди боғу тоқзор ва дигар қорҳои баҳориро тарҳрезӣ мекунанд.

Ин айём беҳтарин фурсат барои тоза кардани дарахтони боғҳои кӯҳна ва омода намудани ниҳолу қаламҷаҳо барои бунёди боғҳои нав мебошад.

Бовар дорам, ки кишоварзони асили мо ба қорҳои баҳорӣ имсол низ сари вақт оғоз менамоянд, заминаи мустаҳкамӣ рӯёнидани ҳосили баланди зироатҳоро мегузоранд ва ҷиҳати боз ҳам беҳтар таъмин намудани мардуми мамлакат бо озуқаворӣ саъю кӯшиш менамоянд.

Дар натиҷаи заҳмати софдилонаи кишоварзон, ки соли гузашта анҷом доданд, имрӯз фаровонии маҳсулот дар бозорҳо ва файзу баракати дастархони сокинони кишвар таъмин аст.

Хусусан, имсол, ки тибқи пешгӯии мутахассисону қоршиносон ва таҳлилҳои сомонҳои бонуфузи байналмилалӣ, соли вазинону душвор меояд, кишоварзони мо бояд аз соли гузашта низ беҳтар заҳмат кашида, ҳарчи бештар маҳсулоти ғизоӣ истеҳсол намоянд.

Яке аз анъанаҳои ҷашни Сада, ки солҳои охир ба вучуд омадааст, ташкил кардани намоишу фурӯши ниҳолҳои мевадиҳандаву сояфкан ва ороишӣ ба шумор меравад.

Деҳқонону боғдорони мо бояд ин рӯзҳоро самаранок истифода бурда, ба мардум ниҳолҳои беҳтарину серҳосил ва тухмиҳои аълосифатро пешкаш гардонанд ва бо ҳамин роҳ хифзи амния-

ти озуқаворӣ мамлакат, рушди соҳаи кишоварзӣ ва ободии Ватани маҳбубамон, саҳми муносиби худро гузоранд.

Ҳамчунин, таъкид месозам, ки бо истифода аз ҳар рӯзи мусоиди ин айём мардум бояд ба тозаву озода кардани хонаву кошоно ва маҳалли зисти худ машғул бошанд, қорҳои обдониро вусъат диҳанд ва ба истикболи ҷашни бузурги миллиамон – Наврӯз кӯчаву хиёбонҳо ва шаҳру деҳотро ободу зебо гардонанд.

Бовар дорам, ки ин қорҳои хайри ободонӣ ба як амали доимӣ ва маъмулии мардуми озодаву созандаи мо табдил меёбад.

Қобили зикри хос аст, ки ҷашни Сада дар баробари Наврӯз, Тиргон ва Меҳргон яке аз унсурҳои муҳимтарини ҳастиву ҳувиҷати мо – тоҷикон маҳсуб ёфта, гиромидошти он аз ҷумлаи роҳҳои муассири тақвияту густариши ҳештаншиносиву ҳудодоҳии миллӣ мебошад.

Умри дубора бахшидан ба маросиму ҷашнҳои бостонии ориёӣ ва оммавӣ намудани онҳо, хусусан, дар шароити ҷаҳонишавӣ ва таҳҷуми фарҳангиву маънавий қори бисёр муҳим ба ҳисоб меравад.

Ҷашни бостонии Садаро дар соли барои ҳар яке мо таърихӣ – сисолагии истиклолу озодии Ватани маҳбубамон бори дигар ба қулли ҳамдиёрони гиромӣ самимона табрик гуфта, ба ҳар як хонадони мамлакат, пеш аз ҳама, сихатмандиву хушҳолӣ, бахту саодат, иқболи нек ва файзу баракат орзу менамоям.

Ҷашни Сада муборак бошад, ҳамватанони азиз!

President.tj

• ДАР ИН ШУМОРА: •

Варзишгарон ватанпарварони асилтаринанд!

саҳ. 3

Фурӯғи эҷоди омӯзгорони пойтахт

саҳ. 4

Омодагӣ ба олимпиада

саҳ. 6

Барнома иҷро нашуд. Чаро?

саҳ. 7

Аз танқиду таҳқир то таҳриру такмил

саҳ. 8

Солимии психикии наврасон ва аҳамияти он

саҳ. 11

Ҷоизадорони Нобел дар соли 2020

саҳ. 13

Китоб фурӯғбахши дунёи кӯдакон аст

саҳ. 15

ИҚДОМ

"Тоҷикон" дар ҳар хонадон

(Охираш. Аввалаш дар шумораи №3)

Накшу мақоми китоби дигари муҳиму асосӣ барои ҳар фарди миллати мо "Тоҷикон" – и Қаҳрамони Тоҷикистон Бобочон Ғафуров мебошад. Мусалламан, шоҳасари безаволи «Тоҷикон»-и таърихнигори барӯманди миллат, академик Бобочон Ғафуров чун шиносномаи воқеии таърихи Ватану миллатамон пазируфта шуда, дар парвариши ҳисси худшиносӣ ва ташаккули тафаккури таърихӣ соҳибватанон накши муассирро бар дӯш доштааст. Рохбари аввали кишвар ба «Тоҷикон» ва соҳиби он иззатмандона арҷ гузошта, бо камали ихлос афзудаанд, ки «Ин марди бузург аз осорхонаи беинтиҳои таърих осори тамаддун ва мероси фарҳангии миллати тоҷикро зарра-зарра чамъ оварда, ба риштаи таҳрир кашид, танзиму даврандӣ кард ва ба оламӣ исбот намуд, ки тоҷикон қадимтарин сокинон ва соҳибони ин марзу бум буданд ва ҳастанд». Эътирофи ин нукта баёнгари он аст, ки "бузургонро бузургон зинда мебаранд". Ҳақиқатан, ҳам фарзанди ҷоннисори миллат Эмомалӣ Раҳмон пайравӣ аз пайкору фаёлияти самарфарчоми академик Бобочон Ғафуров намуда, роҳи эҷодии хешро бо ихлос бардоштан аз осори ин пири хирад муайян сохтаанд. Ба иборати муассири Пешвои миллат: «Асарӣ «Тоҷикон», воқеан, шуълае буд, ки ба саҳифаҳои ториқу фаромӯшгаштаи таърихи миллати тоҷик равшанӣ андохта, падидаҳои худшиносӣ ифтихори миллиро ба бор овард ва ба фарзандони бедордилу фидойӣ рӯҳу мадор бахшид».

«Тоҷикон» замоне ба таълиф расид, ки низоми тоталитарӣ ҳукумат меронд, ва аз дигар сӯ, муғризон бадҳоҳои миллати тоҷик ба ҳеч ваҷҳ аз тавлиди ин китоб изҳори хушнудӣ намекарданд, балки то ҳадди имкон дар эҷоду интишори он монеа бунёд менамуданд. Наҳри «Тоҷикон»-и Бобочон Ғафуров дар даврони Шӯравӣ инқилобе бо шӯру ангезаи маънавий дар шури мардумон ангехт ва соҳибашро ҳамчун қаҳрамони миллӣ ба ҳамзамон муаррифӣ намуд.

Тазаккур бояд дод, ки Бобочон Ғафуров

дар муқаддимаи китоб чунин ишора намудаанд: "Муаллиф, бешак, ба тадқиқи муфассали ҳамаҷонибаи тамоми масъалаҳои таърихи халқи тоҷик нақӯшидааст. Асли мақсад воқеа ва ҳодисаҳои таърихи тоҷиконро бо тадқиқи проблемаҳои ҳеле муҳим, мураккаб ва баъзан мувоҳисавӣ пайвастан аст. Бисёр ҷиҳатҳои таърихи давраҳои қадимтарин, қадим ва аввали асри миёнаи тоҷикон ҳоло чунон ки бояду шояд омӯхта



нашудааст, аммо материалҳои нав ҳеле фаровонанд." Шояд ҳамин омил сабабгори навишта шудани "Тоҷикон дар оинаи таърих" шуда бошад. Зеро ба эътирофи воқеабинонаи Пешвои миллат, "Маҳз осори мондагори академик Бобочон Ғафуров пояи бунёди омӯзиши таърихи халқи тоҷикро ташкил дод. Аз ин рӯ, қорҳои нави илмӣ идомаи иқдомҳои некуи шоистаи ин муаррихи барҷаста мебошанд, ки ба муаррифии халқи тоҷик ва таърихи пурифтихори он мусоидат менамоянд."

Аз ин нуктаи назар, «Тоҷикон дар оинаи таърих»-и Пешвои миллат ҳамчун давомии мантиқии "Тоҷикон" зодаи замони истиқлолият буда, дар он таърихи пуршӯбу фарози миллатамон бо тамоми ҷузъиёти мӯшиқона ва воқеабинона ба қалам омадааст. Ин ишора ба он маъност, ки муаллиф бо омӯхтани маводи сершумори таърихӣ ба чунин натиҷа расидааст, ки давлату давлатдорӣ тоҷикон аз сулолаи Сомониён ибтидо нагирифта, балки аз ҳукмронии шоҳони асосириҷ ва нимаасотириҷи Пешводиён ва Каёниён оғоз меёбад. Дуруст аст, ки иддае

аз муҳаққиқону таърихнигори ватанӣ-хориҷӣ давраи Оли Сомонро сароғози давлату давлатдорӣ миллати куҳанбунёди тоҷикон пиндошта, аз гузаштаи пурифтихори ориётаборон сухан ба миён намебаранд. Хулосабарориҳои муҳаққиқ заминаи воқеӣ дошта, барои исботи ин андеша муаллиф ба осори бузургони пешин, аз ҷумла, «Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ, «Таърихи Табарӣ»-и Балъамӣ, «Муруҷуззаҳаб»-и Масъудӣ, «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва офаридаҳои таърихнигори замони муосир ҷӣ ватаниӣ ва ҷӣ хориҷӣ) рӯ оварда, судҳо бардоштааст. Воқеан ҳам, мавқеъгирии муаллиф онд ба ин масъала комилан бунёди буда, соҳибназаронро мешояд, ки сари ин мавзӯи муҳим жарфтар мулоҳиза кунанд.

Бино ба фармуаи Пешвои миллат, «баъзе муаррихони тавонои асрҳои XIX–XX – и Ғарбу Шарқ ин давраро чун давраи «тамаддуни асосириҷ» қаламдод намуда, ба воқеияти подшоҳии сулолаи Пешводиён шубҳадоранд ва ба маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ ва осори фарҳангии бахшида ба ин давра, аз ҷумла, «Авесто»-ро чандон ба инобат намегиранд». Муаллиф ба ҳеч сурат чунин андешаҳоро намепазирад, баръақс, тарафдор ба он аст, ки замони Пешводиён бо вучуди асосириҷи нимасотириҷи шинохта шудан ҳамчун сарнавишти пешини ориётаборон дар саҳфаҳои таърихи ниёгонамон пазируфта шудаанд, дар таълиму тадريس насали имрӯзӣ ва пасояндагон ҷой додан ва омӯзонидани онро таъкид доштааст. Ин пешиниҳо ватандӯстонаи шахси аввали кишвар қобили пазириш ва моияи ифтихор буда, зиннан дар рӯҳияи худшиносӣ худогоҳӣ, ватандориву ватанхоҳӣ, дӯстдоштани марзу буми аҷдодӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои фарҳангӣ ва таърихӣ ва гиромидошти бузургони пешини тамаддунофаринамон тарбият намудани насали имрӯзу фардои миллат аз аҳамияти тарбияти таълимии хос бархурдор мебошад.

«Пайдоиш, ташаккул ва ҳувияти ҳар як халқу миллатро дар марҳилаҳои гуногуни таърих саргузашту сарнавишти он муайян месозад». Фасли дуоми «Тоҷикон дар оинаи таърих» аз ҳамаи ҷумла оғоз ёфтааст. Ҳақиқати воқеӣ он аст, ки қисмати тоҷикон

дар дарозии таърих, ба ифодаи дардолудан устод Лоик, «ҷабри таърих ягон қавм нақашадаст, ки мо» будааст. Рӯйдодҳои саҳту вазнин, куштору хунрезҳои пайдарпаи аҷнабиён сарсониву саргардониҳои тӯлониро ба сари мардуми азияткашидаи тоҷик оварда бошанд ҳам, истилоғонрон рӯҳи озодихонаи онро шикаста натавонистаанд. Аммо таърихи башар гувоҳ аст, ки тоҷик ҳеч гоҳ аз рӯи кина ва натавонбинӣ ба сӯи давлати дигар лашкар нақашадаст ва бо нияти гасбу гонат ба сарзамине даст ба ҷаҳовуз назадааст.

Шахсияти Пешвои муаззамии миллат дар тақомули ҷомеаи кунунии кишвари тоҷикон нотакрор ва муассир аст. Ҷасорату матонат, фидоқориву барозандагӣ, ҳештаншиносӣ ватандорӣ ин марди дунёи сиёсат ончунон дар зехну шуур ва қалбу дидан ҳар тоҷику тоҷикистонӣ ва фаротар аз он, ба тамоми тоҷикони ҷаҳон нуфуз касб кардааст, ки ин ифтихорофаринӣ ва шоистагӣ на ҳар фардеро даст додааст.

Ҳамагонро мебарояд, ки рафтору кирдору пиндори омӯзандаи раҳбари ҷонфидои миллатро муқаддам аз ҳар манфиати дигар доништа, онро дар тафаккури ниҳоди хеш нақш кунанд. Аз ин раҳгузар ҷой ифтихори онро дорад, ки мутолиаи «Тоҷикон дар оинаи таърих», ки аз ҳомаи ин марди ватанпараст берун омадааст, донишу заковати моро дар шинохти асолати хеш, шинохти таърихи пешини миллат, вазъи ҳозираи он ва шинохти таърихи хуҷуроти ҳаводисе имрӯзу онҷанди миллат тақвият бахшида, вазифаи ошноӣ ва раҳнамоеи беминнатро адо хоҳад намуд.

«Тоҷикон дар оинаи таърих» мондагортарин қомус ва хонданитарин китоб ба мо аз сарнавишти як миллати воҳид, аз саргузашти як қавми муаззам бо номи тоҷик хикоят мекунад. Ва шояд рӯзе фаро ояд, ки родмарди саховатпешае бо ҳиммати фавақулодаи хеш ҷадидан ин ганҷи шойгонро интишор намуда, ба хонадони ҳар тоҷики ватанхоҳ ҳада хоҳад кард, ба мисоли фарзанди фарзонаи миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки «Тоҷикон»-и безаволи аллома Бобочон Ғафуровро такроран бо теъдоди 1600000 ба нашр расонида, ба ҳар оилаи тоҷику тоҷикистонӣ тақдим карда истодаанд.

Ҳасан ҚУРАЕВ,
устоди коллеҷи омӯзгори ба номи
Ҳосият Махсумоваи ДДОТ ба номи
Садриддин Айӣ, номзади илмҳои педагогӣ

ЧАШНИ САДА

Дар бораи чашни Сада дар осори адибону мутафаккирони тоҷику форс маълумот оварда шуда бошад ҳам, онд ба таъриху баргузори он маълумоти нисбатан камтаре то ба мо расидааст.

Анбанаҳои пайдоиши чашни Сада, ки марбут ба Хуршед ва тимсоли он оташ мебошад, ҳеле қадимӣ буда, ба замони пеш аз ориёӣ ва ҳатто аз он ҳам дуртар мерасад. Доир ба арзи ҳастӣ намудани он аввалин аҳбор дар фарҳанги гуфторӣ (шифоҳӣ), устураҳои мансӯх ишора рафта, тавассути ин ду сарчашма ба осори хаттӣ роҳ ёфтааст. Ҳеле муҳим аст, ки боварҳо ба нишонаҳои эътиқод ба Хуршеду оташ, ки сабабгори аслии ба вучуд омадани чашни Сада мебошад, то имрӯз дар байни мардумони гуногуни олам ба назар мерасад.

Дар сарчашмаҳои таърихӣ омадааст: «Чашни Сада барои эҳтиром гузоштан ба Хуршед ва оташу рӯшноӣ асос гузошт ва боиси он гардид, ки одамони қадим ба ин муқаддасот эътиқод

Эҳтиром ба хуршед

пайдо намоянд ва онҳоро ситоиш кунанд. Агар Хуршед бо нури гармии худ ва фурузонии хеш ба зиндагии одамон гармӣ ворид карда бошад, пас, оташу рӯшноӣ барои мунаввар сохтани қалби онҳо ва идомаи зиндагиашон асос гузошта, баъдҳо онҳо ба ду ҷавҳари муқаддас табдил ёфтаанд, ки дар устураҳо ҷанбаи парастии пайдо кардаанд ва баъдҳо аз ҷониби мубадон ситоиш ва ниёиш ёфтаанд. Ба таври дигар, пас аз садсолаҳо, он намои Хурмузд маҳсуб ёфта, дар оинаи зардушӣ ҷойгоҳи хос дошт ва бо усулҳои мухталиф парастии мегардид».

Дар бораи пайдоиши чашни Сада назарҳо гуногун мебошанд. Баъзе муҳаққиқон ва донишмандон онро чашни замони ориёӣ мепиндоранд ва иддаи дигар пиндории онро пеш аз даврони ориёӣҳо мебаранд. Вале ба ҳар сурат, пайдоиши чашни Сада ва устураҳои марбут ба он ба масъалаи таҷамули рӯшноӣ ва оташ вобаста

мебошад ва аз таҳаввули ташаккули қавмҳои ориёӣ дарак медиҳад, ки онҳо ин чашнро аз пешиниён гирифтанд ва пасиниён онро то рӯзгори мо расонданд. Агар аз ин нуктаи назар ба чашни Сада наздик шавем, нахуст аз ҳама моҳияти мақулаҳои хуршед, рӯшноӣ ва оташ пешин назар меоянд, ки ҳар кадомаш ба ҳаёти инсон ва табиат вобастагии хос доранд. Ба ҳамагон маълум аст, ки маҳз ба воеити Хуршед тамоми мавҷудоти олам зинда аст ва ҳаракат мекунад. Дар ин бора Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар навиштаҳои худ ишорати ҷолибе дорад, ки чунин аст: «Дар миёни қувваҳои сершумори бадӣ, дар дашту қангалҳои Оснӣ Марказӣ, ки ҷони инсонро дар азоб ва ба таҳлука меандохт, баҳусус, хушкӣ ва торикӣ бисёр зиёновар буданд. Онҳо дарёфта буданд, ки бар зидди нерӯҳои номбаршудаи бадӣ, озар ё оташ ва раъду барқ муассир буданд. Бар зидди

торикӣ бошад, Хуршед чун унсурҳои тавоно муқаддас доништа мешуд. Нисбати ҳамаи аст, ки Хуршед дар миёни наҷоди қавмҳои зиёди олами бостон ситоиш ва парастии шудааст».

Чашни Садаро дар даҳумин рӯзи моҳи баҳман (баробари 29-30 январ) баргузор мекарданд, ки аз зимистон сад рӯз (обон, озар, дай ва даҳ рӯзи баҳман) мегузашт. Ба ақидаи ориёӣҳо қадим, сармо ба авҷи баланди худ мерасид ва баъдан ҳаво тадриҷан ба самти беҳбудӣ, нармӣ ва гармӣ мерафт. Аз ин рӯ, барои он ки ба кишту кори онҳо зараре нарасад ва ҷорвоҳояшон аз сардӣ эмин бимонад, оташро ҳамчун рамзи Хурмузд меафрӯштанд, то дар он қувваҳои бадӣ сӯзанду нобуд гарданд.

Сухроб ЗОКИРОВ,
муаллими калони
кафедраи фанҳои
ҷомеашиносии ДДФСТ ба
номи Мирзо Турсунзода

ПЕШРАФТ

Бо мақсади таҳким бахшидан ва дар амал татбиқ намудани барномаи «Нигоҳубин ва васеъ намудани имконият: фароҳам овардани шароит барои имконияти баробар дар манотиқи дехоти Тоҷикистон», аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар панҷ муассисаи таълимии Ҷамоати дехоти Даханаи шаҳри Қӯлоб маркази рушди кӯдак ташкил карда шуд. Мақсад аз ин иқдоми

Таъсиси марказҳои рушди кӯдак

наку кӯдакону наврасони дехотро ба таҳсилоти томақтабӣ фаро гирифтанд аст. Бо иштироки ташаббускорон, намояндагони ташкилоти ғайридавлатии «Фонди Оғохон» ва меҳмонон дар муассисаи таълимии №34 –и дехаи Олтовуи шаҳри Қӯлоб Маркази рушди барвақтии кӯдак бо фарогирии 25 нафар мавриди ифтиҳо қарор гирифт. Дар маркази тамоми шароитҳои зарурӣ, аз қабили мизу курсии кӯдакона, бозичаҳои гуногун, воситаҳои аёни ва дидактикӣ барои таълими кӯдакон муҳайӣ карда шудааст. Хотиррасон бояд кард, ки айни ҳол дар муассисаҳои таълимии №17,18 ва 31-и Ҷамоати дехоти Дахана Маркази рушди барвақтии кӯдак таъсис дода шудааст.

Шариф АБДУЛҲАМИД,
«Омӯзгор»

► ДАР ПАРТАВИ ПАЁМ

Варзишгарон ватанпарварони асилтаринанд!

Соли 2021 барои халқи шарафманду сарбаланди тоҷик соли таърихӣ, мондагору пурифтихор аст, зеро дар ин соли фарҳунда Истиқлоли давлатии Тоҷикистон 30-сола мешавад ва ин санаи нишотбахш дар саросари мамлакат бо шуқуҳу тантана таҷлил мегардад.

Ин муборакҷашни миллат аз ҳар ҷиҳат дорои аҳамияти махсус аст. Аз ин ҷост, ки дар оғози Паёми имсолаашон ба Маҷлиси Олӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд:

«Паёми Президенти мамлакат ба мақоми олии қонунбарори кишвар дар соли барои мардуми шарифи Тоҷикистон воқеан таърихӣ-сиюмин солгарди истиқлолу озодии Ватани азизамон пешниҳод мегардад». Ва вобаста ба ин, Сарвари кишвар дар Паёми навинашон, ки онро ба ибори дигар, Паёми солҷашни Тоҷикистон метавон номид, ба муҳимтарин масоили иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурӣ дахл карда, баъзе дастовардҳои барҷастаи кишварро дар солҳои соҳибистиклолӣ ёдовар шуданд. Ватани маҳбуи мо, воқеан ҳам, дар давоми сӣ сол, ки аслан, дар назди таърих муҳлати чандон тӯлонӣ нест, дар тамоми соҳоти ҳаёт ба қомебию дастовардҳои бисоғина шарафманд гардидааст ва мавқеъ устувор кардаву неру афзудааст.

Аз ин ҷост, ки дар соли 2020 мамлакат имтиҳони сахту сангини зиндагиро сарбаландона паси сар кард. Ҳамагон оғохем, ки дар соли сипаригашта бемории сироятӣ коронавирӯс ҷаҳонро ҷӣ сон ба ларза овард. Дар ин ҳусус Президенти ҷумҳурӣ дар Паём чунин иброз доштанд: «Мувофиқи арзёбии қоршиносони байналмилалӣ, чунин бӯҳрони шадиду фарогир дар сад соли охир бори аввал ба миён омада, боиси таназзули ҷидди иқтисодиёти ҷаҳон гардид». Чун дар заминаи сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷумҳурии мо бунёд қавӣ кардааст, воқеият бори дигар собит сохт, ки дигар он метавонад ба ҳар гуна садамаю таъсирот муқовимат дошта бошад. Ин буд, ки қатъи назар аз таъсири пурзӯру манфии вабон оламгирӣ Ковид-19, дар натиҷаи амалӣ гардидани тадбирҳои таъхирнопазир аз ҷониби Ҳукумати кишвар устувории нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ таъмин гардида, дар самти бехтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳоли тамоюлҳои мусбат

нигоҳ дошта шуданд. Чунонки Президенти мухтарам иттилоъ доданд, «иқтисодиёти кишвар дар соли 2020-ум 4,5 ғоиз афзоиш ёфта, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 82,5 миллиард сомонӣ баробар гардид». Пешравиҳо ва дастовардҳои дар соли гузашта дар тамоми соҳаҳои ҳаёти мамлакат ба мушоҳида мерасанд ва соҳаи варзиш низ аз ин ҷиҳат истисно нест. Боиси ифтихори мо, аҳли варзиши кишвар, аст, ки дар Паёми имсолаашон низ Сарвари мамлакат ба соҳаи варзиш ва муҳимтарин масоили марбут ба он тавачҷуҳ зоҳир наҷмуданд ва нақши варзишро дар ҳаёти кишвар бисоғина арзёбӣ қарданд. Ба таъкиди Пешвои муаззами миллат, воқеияти замони моро бидуни рушди варзиш, тавсифу ситонии пирӯзиҳои варзишгарон ва тақмилбахшии вазъи тамрини ҷавонон наметавон ба таври фарогир пеши назар овард. Дар Паём зикр шуд, ки «солҳои охир саҳми ҷавонон дар рушди варзиш ва оммавигардонии он ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар миёни аҳли ҷомеа назаррас мебошад». Дар воқеъ, дар ҷумҳурии соҳибистиклоли мо ҷараёни рӯ овардан ба варзиш дар миёни хурду қалон ба назар мерасад ва ҳеле хушоянд аст, ки ин ҷараён сол то сол вусъат пайдо мекунад. Албатта, ба ин сиёсати мардумпарваронаи Пешвои миллат ва тадбирҳои ғамхоронаи Ҳукумати ҷумҳурӣ мусоидат карда. Чунонки Сардори давлатамон дар Паёми имсола иттилоъ доданд, «агар то соли 1991 дар мамлакат ҳамагӣ қариб ҳазор иншооти варзиш фаъолиятдошта бошад, пас соли 2020 шумораи онҳо ба 10220 расонда шуд. Яъне шумораи иншооти варзиш дар даврони соҳибистиклолӣ беш аз нӯҳ баробар зиёд гардидааст». Далели боз ҳам ҷолибу омӯзонда ва гуворон мебошад, ки танҳо дар соли 2020, ки вабон коронавирӯс ва шаронти мушкили иқтисодию молиявӣ чун дар тамоми ҷаҳон дар кишвари мо ҳам таъсиргузур буд, барои наврасону ҷавонон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат 147 иншооти варзиш бо ҳарчи 1 миллиарду 63 миллион сомонӣ сохта, ба истифода дода шудааст. Ин ҳама тадбирҳои муҳим, аз як тараф, ба ҳар ҷӣ бештар ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ҷалб гардидани доираи васеи мардум-хурду қалон мусоидат карда бошад, аз ҷониби ди-

гар, боиси ба дараҷаи муайян бехтаршавии саломатии аҳли ҷомеа гардид.

Ба ибори дигар, варзиш дар Тоҷикистон ва вусъатпазирӣ онро як неруи тавоно, як омилӣ ҷиддие дар ҷодаи мағлубсозии Ковид-19 метавон муаррифӣ қард.

Ин боз як далели раднопазирӣ аҳамияту моҳияти раванди оммавигардонии варзиш дар ҷумҳурӣ мебошад. Мо ифтихор аз он дорем, ки дар рушди варзиш ва таҳкими тарбияи ҷисмонӣ байни омма маърифатгоҳамон-Донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ Тоҷикистон ба номи С.Раҳимов ҳиссаи бисоғина дорад. Дар за-

онҳо ниёзе нест, ба ҳамагон шиносанд!

Дар Паёми имсолаи Сарвари кишвар аз тадбирҳои низ суҳан ба миён омад, ки дар мамлакат вобаста ба дастгирии варзишгарон амалӣ шудаанд. Аз ҷумла, зикр мешавад, ки «мо ба хотири ҳавасманд намудани варзишгарон соли 2015 Ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи варзиш таъсис додем, ки то имрӯз қариб 200 нафар варзишгарони ҷавон соҳиби он гардидаанд». Албатта, аҳли варзиши диёри арҷмандамон аз Сарвари мухтарамии мамлакат барои тамоми ғамхорӣ дастгириҳои ғолибонаро дар мекушанд, ки дар ҷавоб ба ин ҳама



бештар фаъолу қомеб бошанд. Боиси ифтихори мо, ки аз он 200 нафаре, ки Президенти ҷумҳурӣ ишора қарданд, аксарашон иртибот бо донишкадаи мо доранд. Ҳамчунин, аҳли варзишҳои донишкадаи тарғиби варзиш дар байни мардум, ободонии муҳити хеш ва кӯчаву хиёбонҳои пойтахт нақши шоиста доранд. Варзиш таълиғгари сулҳу ваҳдат, дӯстию рафоқат, далерию шуҷоат, ватанпарварию башардӯстӣ ва тарзи ҳаёти солим аст. Варзиш тафакқури солиро меписандад, ифтихори миллиро меафзояд. Варзиш миллатро муаррифӣ мекунад ва кишварро дар паҳнои ҷаҳон муаррифӣ менамояд. Қисмати олии бузург дорад

варзиш! Аз ин рӯ, ҷунонки дар Паёмашон ба Маҷлиси Олӣ Пешвои миллат таъкид қарданд, барои рушди варзиш дар саросари кишвари соҳибистиклоламон ҳамагон бояд ҳиссагузур бошем. Меҳоҳам дар охир иқтибосе дигар аз Паём биоварам:

«Мо минбаъд низ ба рушди соҳаи варзиш, оммавигардонии он, ташаккули тарзи ҳаёти солим ва ҷалби боз ҳам бештари ҷавонон ба ҳаёти сиёсии ҷомеа, баланд бардоштани майлу рағбати онҳо ба илмомӯзиву навоҷарӣ, дарёфту дастгирӣ қардани истеъдодҳои ҷавон ва бунёди инфрасохтори замонавии муҷаҳҳаз ба лавозимоти зарурӣ барои ҷавонон диққати аввалиндараҷа медиҳем». Ин суҳанони оғанда ба ғамхорӣ дастгирӣ барои мо, аҳли варзиш, ҳам ифтихорбахш ва ҳам масъулиятғонояд.

Шодӣ САҒАРОВ,
ректори ДТҶТ ба номи С.Раҳимов,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

► НАТИҶАГИРӢ

Масъалаҳои «Ҷамъабастии озмуноҳои ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст», «Тоҷикистон – Ватани азияти ман» дар соли 2020», «Рафти иҷроӣ қарори раиси ВМКБ, «Оид ба иҷроӣ Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи давлатии амалӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022» дар машварати васеи назди раиси вилоят мавриди муҳокима қарор гирифтанд.

Муовини раиси вилоят Назира Амирбекзода иттилоъ дод, ки дар озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» дар даври ҷумҳуриявӣ 9 нафар роҳхат гирифтанд. Хонандаи синфи 6-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11-и ноҳияи Шугнон Шохина Мабатқадамова аз рӯи номинатсияи адабиёти бачагонда сазовори ҷойи аввал ва хонандаи синфи 11-и литсейи Оғохон Шарифамо Одинамамадова аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон ҷойи сеюмро қасб кард. 7 нафари дигар бо

Имкониятҳо зиёданд, аммо...

Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мукофотҳои пулӣ қардонӣ шуданд.

Соли сипаригардида аз байни 100 нафар иштирокдорони даври вилоятӣ озмуни ҷумҳуриявӣ «Тоҷикистон – Ватани азияти ман» 35 нафар дар ҳайати се дастаи хунари маҳорати худро нишон доданд. Дастпарварони мактаби санъати ноҳияи Рӯшон аз рӯи номинатсияи сарояндагии аънаванӣ сазовори ҷойи сеюм, хунардонии ноҳияи Ишкошим аз рӯи номинатсияи навоҷандонии эстрадӣ соҳиби ҷойи панҷум ва намоёндогони ноҳияи Мурғоб дар номинатсияи аънаванӣ мақоми ифтихорӣ ва дигар иштирокдорон бо Дипломи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қардонӣ шуданд.

Дар ҳар ду озмун беш аз 3 ҳазору 133 нафар доғалаб иштирок қарда бошанд ҳам, аммо сифати баргузори озмуноҳо ва иҷроӣ

талаботи низомномаҳои озмун на дар ҳама ҳолат риё қарда шуд.

Раиси вилоят Ёдгор Файзов доир ба ташкил ва баргузори ҳар ду озмун зикр намуд, ки мутаассифона, райони шаҳру ноҳияҳои вилоят дар ҷараёни баргузори озмун ширкат наварзиданд. Навобаста аз он, ки вилоятро имрӯз бо одамони соҳибмаърифту ба дониш дар миқёси кишвар мешиносанд, вале дар ин озмун танҳо нӯҳ нафар аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ доғалаб буданду ҳалос.

Сардори раёсати маорифи вилоят Одинашо Мардов оид ба масъалаи «Рафти амалӣ шудани қарори раиси ВМКБ «Оид ба иҷроӣ Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи давлатии амалӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-

2022» қайд қард, ки айни замон дар муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳру ноҳияҳои вилоят 246 синфхонаи компютери ташкил қарда шудааст, ки дар онҳо 3120 адад компютер мавҷуд аст. Дар вилоят ба 7 хонанда 1 компютер рӯст меояд.

Соли 2020 аз ҳисоби маблағҳои худии муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ 97 компютер, 36 принтер, 34 тахтаи электронӣ ва 37 видеопројектор харидорӣ қарда шуд. Аз 313 адад муассисаи таҳсилоти умумии вилоят 69-тояшон аз тариқи модеми хурд, 2-тояш бо модемҳои Wi-Max ва Wi-Fi ба шабакаи умумиҷаҳонии интернет пайваст мебошанд. Мувофиқи маълумоти оморӣ Маркази технологияи информатсионӣ-коммуникатсионӣ шаҳру ноҳияҳои дар муассисаҳои таълимии вилоят 327 компютер ва 112 принтер ба таъмир ниёз доранд.

Ёдгор Файзов зимни муҳокимаи масъала зикр намуд, ки дар аксар маврид хонандагони муассисаҳои таълими дар ҷараёни таҳсил нузуқиҳои қор бо компютерро пурра аз худ нақарда, мактабро ҳатм мекунанд. Тавре мушоҳида мегардад, натиҷаи иштироки хонандагони муассисаҳои таълими дар олимпиадаҳо аз рӯи ин фан чандон назаррас нест. Дар ин самт мо бояд ду ҷизи асосиро ба инобат гирым. Якум, то ҷӣ андоза омӯзиши компютер хуб ба роҳ монда шудааст ва дуом ихтисоснокии омӯзгорон. Аксари омӯзгороне, ки ба таълими технологияи информатсионӣ машғуланд, ҳатто худашон ба қоидаҳои одитарини қор бо компютер сарфаҳм намеравад. Аз ҷониби дигар, тарзи ниғаҳдорӣ ва истифодаи нодурусти компютер боис ба он мегардад, ки қисмати зиёдашон баъди муддате қорношоҷам мегарданд.

Ҷ.ҚОЗИБЕКОВ,
«Омӯзгор»

▶ БАРДОШТ АЗ ПАЁМ

Дар интиҳои садаи бистум орзуи ниятҳои дерини халқи муаззаму тамаддунпарвар ва бостонгуҳари тоҷик ба воқеият табдил ёфт. Тоҷикистони азиз истиқлоли давлатӣ ба даст овард. Ин ҳодисаи фархундаи таърихӣ барои рушди кишварамон ва пешрафт дар тамоми соҳаҳо имконоти созгор муҳайё намуд.

Инак, ба соҳибистиклол гардидани тоҷикон сӣ сол сипарӣ мешавад; сӣ соли пур аз ҳодисоти гуногун, сӣ соли талошу муборизаҳо, бунёдкориву созандагӣҳо, сӣ соли шуқуфию пешрафтҳо, сӣ соли мондагору пурӯдгор. Муҳимтар аз ҳама, тоҷикон дар ин давра ба ҳаритаи сиёсии ҷаҳон чун давлати мустақилу соҳибхитёр ворид гардида, батадриҷ собит сохтанд, ки воқеан ҳам, халқи тавонону иродатманданд, дар давлатдориву кишвардориву аз ҳеч халқе камӣ надоранд, метавонанд ба ҳайси як мамлакат муҳтор дар рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ ва тақомули ҳаёти бани башар ҳиссаи сазовор бигузоранд. Дар дарозии сӣ сол тоҷикон, муҳимтар аз ҳама, барои кулли мардумони дунё чун халқи сулҳпарвару ваҳдатгаро, ҳаводори тамаддуни байналмилалӣ ва муқобили ҳама гуна ифратгароӣ муаррифӣ гардиданду шинохта шуданд. Барои ин халқи намакшинос маърифатгоини тоҷик, пеш аз ҳама, аз Пешвои муаззами худ, Президенти ҷумҳурӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сипосгузору ифтихораманд аст. Паёми навбатии Сарвари кишвар ба Маҷлиси Олӣ, ки 26 январи соли 2021 ироа гардид, бори дигар собит сохт, ки Тоҷикистони маҳбуби мо тахти роҳбарии Пешвои соҳибхирату дурандешу мардумпарвараш дар ҷодаи пазируфтааш собитқадам аст ва қотъона, бо қадамҳои устувор пеш мераваду зина ба зина, марҳила ба марҳила неру-мандтар мешавад, ба қомеҳои нав ба нав муваффақ мегардад.

Пирӯзиҳои кишвар, хушбахтона, соҳаи маорифро низ қомилан фаро гирифтаанд, зеро аслан, дар сиёсати Пешвои миллат ин соҳа аз афзалият бархурдор аст. Ханӯз дар нахустсолҳои ба сари қудрат омаданашон Сарвари кишвар бо қомеҳои эътиқоду

Фурӯғи эҷоди омӯзгорони пойтахт

масъулият эълон дошта буданд, ки «ман ҳамеша дастгири аҳли маориф хоҳам буд ва барои рушди соҳаи маориф тамоми шароитро фароҳам хоҳам овард». Имрӯз ҳамагон шохидем, ки Президенти муҳтарамон сӣ сол боз ба ин изҳороти ватандӯстонаи худ содиқ мондаанд ва нуктаҳои марбут ба соҳаи маориф дар Паёми навиношон ишоратгар бар онанд, ки минбаъд низ таваҷҷуҳи Пешвои миллат ба ин соҳаи тақдирсози миллат ҳаргиз заррае қоста нахоҳад гашт. Ин суҳанони меҳрбору саршор аз эҳтироми Сарвари кишвар моро ба ин боз ҳам бештар мутмаин месозанд, ки солҳо қабул аз ин гуфта буданд:

«Ман пештар ҳам борҳо гуфтаам ва боз такрор мекунам: то замоне ки мо барои аҳли илму маориф, зиёён, онҳое, ки офарида, парваришиданда ва муҳофизи маънавият, ахлоқ ва маърифати ҷомеа ҳастанд, зиндагии сазовору шоистаеро муҳайё нақунем, мақому мартабаи онҳоро, ҷунонки мебоҷад, баланд набардорем, ба пешрафт умед бастанамон душвор аст».

Аҳли маорифи пойтахт чун тамоми алоқамандони ин соҳаи бонуфуз дар саросари кишвар аз чунин таваҷҷуҳу ғамхориҳои Пешвои миллат сипосгузору ифтихораманданд ва ҳамвора ба он меқӯшанд, ки ҷавобан ба ин ҳама фаъолияти шоистау фароғи самаровар дошта бошанд. Нишондодҳои солҳои охир бозгӯю собитгари онанд, ки аҳли маорифи шаҳри Душанбе аз ин лиҳоз ба қомеҳои назаррас ноил гардидаанд.

Дар муассисаҳои таълимии пойтахт, маҳсусан, эътибор ба тақмили сатҳу сифати тахсилоти хонандагон рӯзфазун аст ва ин бо дастури ҳидоятҳои Президенти ҷумҳурӣ бастагӣ дорад. Сардори давлат дар Паёми солҳои охир ироадошташон ба ин масъала маҳсус ишора намуда, талаб менамоянд, ки мо бояд тадриҷан сатҳи сифати таълиму тарбияро ба меъёрҳои ҷаҳонӣ мувофиқ созем. Албатта, ин кори сахлу андаке нест, вале ба кулли имконпазир. Дар Паёми имсолаи Пешвои миллат боз ҳам таъкид шуда: «Мо барои беҳтар кар-

дани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои тахсилот бояд тамоми шароити заруриро муҳайё карда, дар ин раванд масъулияти падару модар, аҳли ҷомеа ва омӯзгоронро боз ҳам баланд бардорем». Мо, аҳли маорифи пойтахти кишвар, худро масъул медонем, ки аз ин лиҳоз барои ҳамаи алоқамандони соҳаи маорифи мамлакат намунаи ибрат ва мактаби омӯзишу пайравӣ бошем ва гумон дорем, ки дар ин самт то ҷо муваффақ ҳам ҳастем. Солҳои охир сарраёсати ма-



рифӣ шаҳри Душанбе бо қалби зумрае аз омӯзгорони варзидаву соҳибтаҷриба гурӯҳҳои маҳсусе сомон додааст, ки онҳо дар таълимгоҳҳо мунтазам бо фаъолияти муаллимону роҳбарияти мактабҳо шинос мешаванд ва дар ин замина ба онҳо ёрии методии амалӣ мерасонанд, барои халли мушкилоташон талош меварзанд, маслиҳатҳо медиҳанд. Умдатарин масоиле, ки аз ҷониби гурӯҳҳо ба миён мегузоранд, дар сатҳи сарраёсати маориф ҳалли худро меёбанд. Илова бар ин, ҳоло ҳамкорӣ, таҷрибаивазқунӣ ва иртиботи маънавии омӯзгорони пойтахт хеле вусъат ёфтааст ва ҳамбаста ба ин, маҳорату малакашон сайқали тоза пазируфтааст.

Ҳамчунин, мо аз он қаноатманду ифтихорамандем, ки марҳила ба марҳила сафи омӯзгорони эҷодкорӣ пойтахт меафзояд, қобилияту маҳорати эҷодашон бештар мешавад. Маълум, ки бидуни дарки масъ-

улият, бидуни андешаву афкори тоза, бидуни маҳорату малакаи эҷодӣ, бидуни шавқу ҳавас ва меҳру муҳаббат ба пеша наметавон эҷодкору навоар буд. Агар вусъати эҷодкории омӯзгорони мо, аз як тараф, дар дарсҳои ҳамарӯзаву машғулиятҳои иловагӣ бо хонандагон ба мушоҳида расад, аз тарафи дигар, ин ҳолат дар фаъолияти онҳо вобаста ба эҷоду таҳияи китобу рисолаву мақолаҳо эҳсос карда мешавад. Агар гуём, ки имрӯз омӯзгорони пойтахтро фурӯғи

даанд. Соли дуум мешавад, ки омӯзгорони шаҳри Душанбе минбари маҳсуси ҳешро дарёфтаанд ва он маҷаллаи илмию методист бо номи «Маорифи пойтахт». Ҳар як шумораи ин маҷаллаи рангаю аз ҳар нигоҳ хушсифат теъдоди зиёди мақолаҳои омӯзгоронро фаро мегирад. Назар ба иттилои масъулини сарраёсат, танҳо дар давоми се соли охир дар нашрияҳои мамлакат наздик ба чор ҳазор (!) нигоштаи аҳли маорифи пойтахт ҷоп шудааст, ки ин ҳодисаи сурӯбахш дар таърихи маорифи шаҳр назир надорад.

Агар суҳанронҳои омӯзгорони моро дар ҳамоишу маҳфилҳои гуногун ба инобат гирем, ин теъдод боз ҳам меафзояд. Албатта, сифати таълим бо қобилияти эҷодии омӯзгорон, навоарҳои онҳо пайванди ноғусастани дорад. Мо мутмаинем, ки фурӯғи эҷоди аҳли таълиму тарбия минбаъд ба боз ҳам боло рафтани сатҳи саводу омӯзиши хонандагон мусоидат хоҳад кард.

Пирӯзии шумораи зиёди шоғирдони таълимгоҳҳои пойтахт дар озмунҳои фаннии ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ, шарқати қобилияти онҳо дар озмунҳои «Тоҷикистон – Ватани азизи ман», «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст», ғолиб омадани омӯзгори пойтахт дар озмунҳои «Муаллими соли 2020», соҳиби мақоми аввал шудани мураббии кӯдакистони пойтахт дар озмунҳои «Мураббии соли 2020» ва дахҳо чунин мисолҳои дурахшон ҳама дар маҷмӯи далели рӯшани онанд, ки аҳли маорифи пойтахт дар посух ба дастури нишондоду ҳидоятҳои Пешвои миллат, ки дар Паёмихонан ба Маҷлиси Олӣ ба миён гузошта мешаванд, фаъолиятҳои пайваста вусъат мебахшанд ва дар пешрафту шуқуфию Ватани маҳбубамон ҳиссаи сазовор гузошта, ҷашни 30-солагии Истиқлоли давлатии Тоҷикистонро бо сари баланду дастовардҳои арзишманд пешвоз мегиранд.

*Муҳаммадалӣ АЗИЗӢ,
сардори сарраёсати маорифи
шаҳри Душанбе,
доктори илмҳои педагогӣ*

Ҳамасола барои кишварамон Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ чун пайке аз ҳаёти фаъолияти мамлакат садо медиҳад. Паём ба мисли оинаи тамомнамоест, ки дар он манзараи умумии муҳимтарин руҳдодҳои мамлакат инъикос меёбад.

Паём як марҳилаи зиндагии соқинони диёри маҳбубро қамъбастанамуда, марҳилаи навиро ифтитоҳ мебахшад. Паём фаъолияти ҳамаи мо – ватандоронро ба низом медарорад ва барои амалиёти созандаи минбаъдаамон илҳому тавон мебахшад. Паём дастури фарогирест, ки ба рушди батадриҷу бомароми Ватани азизамон мусоидат менамояд, ҷодаи фардорро мунаввар месозад.

Равшантарину гуворотарин садое, ки аз Паёми имсолаи Сарвари кишвар ба гӯш мерасад, даъват ба боз ҳам ободу дилрабо, зебою шуқуфи бинму-

Истиқлоли безавол

дани Тоҷикистони озод мебошад. Мо, ҳамагон, бояд ба ин садои фараҳбахш ҷӯр бошем ва бештар аз харвақта ба ободони мамлакат қидду чаҳд намоём, зеро имсол барои аҳли диёрамон соли фархундаи таърихисту дар доираи он 30-солагии Истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҷлил мешавад. Воқеан, истиқлол Ватани моро аз ҷаҳони ноқомӣ вобастагӣ берун кашид, ба миллату муқаддасоти миллӣ қабҳаи вусъатманд бахшид, тоҷиконро чун халқи дорои таърихи қухан ва ваҳдатгарою сулҳдӯсту башарпарвар ба ҷаҳониён муаррифӣ кард ва имкон фароҳам овард, ки халқ ихтиёрдори сарнавишти худ бошад. Аллома Иқбол фармудааст:

*Худо он миллатеро сарварӣ дод,
Ки тақдираш ба дастии хеш бинвишт.
Ба он миллат сару қоре надорад,
Ки деҳқонаш барои дигарон кишт.*
Масъалаи нангу номус ва ифтихо-

ри миллӣ дар Паёми Пешвои миллат дар меҳвар қарор дорад. Дастрасӣ ба қомеҳои, ободониву рушди Ватан, сулҳу ваҳдати пайдори ҳамагонӣ, беҳдошти вазъи иқтисодию иҷтимоии мамлакат, ҳимояи марзу буми аҷодӣ аз ҳама гуна нерӯҳои нопоку таҳрибкор... вобаста аст бо нангу номус ва ифтихори миллӣ ҳар як фарзанди содику вафодори Ватан. Вақте ки аҳли кишвар муттафику ёру бародаранд, ҳама гуна монеаро дар роҳи пешрафти Ватан осон бартараф хоҳанд кард. Ифтихори ватандорӣ ва тақдими дӯстию ваҳдат, маҳсусан, дар замони мо сифатҳои бағоят муҳими ҳар шаҳрванд ба шумор мераванд. Зеро ҷаҳони имрӯза ба бисёр мушкилоти сангин, аз ҷумла, ба макру хиёли террористону экстремистон, нерӯҳои иртиқониву ҷаҳолатпеша печидааст. Вобаста ба ин, Пешвои миллат дар Паём ба ҳамагон хушдор доданд, ки «пайравони созмонҳои террористи-

ву экстремистӣ барои ноором сохтани вазъият дар ҷомеа ва тафриқандозиву барангехтани низоъҳои диниву мазҳабӣ кӯшиш карда, барои гумроҳ сохтани соқинони мамлакат, баҳусус, қанонон ва ба созмонҳои манъшуда қалб намудани онҳо аз шабақаҳои интернетӣ васеъ истифода мебаранд». Ин таъкиди Президенти ҷумҳурӣ бунёди воқеӣ дорад ва маҳсусан, аҳли маорифи мамлакатро мебоҷад, ки масъалаи мазкурро ҳамеша дар мадди назар дошта бошанд. Пеш аз ҳама, дар таълимгоҳҳо бояд тарбияи ифтихори миллӣ ва ватандӯстиро дар сатҳи баланд ба роҳ монд. Ҷорбинҳои дар ин мавзӯ дар муассисаҳои таълимӣ бояд муассиро ҳадафгир ва пурдалелу самаровар бошанд. Имсол Истиқлоли давлатии Тоҷикистон сисола мешавад. Дар рӯҳияи хифзи истиқлоли Ватан ва мусоидат ба рушду ободони диёри маҳбуб тарбия қардани насли наврас муҳимтарин ҳадаф ва вазифаи тамоми қорамандони соҳаи маориф бояд бошад.

*Амирхон ГАДОЕВ,
ҷонишини директори
мактаби №90-и ноҳияи Сино*

АФКОР

Солҳои охир ҳаракатҳои иртиқӣ, ифротгарӣ ва динию мазҳабӣ бо амалҳои ғайриинсонӣ ва кирдорҳои разилона авзои сиёсии сайёра ноором карда, ҳаёти осоиштаи мардумро зери хатар гузоштанӣ мешаванд.

Терроризм чун рӯйдоди хавфнокӣ замони муосир, ки бо шаклҳои муҳталиф доман паҳн мекунад, ҳамсафари доимии одамон гаштааст. Ҳамлаҳои террористӣ хисороти зиёде чонӣ оварда, ба ҷомеаи инсонӣ дар баробари такмили фишору ҳамлаҳои психологӣ, инчунин, хисороти моливу маънавиро дар пай дошта, барқарорӣ он аксар вақт барои одамон имконнопазир мегардад.

Яке аз сабабҳои асосии пайдоиши терроризм дур мондани ҷавонон аз таълиму тарбия мебошад. Таҳлилҳо нишон доданд, аксари нафароне, ки ба гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ шомил меша-

Аз мукофоти амал Ғофил машав!

ванд, шахсони бесавод ва содалавҳ мебошанд. Дар натиҷаи надоштани ҷаҳонбинӣ ва донишу зиракии сиёсӣ онҳо ба доми террористон меафтад.

Инсоният дар симон терроризми байналмилалӣ бо душмани бераҳму шафқат ва макқоре рӯ ба рӯ омадааст, ки тамоми меъёрҳои ахлоқӣ ва арзишҳои умуминсониро поймол карда, барои расидан ба ҳадафҳои худ аз ягон ваҳшоният рӯй наметавонад.

Созмонҳои террористӣ бо истифода аз технологияҳои муосири иттилоотӣ ва бо роҳи тафсири ғарзнокӣ сарчашмаҳои динӣ дар мафкураи ҷавонони камтаҷрибаи ноогоҳ ғояҳои тундгароиро ҷой карда, онҳоро ба қатлу куштор, барҳам задани амният ва суботу оромӣ дар мамлакатҳои гуногун ташвиқ менамоянд.

Баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо даҳолати кишварҳои хориҷӣ дар Ватани азизи мо ҷанги шаҳрвандӣ сар зад. Дар ин давра гурӯҳҳои террористӣ фаъолияти таҳрибкорона ва қатлу ғоратро шуруъ намуданд. Дар он давра террористон, пеш аз ҳама, фаъолони сиёсии Тоҷикистон, олимон, табибон, шоиру нависандагон, рӯзноманигорон, хунармандон ва шахсиятҳои қоршиносии ин ҷо соҳаро террор мекарданд.

Амалҳои номатлуби террористон тариқи васоити ахбори оммаи дохил ва хориҷи кишвар намоиш ва таҳлилу баррасӣ мегардад. Дар бораи амалҳои номатлуби террористони нахзатӣ, ки солҳои 90-уми асри XX ба сари мардуми шарифи Тоҷикистон оварда буданд, филми ҳуҷҷатии «Хиёнат» дар телевизион намоиш дода шуд. Мардуми шарифи Тоҷикистон тариқи ин филми ҳуҷҷатӣ бо амалҳои нангини фашистони нахзатӣ ва хоҷагони хориҷии онҳо ошно гардиданд. Ҷавонони зақӣ ва кавиродаи Тоҷикистон ҳаргиз фирефтаи доми ин хоинонаҳо нахоҳанд гашт.

Хиёнати нахзатӣҳо дар таърихи 4-16 сентябри соли 2015 нақшаи тарҳрезӣшудаи мушаххасе буд, ки бо дасти беруна омода гардида буд.

Ҳаёт собит намудааст, ки ҳар як амали инсон подоши худро дорад. Бинобар ин, он нафароне, ки дирӯз ва имрӯз ба давлату миллат хиёнат намудаанд, подоши худро мегиранд.

Мардуми шарифу соҳибтамаддуни тоҷик сиёсати хирадмандона, дурандешона ва оқилонаи Пешвои миллатро дастгирӣ намуда, пайи иҷрои нақшаю орзую амалҳои Ватани аҷдодии худ ҳастанд.

Фарҳод ҲОТАМЗОДА,
омӯзгори мактаби №23-и
ноҳияи Айни

«Нуқсонҷӯён» нотаваббинанд

Баъзан душманони давлату миллат аз ҳар суҳанронӣ, аз ҳар маъракаи сиёсӣ, комёбӣ ва аз ҳар изҳороти шодибашх барои мардуми Тоҷикистон нуқсонҷӯӣ намуда, ба ин восита дастоварду пешрафти соҳаҳои ҳаёти ҷомеа, оромиву суботи кишварро қамарзӣш нишон доданӣ мешаванд.

Муҳолифин – «нуқсонҷӯён» ҳар ҳизро баҳона карда, аз ҳар ҳодиса ҷангома месозанд, то мардум нисбат ба сиёсати имрӯзаи давлат эътиқод накарда, ба ҷои он ба суҳанонашон бовар намоёнд. Гӯё бо омадани онҳо ба сари ҳокимият тамоми мушкилоту муаммои ҷомеа ба пуррагӣ ҳал мешуда бошад. Охир, ҳамаи мо хуб медонем, ки ҳатто пешрафтатарин кишварҳои дунё ба худ хос мушкилиҳо доранд. Дар навбати худ, дар Тоҷикистон низ мушкилоту муаммоҳои зиёде ҷой доранд. Ин воқеиятро Роҳбари давлат эътироф намуда, борҳо зикр намуданд, ки мо камбудӣ дорем, сол аз сол онҳоро баргараф ҳоҳем кард, зеро кори ҳал ношудани нест.

Дар Паёми навбатӣ Пешвои миллат бештар оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва ҷораҳои бехтар намудани шароити мардум андешаронӣ намуда, зикр карданд, ки танҳо соли 2020 300 корхонаву коргоҳҳои нави саноатӣ бо зиёда

аз 6500 ҷойи корӣ сохта, ба истифода дода шуданд: “Дар натиҷа соли гузашта шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 2274 расида, тибқи ҳадафҳои муайянгардида дар ҳафт соли оянда ба зиёда аз 3500 расонида мешавад, яъне беш аз 54 фоиз афзоиш меёбад. Соли 1991 дар кишвар ҳамагӣ 358 корхонаи саноатӣ ба қайд гирифта шуда буд”.

Дар робита ба ин масъала ва бо ҷои қор таъмин шудани қисми зиёди муҳоҷирони тоҷик, ки соли 2020 бинабар ҳодисаҳои маълум ба хориҷи кишвар ба муҳоҷират нарафтанд, онро беасос унвон намудаанд. Аммо барои онҳо харҷанд бо сад далел исбот шавад, ки Тоҷикистон дар оянда тамоми мардуми худро бо ҷои қор таъмин карда метавонад, боз ҳам бовар намекунад ва онро дурӯғу беасос меҳисобанд. Чун онҳо бо як боварӣ ва назари нек ба ояндаи ҷомеа назар намекунд ва ҳамеша камбудиро мебинанд аз нуқсонҳои ҳарф мезананд.

Ба ҳамаи мо маълум, ки сол аз сол шумораи корхонаҳо дар кишвар зиёд мешавад ва бо ин восита шумораи муайяни шаҳрвандон бо ҷои қор таъмин шуда истодаанд. Бобати масъалаи таъмини аҳолии бо қувваи барқ бошад, ҳаминро метавон гуфт, чанд сол мешавад, ки ин муаммо аз байн рафта буд. Аммо соли 2020 мутобиқи назари қоршиносон аз сабаби кам шудани бо-

ришот дар фасли зимистон ва паст шудани ҳарорати ҳаво дар тобистон, яъне об нашудани пиряхҳо НБО-ҳо ба таври зарурӣ қор накарданд. Чунин ҳолат, ба норасоии барқ оварда расонд. Дар натиҷа дар ноҳияҳо маҳдудияти барқ ба вучуд омад. Дар ин иртибот Роҳбари давлат ишора намуданд, ки аз сабаби талафоти зиёди қувваи барқ ва истифода нашудани дастгоҳҳои камхарҷи неруи барқ аз тарафи аҳолии боиси ба миён омадани мушкилоти соҳа гардид.

Пешвои миллат дар Паёми хеш зикр намуданд, ки “мо ифтихор дорем, ки Тоҷикистон, барҳам, ватани Наврӯз, Сада, Тиргон ва Мехрғон аст. Ҳар қадоме аз ин ҷашнҳо таърихи беш аз 6000 – сола дорад. Ва ин далел низ боиси ифтихори мост, ки Наврӯзи бостонӣ имрӯз ҷашни ҷаҳонӣ гардидааст”. Аммо “нуқсонҷӯён” ҳамчун як тоҷик ба ҷои ифтихор намудан аз ин таърихи куҳан ва тамаддунсоз будани гузаштагонанон ба камбудӣ ӯвора буда, дастовардҳои замони истиқлолиятро дидан намеҳоянд ва аз он ҷизе намегӯянд. Аз ин рӯ, мо ҷавонро мебадд суҳанони Пешвои миллатро сармашқи фаъолияти худ қарор дода, барои ободии Ватани азизамон боз ҳам бештар заҳмату талош намоем.

Шухрат САИДЗОДА,
устоди ДДҲБСТ

МАЗАММАТ

Носипосон маҳкум мешаванд

Тавассути шабакаҳои телевизионӣ давлатӣ филми ҳуҷҷатии «Бешарафӣ» намоиш дода шуд, ки ба зикри муаллифони он, мақсад аз таҳия ва намоиш додани ин филмнома ҳаргиз нақӯшишу таҳқири қасе нест, балки нишон додани воқеияти талхест, ки дар сарнавишти як нафар инсон нақши мудҳиш, сиёҳии шармгину покнашавандае боқӣ гузоштааст. Вакили Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Солеҳа Холмаҳмадзода ба муҳбири АМИТ «Ховар» София Шоикова дар ин робита андешаояшро чунин баён намуд:

— Дар ин филм рафтору кирдори ношоиста ва

муғризонаи узви ташкилоти экстремистӣ-террористии Ҳизби нахзати исломӣ - ТЭТ ҲНИ (мамнӯъ дар Тоҷикистон) Муҳаммадиқболи Садриддин, ки ҳоло дар хориҷа зиндагӣ мекунад, қотеъона маҳкум мегардад. Албатта, ҷомеаи Тоҷикистон, ки истиқлоли давлатӣ ва ҳадафҳои миллии худро ба даст овардааст, амалҳои ношоиставу бешарафонаи чунин ашхосро бо тамоми шаклҳо ва мавҷудияташ маҳкум намуда, дар ҳар шароит арзишҳои миллиамонро боло медонад ва аз онҳо ҳимоя менамояд.

М. Садриддин дар шабакаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла, «Фейсбук» бо «таҳлил»-ҳои кӯр-кӯрона ва чаласаводона

сарин ё он масъала суҳбат карда, бо тижмагзии хеш ошкор месозад, ки ғаразмандона ва бо супориши роҳбарияти ТЭТ ҲНИ ва ҳаммаслақонашон ин қорхоро анҷом медиҳад. Ҳол он ки, тавре аз тариқи ВАО огоҳем, худӣ ӯ ва ақрабоёнаш ба сиёҳкорӣ гурӯҳево хизбе алоқаманданд аз дасти онҳо нафарони зиёде ранҷ мебаранд ва бо ин ҳама боз бешаронаю бешарафона даҳон боз мекунаанд.

Тавре дар филми ҳуҷҷатии «Бешарафӣ» нишон дода мешавад, чандин нафар, ки ба доми фиреби ин қаллоб даромада, то имрӯз азияташро мечашанд, рафторҳои разилонаи ӯро, ки аз амалҳои террористӣ экстремистии ТЭТ ҲНИ маншаъ

мегиранд, шадидан маҳкум менамоянд. Онҳо ба мардум рӯ меоранд, ки зиракии сиёсиро аз даст надиханд ва ба бофтаҳои чунин ашхос, ки меҳоянд бо истифода аз дини мубини Исломи онҳоро барои манфиатҳои шахсии хеш истифода баранд, наафтад.

—Хушбахтона, имрӯз мо ин ҳолатҳоро дар Тоҷикистон кам мегирем, чунки аз рӯзи нахуст роҳбарияти олии ҷумҳурӣ ба неруи созандаю бунёдкори миллати худ така намуда, тамоми иқдоми некро баҳри рушди мамлакат ва мардуми он татбиқ намуда истодааст, меғӯяд вакили Маҷлиси намоёндагон Солеҳа Холмаҳмадзода.

АМИТ «Ховар»

ҶАМҚОРӢ

Тақвияти робитаҳои фарҳангӣ

Сардори раёсати маорифи вилояти Суғд Осим Каримзода сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Фаронса дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷаноби Мишел Тарран ва қорманди сафорат Лола Роже-ро ба ҳузур пазируфт.

Дар мулоқот ҷонибҳои муносибатҳои дучониба дар соҳаи маориф гуфтугӯ намуда, мақсади вохӯриро дар густариш додани самтҳои илму таълим арзёбӣ карданд. Ҳамзамон, оид ба омӯзиши забони фаронсавӣ, тарбияи кадрҳо, таҷрибаивазқунӣ, ташкили курсҳои забонмӯзӣ ва ҳамоншҳои байналмилалӣ, бехтар намудани барномаҳои муштарак таъдилу афкор сурат гирифт.

Осим Каримзода қайд кард, ки ба шарофати сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мактабу маориф сол аз сол рушд карда, сатҳи таълиму

тарбия ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. Айни ҳол зиёда аз 300 нафар хонандаи шаҳру ноҳияҳои Панҷакент ва Зафаробод ба омӯзиши забони фаронсавӣ ҷалб гардида, сатҳи омӯзиши ин забон бехтар мешавад. Номбурда аз таҷрибаи ғании омӯзиши забони олмонӣ дар вилоят, дар мисоли муассисаҳои таълимии “Гёте” ва “Сафина” ёдовар шуд.

Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Фаронса, ҷаноби Мишел Тарран баён дошт, ки забони фаронсавӣ дар қатори 6 забони байналмилалӣ ҷаҳонӣ дар Созмони Милли Муттаҳид эътироф гардида, айни ҳол наздик ба 200 миллион нафар бо ин забони нобу шево ҳарф мезананд. Забони фаронсавӣ чун забони давлатии Белгия, Швейтсария ва Люксембург доништа шудааст. Мақсади мо тақвият бахшидани забони фаронсавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба ин васи-

ла, ошноӣ пайдо кардани толибилмони тоҷик аз фарҳанги бою ғании кишвари Фаронса мебошад.

Лола Роже қайд намуд, ки феълан ҳол дар ҷумҳурӣ 60 омӯзгори забони фаронсавӣ фаъолият доранд, ки бо онҳо мунтазам семинарҳои омӯзишӣ гузаронида мешавад. Мушкилоти асосӣ дар омӯзиши забони фаронсавӣ, норасоии китобҳои дарсӣ мебошад, ки сафоратхона ин муамморро дар вақтҳои наздик ҳал мекунад. Ба гуфтаи Лола Роже зиёда кардани синфҳои омӯзиши забони фаронсавӣ дар меҳвари фаъолияти сафорати Фаронса дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

Дар охир аз ҷониби сардори раёсати маорифи вилояти Суғд ба меҳмонон ҳамчун рамзи дӯстӣ тухфаҳои хотиравӣ тақдим гардид.

Нуъмон РАҶАБЗОДА,
“Омӯзгор”

▶ СОЛҶОИ РУШДИ ФАНҶОИ ТАБИАТШИНОСӢ, ДАҚИҚ ВА РИЁЗӢ ДАР СОҶАИ ИЛМУ МАОРИФ

Омодагӣ ба олимпиада

Солҳои 2020-2040 дар ҷумҳурии мо «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон гардидааст. Аз ин иқдом натавонем ғамангирӣ накунам. Аз ин иқдом натавонем ғамангирӣ накунам. Аз ин иқдом натавонем ғамангирӣ накунам.

Маълум аст, ки ҳамаҷола дар ҷумҳурии Тоҷикистон олимпиадаҳои фанӣ аз фанҳои гуногуни таълимӣ байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ миёнаи умумӣ гузаронида мешаванд.

Манфиатҳои онҳо ба даст меоранд, ҳеле зиёд мебошанд ва мо чанде аз онҳоро таъкид мекунем:

- баланд бардоштани қобилияти зеҳнӣ ва васеъ намудани ҷаҳонбинӣ;
- баланд бардоштани фикри мантиқӣ ва маҳорати эҷодӣ;

- ҳалли як қатор масъалаҳои ҳаётиву рӯзмарра ва қобилияти дуруст истифода бурда тавонистани донишҳо дар зиндагӣ;

- зиёд шудани боварӣ ба худ ва ба даст овардани имтиёз барои дохилшавӣ ба мактабҳои олии.

Ба назари инчунин, агар пешниҳоди тағйироти зерин ба раванди олимпиада ворид гарданд, ба болоравии сатҳи сифати онҳо мусоидат мекунанд:

- ҳамаи даврҳои олимпиадаҳои фанӣ дар як рӯзи муайян ва дар як вақту соат гузаронида шаванд;

- саволу супоришҳои олимпиадаҳои фанӣ даврҳои якум, дуҷум, сеҷум ва чорумро бо ҳалли муфассал ва ҷавобҳои шор Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо тартиб диҳад;

- ба дараҷаи мураккабии масъалаҳои интихобшаванда эътибори ҷиддӣ дода шавад;

- барои махфияти саволу супоришҳо таъминнамудан дар рӯзи баргузори олимпиада, вақте ки иштирокчиён дар макони муайян ҳозир ва ворида синфхонаҳо мешаванд, супоришҳо дар сайти Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо пахш кардан лозим аст. Марказҳо, шаҳру ноҳияҳо ва вилоятҳо саволу супоришҳо вобаста ба теъдоди иштирокчиён аз сайти Маркази ҷумҳуриявии гирифта, ба иштирокчиён тақсим намоянд;

- вақти баргузори олимпиада ва давомнокии он барои тамоми ҷумҳурӣ як хел муайян карда шавад;

- ҳайати ҳакамонро ҳар шаҳру ноҳия аз омӯзгорони варзида интихоб, тафтиши корҳо ва муайянкунии ҷойҳои ифтихорӣ амалӣ карда шавад;

- баъди ҳар даври олимпиадаҳо марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳои шаҳру ноҳияҳо дар муҳлати муайян аз натиҷаи баргузори олимпиадаҳо ҳисобот ба Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо пешниҳод намоянд;

- дар даври чоруми олимпиадаҳо аз фанҳои физика масъалаҳои эксперименталӣ ва практикуми физикӣ ҷорӣ карда шаванд;

- барои ҳар чӣ бештар дарёфт кардани хонандагони болаёқат даврҳои гоибона (онлайн-олимпиадаҳо) бо ёрии шабакаи интернет байни хонандагони ҷумҳурӣ гузаронида, голибон бо мукофотҳо сарфароз гардонида шаванд;

- кумитаҳои ҷавонон ва варзиш, инчунин, ташкилоту корхонаҳо дар даври ниҳонии олимпиадаҳо иштирок намуда, хонандагони голибро бо тухфаҳо қадрдонӣ намоянд;

- ба анъана даромадаст, ки барои

иштирок дар озмун хонандагон аз дарсҳо озод карда мешаванд. Ба ин кор хотима бояд дод. Баъзе волидайн аз ин хусус шикоятдоранд, зеро хонандагон аз дигар фанҳои асосӣ бебаҳра мекунанд.

Мушкили асосӣ дар он аст, ки барои голиб шудан оё усули стандартӣ ягонае вучуд дорад? Чӣ гуна омодагӣ дид, то голибият ба даст овард?

Ба ҳама маълум аст, ки саволҳо ва супоришҳои олимпиадаҳо одатан гайристандартӣ мебошанд, яъне аз ҷиҳати дараҷаи душвориашон гуногун мебошанд ва ҳалли баъзе аз масъалаҳо дар китобҳои дарсӣ вучуд надоранд. Вале таҷрибаи нишон медиҳад, ки савол ва супоришҳои



олимпиадаҳои солҳои гузашта ба ҳамдигар каме монандӣ доранд. Яъне хонанда аз ҳалли масъала ва супоришҳои солҳои гузашта истифода бурда, омодагӣ-аш хуб мешавад.

Меҳоҳам аз ин ҷиҳат чанд пешниҳод ба омӯзгор, ки шогирдонро ба озмуни фанҳои физика омода мекунанд, ироа намоям.

- омӯзгор бояд касби худро дӯст бидорад ва аз донишҳои назариявӣ ва амалии фанҳои физика, баҳусус, аз масъалаҳои физикӣ, аз ҷумла, китобҳои физиконии машҳур В.И.Лукашик, Е.В.Иванова, А.П.Римкевич, Н.И.Голдфарб ва гайра боҳабар бошад;

- омӯзгор бояд нисбат ба хонандагон муносибати нек дошта, онҳоро мисли наздикини худ бинуморад;

- омӯзгор кӯшиш намояд, ки шогирдонро аз синфи 5 ва ё 6 ақалан 2 нафар, ки фанҳои математикаро хуб медонанд, интихоб намояд. Зеро агар шогирдро аз синфи поёний омода бикунӣ, дар олимпиадаҳои ҳамаи синфҳои иштирок менамояд ва то синфи 11 донишу малакаи зиёд азхуд мекунанд;

- хонанда бояд супоришҳои устодро дар вақташ ва бо сифати баланд иҷро намояд.

- дар тозагии кабинетҳои фанҳои физика масъул бошад ва барои тозаву озода нигоҳ доштани он сахми худро гузорад. Бо ҳамсабақонӣ худ масъулият намуда, бо навбат навабтдор шаванд. Чунин рафтор меҳру муҳаббати устодро ба шогирдон зиёд мегардонад;

- донишҳои гирифтаи худро ба ҳамсабақон ё хонандагони хурдсол фаҳмонида, дар ин самт танбалӣ накунад. Ин гуна муносибат барои рушди худаш ёрӣ мерасонад;

- падару модари хонанда низ бояд бо омӯзгор ҳамкорӣ зич дошта, аз рафти таҳлили фарзандашон пайваста пурсад ва бо суханҳои нек ба омӯзгор эҳтиром гузоранд, зеро маҳз фарзанди онҳо барои гирифтани илму дониш интихоб шудааст.

Андешаҳои онҳо, ки дар боло оварда шудаанд, дар натиҷаи фаъолияти 12 - сола, ки бевосита барои омода кардани хонандагон ба олимпиада алоқамандии зич доранд, ба даст омадаанд. Шояд мутахассисони дигар оид ба ин масъалаҳо андешаҳои худро доранд.

Ҷурабӣ БОБОҶОНОВ,
омӯзгори физикаи литсейи Донишқадаи
политехникии шаҳри Хучанд,
Аҷлочи маорифи Тоҷикистон


Алгебра дар Осӣи Миёна ба вучуд омада буд. Ин илм дар бораи ҳал ва тадқиқи муодилаҳои хаттӣ ва квадратӣ мебошад. "Алҷабр" ва "ал - муқобила" номи аввалини алгебра буда, нахустин маротиба дар корҳои математикӣ ал - Хоразмӣ истифода бурда шудааст.

Маънои асосии "ҷабр" ва "муқобила" ду амали одитарин; яке аъзои манфии муодиларо аз ҷаҳати баробарӣ ба ҷаҳати дигари он ба аломати баръакс гузаронидан бошад, дигаре аз ду ҷаҳати баробарӣ

дар алгебра истифода бурдан математики Юнони қадим Диофант (асри III то давраи IV) маълум буданд. Аммо ин чунин маъно надорад, ки Хоразмӣ ва дигар математикони тоҷик натиҷа ва истилоҳоти алгебравиро аз математики Юнони қадим қабул карда бошанд. Тадқиқотҳои солҳои охир исбот намуданд, ки пайдоиши алгебра ва истилоҳоти он кори мустақилонаи олимони тоҷик мебошад.

Дар давоми асрҳои XVII-XIX аз алгебра шоҳи нав, аз қабили алгебраи бисёрҷузъӣ ба миён омад. Риёзидонҳои Осӣи Миёна аз Хоразмӣ сар карда, ифодаҳои дуҷузъӣ ва сеҷузъӣ квадратиро ба ду гурӯҳ:

Саҳми олимони тоҷик дар рушди риёзӣ



аъзои якҷеларо партофтанд мебошад. Алгебраи Хоразмӣ дар давоми асрҳои XII-XVI дар тарҷумани лотинӣ мавриди омӯзиши аврупоӣ қарор гирифта, барои дар Ҷабр рушд ёфтани ин фанҳои бостонӣ замина гузошт. Алгебра ҳамчун қисми таркиби ҳисоб (математика) муддати тӯлонӣ инкишоф ёфт. Дар доираи илми математика ҳанӯз 4000 сол пеш боулихо, мисрихо баъдтарюнонихо, хитоихо ва хиндухои қадим ишораҳои алоҳидаро истифода бурда, масъалаҳои гуногунро ҳал менамуданд. Махсусан, дар Осӣи Миёна ин фан ҳеле рушд ёфт. Вақте ки асари Хоразмӣ "Ал-китоб ал-муҳтасар фи ал-ҳисоб, ал-ҷабр ва ал-муқобала" дар асри VII бо забони лотинӣ тарҷума мешавад, сарлаҳаи арабии он бе тағйирот мекӯнад. Ҳамин тавр, дар асри IX Хоразмӣ алгебаро аз фанҳои математика ҷудо намуда, ба он номи мувофиқ ва истилоҳи хос мегузорад. Агар поягузори алгебра ҳамчун илм олимони бузург тоҷик Муҳаммад Хоразмӣ (780-850) ҳисоб ёбад, файласуф, математик ва ситорашиносӣ дигари форсу тоҷик Гиёсуддин Абулфатҳ Умар ибни Иброҳим Хайём (18.05.1040-4.12.1123) аз он нобиғагону фарзонагони шаҳир ба шумор меравад ки ба афқору аконид ва мероси гаронбаҳои худ дар рушду тақомул ва пешрафти фарҳанги умумии инсонӣ саҳми бузург гузоштааст. Саволе ба миён меояд, ки олимони Осӣи Миёна, хусусан, Хоразмӣ маълумоти алгебравиро аз олимони қадим мамлакат қабул кардаанд? Гуфтан мумкин нест, ки Хоразмӣ мафҳумҳои алгебравиро аз математикини Ҳиндустон қабул кардааст, чунки ба хиндустониҳо ягон қоидаи амалҳо, монанди "ҷабр" ва "муқобала" маълум набуд. Қоидаҳои

сода ва мураккаб ҷудо намуда, дар асоси онҳо шаш намуди муодилаи муҳталифро ҳал намуданд. Дар ин қори захматталаб, инчунин, номи олимони тоҷик Алӣ Қушчӣ (асри XV) Баҳоваддини Омӯли ва Начмиддин Алихонро ба некӣ ёдовар шудан мумкин аст. Онҳо дар баробари пешниҳод намудани формулаҳои ҳалли муодилаҳои аз бисёрҷузъӣ дараҷаи ду тартибёфта, инчунин, муодилаҳои тартибии се ва чор тағйироти ҷиддӣ сохтаанд.

Математикони тоҷик натавонанд ба инкишофи минбаъдаи математика мадад расонданд ва шароити муҳайё намуданд, балки ҳазинаи илму ба бисёр асарҳои пурмоҳияти худ ганӣ гардонданд. Дар алгебра дохил намудани ададҳои мусбат ва манфӣ ба Қушчӣ тааллуқ дорад. Умари Хайём дар "Мушкилоти ҳисоб" ном асараш тарзи ёфтани решаи бутунро бо нишондиҳандаи дилхохи натуралий аз ададҳои бутун нишон додааст. Олимони машҳур дар асари хеш овардааст, ки y тарзи ёфтани решаҳои квадратӣ ва кубӣ хиндири (бо формулаҳои квадратӣ ва кубӣ, суммаи ададҳо така намуда) исбот намудааст. Мутаассифона, ин асари пурарзӣ то замони мо боқӣ намондааст. Аз тарафи И. Нютон барои нишондиҳандаи қасрӣ ҳосил намудани формулаи мазкур ба номи биними Нютон маълум аст. Ҳоло дар таръихи математика онро ҳамчун биними Хайём Нютон ёдовар мешаванд. Маълум мешавад, ки олимони тоҷик дар инкишофи илми математика нақши бузург бозидаанд.

Муқаддам АРБОБЗОДА,
устоди Донишгоҳи
технологии Тоҷикистон

НИГАРОНИ

Яке аз заминаҳои таъмини сифати таҳсилот ва баланд бардоштани донишҳои назариявӣ ва амалии хонандагон мустақкам намудани базаи моддӣ-ву техникӣ ва ҷиҳозонидани кабинетҳои фаннӣ дар муассисаҳои таълимӣ мебошад.

Омӯзиш ва таҳлилҳо нишон доданд, ки дар давоми солҳои 2018-2020 дар татбиқи «Барномаи давлатии таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои мучахҳази таълимӣ барои солҳои 2018-2020» муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб қисман ба кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои мучахҳази таълимӣ таъмин гардидаанд. Дар ҳусуси иҷрои барномаи мазкур, мудир бахши раёсати маорифи вилоят дар минтақаи Кӯлоб Қ. Шукурзод чунин иброд дошт: - Тибқи нақша мебоист дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб дар солҳои 2018-2020 300 адад кабинетҳои фаннӣ таъмин карда мешуд. То ин дам 67 адад кабинетҳои фаннӣ мучахҳази гардонида шудааст, ки ин 22,3% нақшаи барномаро ташкил медиҳад. Дар ноҳияҳо, аз ҷумла, Кӯлоб - 31, Восеъ - 29, Мир Сайид Али Ҳамадонӣ - 32, Фарҳор - 34, Балҷувон - 26, Ховалинг - 31, Муъминобод - 30, Ш. Шохин - 33, Темурмалик - 26 ва Данғара - 33 адад кабинетҳои фаннӣ табиатшиносӣ бояд ташкил ва мучахҳази гардонида мешуданд. Иҷрои нақша дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб 6 (19,3%), Восеъ 13 (49%), Мир Сайид Али Ҳамадонӣ 10 (31,2%), Фарҳор 3 (8,8%), Балҷувон 3 (11,5%), Ховалинг 3 (9,6%), Муъминобод 3 (9%), Ш. Шохин 9 (30%), Темурмалик 6 (23%) ва Данғара 37 (100,36%)ро ташкил медиҳад. Дар шаҳри Кӯлоб нақшаи ҷорабиниҳо ба тасвир расида, бахри иҷрои барнома ба муассисаҳои таълимии қаламрави шаҳр раван карда шудааст. Айни ҳол аз шумораи умумии 31 кабинетҳои фаннӣ, ки тибқи нақшаи умумӣ барои солҳои 2018 - 2020 муайян шудааст, то имрӯз 6 кабинетҳои таълимӣ ва озмоишгоҳҳои мучахҳази

Барнома иҷро нашуд. Чаро?

таълимӣ барқарор карда шудааст. Дар муассисаи таълимии №27 (директораш З. Ёрмадова) дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ кабинетҳои фаннҳои физика, химия, биология ва таълими меҳнат бо воситаҳои аёни мучахҳази гардонида шуданд. Ҳамчунин, ҷор адад компютер барои кабинетҳои технологияи иттилоотӣ, як адад тахтаи электронӣ бо видеопроектор ва як адад пурқувваткунандаи овоз харидорӣ шудааст. Қайд кардан бо маврид аст, ки соли 2019 дар муассисаи таълимии №1 бо дастгирии собиқ хатмкунандаи мактаб Ш. Солиев як кабинетҳои фаннӣ технологияи иттилоотӣ бо 12 адад компютер ва 1 адад тахтаи электронӣ бо видеопроектор мучахҳази гардонида шудааст. Ҳамзамон, бо дастгирии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои барномаи мазкур дар соли 2020 дар мактаби Президентии шаҳри Кӯлоб ва литсейи №1 кабинетҳои фаннӣ аз химия, биология ва физика ташкил ва таҷҳизонида шудааст. Дар моҳи майи соли ҷорӣ аз тарафи соҳибкории маҳаллӣ Н. Комилов дар муассисаи таълимии №№41, 3 кабинетҳои фаннӣ аз химия, биология ва физика бо тамоми асбобу лавозимоти ҳозиразамон мучахҳази гардонида шуда, мавриди истифода қарор дода шудааст. Мутаассифона, аз маълумотномаи шӯбаи маорифи шаҳр маълум мегардад, ки директорони чанде аз муассисаҳои таълимӣ моҳияти талаботи барномаи мазкурро то ҳол дарк накарда, нисбат ба иҷрои барнома саҳлангорӣ менамоянд. Нарасидани реактивҳои химиявӣ, асбобу васоити техникӣ дар озмоишгоҳҳо, бобати ба таври назариявӣ гузаронидани дарсҳои фаннҳои табиатшиносӣ монеа мегардад, ки ин ҳолат ба коста шудани самаранокии сифати таҳсилот оварда мерасонад. Маълум ки иҷро нагардидани барнома ба маблағгузори вобаста аст. Дар тӯли солҳои 2018 - 2020 аз тарафи мақомоти

иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб барои амалӣ намудани барномаи мазкур муассисаҳои таълимии шаҳру деҳот маблағгузори карда нашудаанд. Ҳамаи қорҳои иҷрогардида дар ин самт дар доираи маблағгузори сарикасии муассисаҳои таълимӣ ва бо ёрии

география, суруд ва математика таъсис дода шуда, бо воситаҳои муосири техникӣ мучахҳази гардонида шудаанд. Дар солҳои 2019-2020 бо маблағҳои сарикасии муассисаҳои таълимии №№2, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 20, 24, 28, 42 ва маблағгузори соҳибкории маҳаллӣ 32 адад кабинетҳои фаннӣ,

анҷом расонида шудаанд. Дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳияи Муъминобод тибқи нақша бояд 30 кабинетҳои таълимӣ аз фаннҳои дақиқ (физика, химия, биология, география, математика, технологияи информатсионӣ ва экология) таҷҳизонида мешуданд. Шӯбаи маорифи ноҳияи Муъминобод барои бехтар намудани сифати таълим ва самаранок истифода бурдани воситаҳои аёни ва техникӣ дар машғулиятҳои қорҳои назаррасеро ба анҷом расонида, дар давоми солҳои 2018 - 2020 дар муассисаҳои таълимӣ 6 кабинетҳои фаннӣ ва 3 озмоишгоҳи мучахҳази таълимӣ таъсис дода шудааст. Бо маблағгузори Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои таълимии №№ 13, 49 кабинетҳои физика, химия, биология ва технологияи информатсиониро бо таҷҳизоти ҳозиразамони техникӣ ва озмоишгоҳҳои таълимӣ таъмин намудаанд. Аз бӯчаи маҳаллӣ барои харидорӣ намудани воситаҳои навини техникӣ ба муассисаҳои таълимии ноҳия танҳо дар соли 2011 22 000 сомонӣ ҷудо шудааст халос. Аз тарафи соҳибкории маҳаллӣ Назрулло Абровов бо маблағи 15000 сомонӣ ба муассисаи таълимии №14 1 адад тахтаи электронӣ ва 10 адад компютер харидорӣ карда шудааст. Инчунин, соҳибкор Саидабров Ҷаъфаров ба маблағи 32000 сомонӣ ба муассисаи таълимии №12 воситаҳои ҳозиразамони техникӣ, аз қабилоти тахтаи электронӣ ва компютерро харидорӣ намудааст. Бо маблағгузори соҳибкории маҳаллӣ Сафар Ҷобиров дар гимназияи давлатии Боғи Ҳабиб кабинетҳои химия, биология ва физика бо воситаҳои аёнию техникӣ муосир мучахҳази гардонида шудааст. Дар муассисаҳои таълимии № 22, 24 ва 42 умуман ягон кабинетҳои ҷиҳозонидаи таълимӣ вучуд надоранд.

Шариф АБДУЛҲАМИД,
«Омӯзгор»



омӯзгорону волидайн хонандагон ба анҷом расонида шудааст.

Шӯбаи маорифи ноҳияи Данғара дар самти амалӣ намудани барномаи зикршуда дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳия қорҳои назаррасеро ба анҷом расонидааст. Тавре ки мудир шӯбаи маорифи ноҳия Б. Шарифзода қайд кард: - Дар асоси нақшаи ҷорабиниҳои тасдиқгардида қарори раиси вилояти Хатлон ва раёсати маорифи вилоят дар муассисаҳои таълимии ноҳия мучахҳази гардони 33 кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои мучахҳази таълимӣ пешбинӣ гардидааст. Аз соли 2018 то имрӯз бо ибтиқори шӯбаи маорифи назариявӣ муассисаҳои таълимӣ 37 кабинетҳои фаннӣ ба арзиши аз 30 000 то 60 000 сомонӣ таҷҳизонида шудааст. Дар соли 2018 аз ҷониби директорони муассисаҳои таълимии №№ 3, 4, 38, 12 ва литсейи тамоюли техникӣ 5 адад кабинетҳои фаннӣ аз физика, биология,

аз ҷумла, аз физика - 4, химия - 4, биология -2, география - 4, математика -3, технологияи иттилоотӣ - 3 ва суруд - 12 адад таъсис дода шуда, бо воситаҳои муосири техникӣ мучахҳази гардонида шудаанд. Айни ҳол дар назди муассисаҳои таълимии ноҳия 172 адад кабинетҳои фаннӣ аз табиатшиносӣ, технологияи иттилоотӣ ва суруд фаъолият доранд. Ҳамчунин, дар назди 33 муассисаи таълимӣ озмоишгоҳҳои мучахҳази фаннҳои химия ва физика фаъолият карда истодаанд, ки ғайри барои гузаронидани қорҳои амалӣ ва лабораторӣ омода ҳастанд. Мутаассифона, аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар самти амалӣ намудани барномаи номбурда ғайр аз гимназияи ҷумҳуриявӣ ва мактаби Президентӣ барои хонандагони болаёқат, аз бӯчаи маҳаллӣ ягон маблағ ҷудо нагардидааст. Ҳамаи қорҳои иҷрогардида дар ин самт дар доираи маблағгузори сарикасии муассисаҳои таълимӣ ба

МАСЪУЛИЯТ

Аз як даст садо наояд

Баҳри таъмини алокаи бодонӣ бо падару модарон кумитаҳои умумимактабӣ ва синфҳои волидон ташкил карда мешаванд. Ҳарчанд таълиму тарбия бештар ба оила вобастагӣ дорад, сарчашмаи асосии тарбия мактаб ба шумор меравад. Садҳо чашми шогирдон ба умеди ибрат ба сӯйи омӯзгор боз аст. Онҳо дар симои омӯзгор маслиҳатчиҳои ғамхор ва роҳбарони ҳаётии худро мебинанд. Дар мактаб асоси ахлоқи маънавий ва тарбияи меҳнатӣ гузошта мешавад. Фаъолияти меҳнатии баҷагонро тавре ташкил кардан даркор аст, ки барои инкишофи шавқу истеъдоди баҷагоният фароҳам оварад. Ин қорро танҳо хангоми ба меҳнат ҷалб намудани онҳо иҷро кардан мумкин аст. Аммо ин ҷиҳати масъаларо бисёр аз падару модарон сарфи назар мекунанд. Бархе аз онҳо баҷаҳоро ба қорҳои оилавӣ, ба худкисматрасонӣ ҷалб намуда,

фаъолияти меҳнатии онҳоро аз ҷиҳати методӣ дуруст ба роҳ монда наметавонанд, дар фарзандон малакаи дуруст ва мақсаднок тарбия намекунанд. Дар натиҷа ба меҳнат одат кардани баҷаҳо мушкил мегардад. Аксар падару модарон ба фарзандонашон бо таассуф мегӯянд: «Ту қай қорро ёд мегирӣ?» ё «Ҳамин ҳам қор шуд!» ва ғайра. Дар айни ҳол онҳо ноухдабарони фарзандонашонро аз рӯйи мақоли «Серҳаракати беҳаракат», «Дили ноҳама - узри бисёр» шарҳ доданӣ мешаванд. Барои тарбияи меҳнатии хонандагон дар оила меҳнатдӯстии падару модарон низ аҳамияти калон дорад. Баҷаҳо бояд донанд, ки волидонашон қор мекунанд ва онҳо бояд ба қадри меҳнати онҳо бирасанд. Омӯзгор омилҳои ҳалкунандаи раванди таълим ва тарбия мебошад. Маълум аст, ки яке аз усулҳои асосии тарбияи методи боваркунонӣ

аст. Агар омӯзгор, роҳбари синф ва мураббӣ дар қори тарбия баҷагон форигболӣ зоҳир намоянд, ҳеч як қори онҳо пеш нахоҳад рафт. Ба хотири боз ҳам баланд бардоштани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва омода намудани фарзандон ба ҳаёти мустақилона ва ба роҳи рост ҳидоят намудани онҳо дар ҷумҳурии мо Қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» қабул шудааст. Падару модар барои тарбияи фарзандони болиғу қобили меҳнат, фарзандон барои нигоҳубин ва таъмини падару модар масъуланд. Вазифаи волидайн ва омӯзгорон фаҳмонидани нуктаҳои қонуни мазкур аст, ки иҷрои он ба ояндаи дурахшонии оилаҳо мусоидат хоҳад кард. Муҳаббат РАСУЛОВА, омӯзгори синфҳои ибтидоӣ

КҶДАКИСТОН

Дар раванди машғулиятҳои дар муассисаҳои томактабӣ тарбияи хисси зебоипарастӣ ва дарки манзараҳои табиат ба хурдсолон муҳим буда, доираи назари хурдтараконро вусъат мебахшад. Ин масъала аз мураббӣ тақозо менамояд, ки

ҷуӣ, зебоиҳои пуштаву адирҳо ва амсоли инҳо ҷаҳонанд, ки тамоми рангубарангиҳои табиатро дар худ таҷассум мекунанд. Ба қӯдакон дар бораи ин дунё зебо соатҳо метавон харф зад. Таври мисол, ба онҳо шарҳу тавзеҳ бояд дод, ки парандагон тухм

Тарбияи зебоипарастӣ

дар худомӯзӣ бештар фаъол бошад. Шинос намудани тарбиятгирандагон бо манзараҳои дилангезу нодири табиат, ҷузъиёту тобишҳои он ва дар умум, олами рангорангу аҷоибӣ наботу ҳайвонот ва парандагон зимни машғулиятҳои расмкашӣ, саёҳат ба табиат ва шиносоӣ бо муҳити атроф сураат мегардад. Қӯдакон ба ин васила бештар амиқтар сирру асрор ва розу рамзи табиатро дарку фаҳм мекунанд. Ба мураббӣ зарур аст, ки дар дар ниҳоди тарбиятгирандагон омилҳои муҳими дарки табиат, яъне мушоҳидакориро тарбия, тақомул ва рушд бахшанд. Як дарахт (хоҳ мевадиҳанда бошад хоҳ бесамар), парвози ногаҳони паранда, бонги ҳайвоневу шилдирросзанон қорӣ шудани оби рӯд, аз вазиши бод ба рақс даромадани сабзаю себарғаҳои лаби

мегузоранд, аз тухм ҷӯҷаҳо мебароянд, ки ба модарашон монанд мебошанд. Падару модарашон ҷӯҷаҳоро дилсӯзона нигоҳубин ва парвариш мекунанд, дар нӯлашон барояшон ғизо меоранд. Аз ҳама муҳим, фарзандони худро аз ҳама гуна фалокату фочаҳо муҳофизат мекунанд. Ҳамин тавр, дар ҳусуси осмони беканор, абру борон харф зада, ба тарбиятгирандагон тавзеҳ бояд дод, ки офтоб хар сахар аз шарқ тулуғ карда, дар самти ғарб гуруб мекунад. Ҳамчунин, перомунӣ зироатҳои полезӣ, галладонагӣ ва сабзавот маълумот дода, мураббӣ шарҳ медиҳад, ки тамоми нозу неъматҳои рӯйи дастурхони одамон натиҷаи захмати деҳқон мебошад. Гулҷаҳра ҚУРБОНОВА, мураббия



▶ БАҲҶ

Аз танқиду таҳқир то таҳриру такмил

Чанд нукта ба ҷойи
муқаддима

Мутмаинам, ки ҳар як муаллифи китоби дарсӣ дар рафи китобҳои хонаи худ дар баробари китоби нашршудааш, бастан когазпорахову мусаввадаҳои онро низ маҳфуз медорад. Дар муассасаи нашриявии “Маориф” дар як уТоқи махсус ҷилдчилд бастаҳои мусаввадаҳои китобҳои дарсиву нусхаҳои шартномаву тақризҳои қайдҳои гуногун ниғаҳдорӣ мешавад. Ҳар касе, ки бо муҳтавову мазмуни ин бастаҳо шинос мешавад, ба як хулосаи сода меояд: “Раванди таҳия, ташхис ва нашри ин китоб чунин будааст...”. Дар ин роҷо, кам, хеле кам шахсоне ҳастанд, ки аз як ҷизи муҳимми дигар пай баранд: дар паси ин ҳама когазпорахову мусаввадаҳо, дар баробари меҳнату заҳмати фаровони ҷонибҳо, як ҷизи дигар – муносибати байни инсонҳо (дар симои муаллиф, муҳаррир, муқарриз, омӯзгор, хонанда) маҳфуз аст...

Дар тӯли фаъолияти кори худ ҳам муаллифи китобҳои дарсӣ (дастуру роҳнамоҳо) будаму ҳам муҳаррири расмиву муқарризи расмӣ. Ҳам шаҳди ҳар яке аз ин амалхоро борҳо таҷрибааму ҳам заҳри онҳоро. Маҳз ба ҳамаи хотир, барои ман муносибати байни инсонҳо дар чунин анвои фаъолият аз ҳама қонуни муқарриротӣ расмиву дастурҳои ғайрирасмӣ авлотар буду ҳаст...

Чараҳои арзёбии китобҳои дарсӣ аз ҷониби доираи васеи коршиносон, ки бевосита дар асоси дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президентӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли сипаригафта ба вуқӯъ пайваст, баъзе масъалаҳои муносибати байниҳамаи муқарризону муҳарриронро бо муаллифони китобҳои дарсӣ ва нозуқиҳои арзёбии китоби дарсиро дар маҷмӯъ ба миён гузошт. Мо тасмим гирифтаем, ки бо таҳлили ҳамаҷонибаи ин чараҳои дар миқдори китоби дарсӣ “Забони модарӣ” барои синфи якум (нашри охир – соли 2018) ба масъалаҳои мавриди назар равшани андозем.

Дар тӯли як соли охир (2020) ба китоби номбурда 6 тақризу хулосаи пешниҳод шуд. Тақризи ҳама хулосаҳо аз ҷиҳати ҳаҷми, услуби баёнӣ ақида, тарзи арзёбӣ ва пешниҳоду тавсияҳо аз ҳамдигар ба қуллӣ тафовут доранд. Дар баъзе аз онҳо ба камбудии норасоии китоб таъкиде нест, дар баъзеи дигар фикру мулоҳизаҳо барои беҳтар намудани сифати китоб бо лаҳни хайрхоҳонаи пешниҳод гардидаанд. Тақризу хулосаҳо низ ҳастанд, ки ба ғарзнокӣ нисбат ба бурдан душворие надоранд. Мо ба муаллифони тақризу хулосаҳо, новобаста ба лаҳни навиштору сатҳи салоҳиятмандии муаллифоншон, самимона арзи сипос менамоем, зеро аз нуктаҳои муҳимми онҳо истифода намуда, имрӯз мусаввадаҳои китоби дарсиро бо таҳриру такмили ҷиддӣ барои ҷоп таҳия намудем. Таҳрири охиринаи китоб, махсусан, дар самти интиқоми дуруст ва такмили матн ва роҳҳои баргараф сохтани норасоии он аз ҷониби мудирӣ шуъбаи адабиети бачагонаи муассасаи нашриявии “Маориф” устод Ҷура Ҳошимӣ сураф гирифт.

Омили инсонӣ дар таҳия, ташхис ва нашри китоби дарсӣ

Фазои ҳамкорӣ байни муҳаррирону муқарризон ва муаллифон

Дар чараҳои арзёбии китобҳои дарсӣ фазои гуногуни ҳамкорӣ байни муҳаррирону муқарризон ва муаллифони китобҳои дарсӣ ба мушоҳида мерасад. Маъмулан, мусаввадаи китоби дарсӣ ба Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмӣ-таълимӣ пешниҳод мегардад, аз он ҷо ба муқарризон ва коршиносони дахлдори Шӯрои миллии таҳсилот фиристода мешавад. Матни тақризу хулосаҳо ба муаллиф(он) пешниҳод мегардад. Қабул кардан/рад кардани тавсияҳои муқарризонро коршиносон бевосита ба худ муаллиф(он) вогузур мегардад. Таҳрири китоби дарсӣ метавонад бо ду роҳ сураф гирад:

1) таҳрири қаблӣ ва хулосаи коршиносони Шӯрои миллии таҳсилот ё шахсе, ки худ муаллифи китоб интиқоб кардааст;

2) таҳрир, дизайн ва ба нашр омода сохтани китоб аз ҷониби мутахассисони муассасаи нашриявии “Маориф”.

Ҳамин тарик, муносибати байниҳамаи ду ҷониб метавонад ғоибона ё рӯбарӯ (мустиқим) бошад. Дар ҳар ду ҳолат, лаҳни нигоришу гуфтор дар фароҳам сохтани фазои мусоиди ҳамкорӣ хеле муҳим аст. Мушоҳидаҳои нишон медиҳанд, ки агар муҳаррирон муқарризон, дар ҳақиқат, дорони сатҳи баланди касбият бошанд, муносибати хуби қорӣ ва ҳамдигарфаҳми ҷонибҳо таъмин мегардад. Хеле муҳим аст, ки ҳам ҷиҳатҳои мусбат ва ҳам ҷиҳатҳои манфӣи китоби дарсӣ бо далелҳои муътамад шарҳу тавзеҳ ёбанд. Ба эътибор гирифтани ин нозуқиҳои нигориши тақриз ва берун наомадан аз доираи вазифаҳои салоҳиятҳои худ аз муҳимтарин омилҳои таъмини фазои хуби қорӣ байни муқарризону муаллифон аст.

Мо, хушбахтона, ҳамаи ин нозуқиҳои ҳамкориро дар шахсият ва усули қорӣ Ҷ.Ҳошимӣ дарёфтаем.

– Азимҷон, мо аз рӯйи имконияту истеъдоди худ дар китобатон як-ду қалам кашидем, як бинед, ҳар ҷо лозим донишест, қабул кунед.

Ин аввалин сухани устод зимни мулоқоти рӯбарӯ буд. Баъдтар дидем, ки он “як-ду қалам” барои мо ҷӣ эътибор дошт! Кам саҳифае буд, ки осори “як-ду қалам”-и устод набошад! Нармини гуфтор ва табасуми ба худ ҳоси эшон ҳаргиз маънои нармрафториро ба қор надорад. Меҳоҳам барои намуна ба як байт тавачҷуҳи хонандагонро қалб кунам. Дар саҳифаи 172, дар шеъре, ки ба устод бахшида шудааст, чунин байт ҳаст (аниқтараш буд):

*Чашми моро, эй басо, бино намуд,
Оламеро ҷо ба чашми мо намуд.*

Бо андешаи нуктасанҷонаву ақли нозуқбини устод Ҷ.Ҳошимӣ, калимаи “ҷо” дар мисраи дуюм бо “во” (боз) иваз карда шуд (мазмун: Оламеро ба чашми мо боз кард). Шоҷад муҳарриру муқарризи дигар,

омӯзгори одӣ ва хонандаи хурдсол инро дарк накунад, аммо онҳое, ки аз шеъри аз санъати бадеъ огаҳанд, хоҳанд дарёфт, ки ҳамаи ин тағйирҳои бисёр назарногир маънои байтро ҷӣ андозаи баланд бардоштааст!

Муҳимтар барои мо он буд, ки далелҳои муаллифи китоби дарсиро дар мавриди рад кардани тавсияву пешниҳодҳои пазируфта метавонистанд, роҷеъ ба паҳлуҳои дигари масъала ором суҳбат мекарданд.

Ҳамин тарик, бори дигар дарк кардем, ки таъмини фазои қорӣ мусоид, ҳамдигарфаҳмӣ миёни муқарризон (муҳаррирон) ва муаллифон дар шароити қунунӣ хеле муҳим ва зарур аст.

Интиқоми матн ва роҳҳои такмили он

Мушкилии интиқоми матн, ба сифати маводи таълимӣ истифода бурдани он, дар ҷойи муносиб ва бо ҳаҷми мувофиқ ҷой додани он, барқарор намудани робитаи мантиқии мазмуни матн бо ҳадафҳои таълим ва ғайраро касе беҳтар аз муаллиф наметавонад. Ин як қорӣ пурмашққату пурмаъсулият аст.

Ҳақиқат ин аст, ки вақте адиб шеъре иншо мекунад ё ҳикоят менависад, ҳаргиз андеша намекунад, ки рӯзе ин навиштаи ӯ метавонад ба сифати маводи таълим ба китоби дарсӣ ворид шавад. Аз ҷониби дигар, қонунгузори дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи муаллифӣ ба муаллифи китоби дарсӣ иҷозат медиҳад, ки қисматҳои алоҳидаи осори бадеъ ва дигар маводи расман ҷопшударо бе иҷозати худ муаллифи асар барои ҳадафҳои таълимӣ истифода барад. Муаллифи китоби дарсӣ ҳуқуқи ихтисор кардани матн (шеър, ҳикоя, афсона...) -ро дорад, аммо худсарона наметавонад калимаҳо ва сохтори ҷумлаҳо иваз кунанд, дар сурафе ки вобаста ба ҳадафҳо ва мавзӯи таълимӣ шоҷад тағйир додани он лозим бошад. Масалан, адабиети даврони Шӯравӣ то ба имрӯз аҳамияти тарбиявию таълимии худро гум накардааст, аммо матнҳои он давра ғоҳҳои сотсиалистӣ ва умумишӯравӣ низ доранд. Агар мо аз осори пурғановати намоёндогони даврони Шӯравӣ истифода кардан хоҳем, ҷӣ бояд қорӣ?

Чанд намунаи тағйир додани матнҳои он давра ба мушоҳида расидааст. Аз ҷумла, байтӣ машҳури зерини устод М.Турсунҷадоро насли қалонсол хуб дар хотир дорам:

*Дирӯз баъди борон тиру қалон баромад,
Байроқи ленинизм партавфишон баромад.*

Ҳоло ин байтро дар шакли зерин дар адабиети таълимӣ истифода кардаанд:

*Дирӯз баъди борон тиру қалон баромад,
Байроқи навбахорон партавфишон баромад.*

Ё худ, нақароти шеъри маъруфи қӯдакони М.Миршақар (Ватанам СССР, Гулшанам СССР) ба тарзи зерин тағйир дода шудааст:

*Ман қалон мешавам,
Қаҳрамон мешавам.*

*Бар Ватани худам
Посбон мешавам.
Тоҷикистони ман!
Тоҷикистони ман!*

Гузашта аз ин, ҳам матнҳои даврони Шӯравӣ ва ҳам матнҳои замони муосир, бо вучуди он ки дар китобҳои нашрияҳои расмӣ ба таъб расида, дастраси омма гардидаанд, метавонанд аз ҳадафҳои норасоии услубӣ оғибона бошанд. Оғибона метавонем ин гуна матнҳоро дар ҳамон шакли асл (расман нашргардида) дар китоби дарсӣ ҷой диҳем? Китоби ин ё он адиб метавонад бо таъдоди 500-1000 нусха ба таъб расад, бинобар ин, ҷой доштани баъзе норасоии услубӣ ва ё қисматҳои санъати бадеъ он қадар муҳим нест. Аммо вақте ки матн дар ҳамон шакли хароб дар китоби дарсӣ ҷой дода мешавад, масъалаи ранги дигар мегардад: китоби дарсӣ барои ҳамагон аст, на барои гурӯҳи муайяни ҷомеа!

Масъалаи муҳимме, ки дар ин замина бояд баррасӣ шавад, ҷавоб додан ба ҷунин саволҳо: 1) Оғибона тақмили матн мумкин аст? 2) Қӣ масъулияти ин қорро бояд ба уҳда дошта бошад?

Таҷрибаи байналмилалӣ таҳияи китобҳои дарсӣ ва баъзе падидаҳои китобҳои дарсӣи ҷопи Тоҷикистон нишон медиҳанд, ки ба хотири таъмини ҳадафҳои таълим матнҳои адабиети классикӣ ва асарҳои фольклорӣ тақмили тағйир додан мумкин (ва зарур) аст. Аз ҷумла, баъзе достонҳои назмиро дар шакли нақли насрӣ (бо иловаҳои порҷаҳои назмӣ) овардан, услуби ҷумлаҳои ҳикоятҳои мутобиқ сохтан ба услуби муосир бо назардошти хусусиятҳои синнусолии хонандагон ба мақсад мувофиқ аст.

Аз ин рӯ, масъалаи асосӣ саволи дуюм аст: Қӣ масъулияти ин қорро бояд ба уҳда дошта бошад? На ҳамаи муаллифони китобҳои дарсӣ эҷодқоранд, бинобар ин, ҳеч қас қалон дода наметавонад, ки тақмили тағйир матн бевосита бо иштироки худ муаллифи матн, муҳаррир (муқарриз)-и касбӣ ва муаллифи китоби дарсӣ сураф гирад. Дар мисоли китоби дарсӣ «Забони модарӣ» барои синфи якум, бо ташаббуси бевоситаи устод Ҷ.Ҳошимӣ, матнҳои “Неъматӣ ҷор фасл” (Шарифи Муҳаммадӣ, с. 105) ва “Хоб дононе ё шамол?” (Азизи Азиз, с. 152) маҳз ба ҳамаи тарз тақмил дода шуданд, ки аз натиҷаи он ҳамаи ҷонибҳо қаноатманданд.

(Давом дорад)

Азим БАЙЗОВЕВ

▶ ИФТИҲОР

Ман аз ҷумлаи бонувони даврани соҳибистиклоли Тоҷикистонам, ки дар ҷодаи касби дӯстдоштаам – омӯзгорӣ қору фаъолият мекунам. Аз даврани мактабҳои наҷа ва тарзи дарс додани муаллимаам нигариста, ҳавасам меомад. Меҳостама мисли ӯ ҳарф занам, монанди ӯ либос пӯшам, мисли ӯ роҳ гардам ва ҳамеша шоғирдонам дар гирду атрофам бошанд. Имрӯз хушбахт аз онам, ки метавонам пайваста ҳеҷраи мунавварӣ қӯдакони зеборо бу-

бинамау чашмиҳоям нур бигиранду қалбама шодиву сурур. Дар нигоҳи пурмеҳри шоғирдонам ободиву озодии Тоҷикистони азизро мебинам. Хуб мебинам, ки ояндаи ҷомеа, ҳифзи Ваҳдату Истиклол ба дӯши шоғирдони мактабанд.

Ҳамвора худомӯзи мекунам, ба китобхонаҳо рафта, маҷаллаву китобҳои бадеиро дармеёбаму меҳонам, то ки ҳар рӯз ба шоғирдони худ як

маълумоти нава, байтҳои хуб ва зарбулмасалу қистонҳои аҷибро бихонам. Ҳамчун омӯзгор пайваста қӯшиш ба ҳарҷ медиҳам, ки онҳоро мисли фарзандони худам дӯст дорам дар рӯҳияи ватанпарварӣ тарбия намоям. Муаллиме, ки шоғирдарро чун фарзандаш дӯст надорад, саҳт иштибоҳ мекунад, зеро қӯдак инро дарк мекунад ба муаллим бовар намекунад. Муаллим набояд дар

вақти муносибат бо шоғирдон табассуми дурӯғин ва хандаи сохта дошта бошад. Самимияти муаллимро шоғирдон эҳсос қарда, пешқадам ва аълоҳон мешавад. Ман ҳамчун муаллим қӯшиш мекунам, ки ба шоғирдон одоби муоширати байни ҳамдигар, эҳтироми қалонсолон ва меҳру муҳаббатро биомӯзонам. Ман қӯшиш мекунам, ки дили қӯдакони ёбам, то ба ҳарфи ман гӯш қу-

нанд ва ба ман чун ба модари бофарҳангу ботамизу боҳирад бовар кунанд. Агар муаллим роҳ ба дили қӯдакро наёбад, заҳматаш беҳуда хоҳад буд.

Мусаллам аст, омӯзгор он гоҳ шарофӣ мегардад, ки ҳамаша бо волидаини шоғирдонашон дар тамос бошад. Дар навбати худ падару модарон низ муваззафанд, ки сари чанд вақт ба мактаб омада, аз ҳоли хониши фарзандашон огоҳӣ ёбанд.

Умеда ҚАЮМОВА,
омӯзгори мактаби №32,
ноҳияи Фирдавсӣ



► СОЛҶОИ РУШДИ ДЕҲОТ, САЙЁҲӢ ВА ҲУНАРҶОИ МАРДУМӢ

Чумхурии Тоҷикистон бо табиати зебову обҳову чашмаҳои мусаффоаш машҳур шудааст. Дар шинохти кишварҳову минтақаҳо донишҷӯи таърих, фарҳанг, сарватҳои табиӣ, мардум ва ҷойгиршавии ҷуғрофии ин ё он маҳал хеле муҳим мебошад.

Маълум аст, ки туризм яке аз воситаҳои даромаднокӣ бисёре аз кишварҳои дунё аст ва солҳои аз он маблагҳои зиёде ба даст меоранд. Мисоли онро метавон дар бештари кишвари дунё ва хусусан, дар баъзе минтақаҳои Аврупову Осиё, ба мисли Федератсияи Россия, Фаронса, Молдова, Ўзбекистон ва ғайра мушоҳида кард, ки солҳои аз соҳаи сайёҳӣ фоидаи калон ба даст меоранд.

Дар фарҳанг калимаи “туризм” аслан, аз

Диёре, ки ба гардун сар кашидааст



решаи латинӣ “тарн” маънаи гирифта, маънои давр задан, рафтун баргашт ва ҷарҳишро ифода мекунад.

Соҳаи туризм яке аз соҳаҳои даромадноктарини кишвари мо низ махсус мебад ва минбаъд низ бояд ба он тавачҷуҳи бештар дода шавад.

Барои мо, тоҷикон, хусусан, аҳли маориф боиси ифтихор аст, ки бо ташаббус ва иқдоми неки Президентҳои Тоҷикистон солҳои 2019-2021 Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” эълон гардидааст. Дар Паёми худ (26.01.2021) Сарвари кишвар аз раванди саноатикунонӣ, маорифу таълиму тарбия, солимӣ ҷомеаи кишвар ва дигар ҷанбаҳои ёдовар шуда, соҳаи туризм ва рушди онро хеле зарурӣ дониста, аз аҳли маориф ва дигар намоёндогони соҳаҳо тақозо карданд, ки ҳар чӣ бештар ба он тавачҷуҳ диҳем, зеро он заминаи ҳубест барои некуаҳволии мардуми кишвар ва муаррифии табиати обҳои мусаффоӣ он.

Кишварҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла, Тоҷикистон аз манотиқи таърихӣ аст, ки дорои осори маданият ва санъату маҳорат аст, ки дар аксари навиштаҷот ва таълифоти муаррихони Ғарбу Шарқ, Арабу Аҷам зикри онҳо омадааст. Кишварҳои олам, аз ҷумла, арабҳо минтақаро бештар бо номи Мовароуннаҳр мешиносанд, ки Тоҷикистон низ шомили он аст.

Дар воқеъ, агар ҳар фарде ба чашми хирад назаре ба кишвари Тоҷикистон бияндозад, ошкоро мебинад, ки дар ин ҷо ҳанӯз маконҳои кашфношуда зиёд аст. Ҳуди минтақаҳои кӯҳии кишвар бо навоҳии атрофаш дорои маконҳои, ба монанди Хучанд, Варзоб, Мастҷоҳ ҷойҳои ва макони тамаддуну осори қадимаи дунё, ба мисли Қалъаи Ҳисор, Хулбук, Истаравшан, Кӯхистони Мастҷоҳ ва шаҳри Саразми Панҷакент (таърихи 5500 - сола) мебошад, ки дар номгӯи осори қадимаи дунё ЮНЕСКО сабт гардидаанд. Бо эълон шудани солҳои 2019-2021 ҷун Соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, аҳолии ҷаҳонро бо табиати зебову обҳои мусаффо, расму оину тамаддунҳои бостонӣ худ, осори қадима ва фарҳангу ганҷинаҳои таърихиаш муаррифӣ ва ошно менамоянд.

Мирсалим РАҲМОНОВ,
омӯзгори мактаби №37,
ноҳияи Мастҷоҳ

Ҳунарҳои мардумӣ ва худшиносии миллӣ

Ҳунару ҳунармандӣ омилҳои ҳастанд, ки рӯзгори одамонро таъмин ва онҳоро хушбахт мегардонанд.

Дар доираи татбиқи иқдоми Пешвои миллат ба эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ, то имрӯз даҳҳо мактаби ҳунармандон дар шаҳру ноҳияҳои чумхуриямон ташкил шуда, фаъолият намуда истодаанд. Дар ин мактабҳо аз рӯи усули анъанавӣ миллии «устод-шогирд» шогирдон тарбия меёбанд.

Бешубҳа, хуб аст, ки хонандагон аз дастовардҳои ҷаҳони муосир бархӯрдор мегарданд, аммо фаромӯш набояд кард, ки ҳунари анъанавӣ тоҷикон аз қучо сарчашма гирифтааст ва қорҳои эҷодии ҳунармандон бо қадом технология офарида мешаванд. Гузашта аз ин, хонандагон бояд аз анъанаҳои ҳунармандии халқи

тоҷик огоҳ бошанд. Зарур аст, ки дар таълими фанҳои таҳассусӣ, аз қабили қандакорӣ, гачкорӣ, наққошӣ, кашададӯзӣ, қундалрезӣ, чакандӯзӣ, гулдӯзӣ, ҷуроббофӣ, армуғонсозӣ ва ғайра анъанаҳои миллии халқамон самаранок истифода шаванд, дар маҳалҳо ҷойҳои қорӣ зиёд мегардад. Масалан, сабадбофӣ яке аз ҳунарҳои суннатии тоҷикон аст, ки ҳимҷаҳо асосан барои сабадбофӣ истифода бурда мешаванд. Химҷаҳо аз дарахти анор, бодом гирифта мешаванд. Бехтарин химҷаҳо барои сабадбофӣ-ин химҷаҳои шулаш ва бодом аст. Яке аз ҳунари аҷдодони мо ҳунари қолинбофӣ аст. Қолинҳоро ҳунармандон асосан ҳарранга карда мебошанд. Масалан, аз рангҳои сафед, сиёҳ, сабу зард бештар истифода менамоянд. Қор намуди қолинбофӣ мавҷуд аст: порҷома, серпахта, сиёҳдег, морҷома. Риштаҳои пахтагинро ҳунармандон худашон

аз пахта тайёр менамоянд. Риштаҳои рангари дар дохили оби гарм барои ранга қардан истифода менамоянд.

Дар замони мо тарбияи ҷавонон бо назардошти таълими ҳунарҳои мардумӣ мавқеи назаррасро ишғол мекунад.

Инкишофи ҳунарҳои меъморий, қуллоғарӣ, мисгарӣ, заргарӣ, қолинбофӣ ва кашададӯзӣ ба рушди наққошӣ низ мусоидат кардааст. Ороиши либос, зардӯзию кашададӯзӣ, гулдӯзию қуртаҳои чакани халқҳои Осиёи Миёна, ҳар яке бо сабаки хос инкишоф ёфтаанд, зеро дар тӯли асрҳо ороиши сару либос (бисёртар дар қӯхистон), ҷиҳози хона ва ашёи рӯзгор, ҳуллас, аз бисоти тифл то ҷиҳози арусӣ, дар ҳуди хонадонҳо ба иҷро расонида мешуд.

Хурсандой НАИМОВА,
омӯзгори мактаби №50,
ноҳияи Сино

► ҶАМБАСТАҒӢ

Тарбия бояд фарогир бошад

Омӯзгор ва тарбия нафарест, ки бояд тамоми ҳасти худро ба шогирд бахшад. Агар аз як тараф дониш, қувва, матонат заковат ва таҷрибаи андӯхтаашро ба шогирд диҳад, аз ҷониби дигар, бояд масоили гуногуни сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро дарк намуда, дар лаҳзаҳои зарурӣ онро дар таълим ва тарбияи шогирдон мавриди истифода қарор диҳад. Дар маҷмӯъ, муаллим дар ҷодаи ҳаёт бояд ҳамеша биомӯзад, зеро маънои калимаи «омӯзгор» аз феълӣ фармоиши «омӯз» гирифта шудааст.

Омӯзгор бевосита бо шогирдон ва дар баробари ин, бо волидон онҳо саруқор дорад. Аз ин рӯ, уро зарур аст, ки чашми волидайнро

барои тарбияи фарзанд фароҳу майдони назорашро васеътар гардонад, чунки насли наврасу ҷавонони айёми истиқлол аз наслҳои солҳои 70 - 80 - уми асри гузашта ба қулӣ фарқ мекунанд. Иттилооте, ки ба ҷавонони имрӯза тавассути шабақаҳои интернету дигар воситаҳои замонавӣ пешкаш мегардад, метавонад онҳоро ба ду самт-фоюдаовар ва зиёновар равона намояд, ки ҳам ҷонбаи манфӣ ва ҳам ҷанбаи мусбати ин қабил иттилоотро нисбат ба волидон омӯзгорон бештар дарк карда метавонанд.

Қостагии тарбияи фарзанд аз беаҳамиятӣ, саҳлангорӣ, то ба серқориву бемаъсулиятӣ волидайн сарчашма мегирад. Баъзе маврид волидон аз пайи мушкилоти зиндагӣ

шуда, ба фарзанди худ диққати ҷиддӣ намедиҳанд. Дар натиҷаи беаҳамиятии онҳо боис мегардад, ки истифодаи беҳудаи шабақаҳои интернетӣ қудаконро ба роҳи нодуруст талқин менамояд ва пайомади он на танҳо ба ҳаёти шахсӣ, балки ба обрӯю эътибори оила ва шаъну шарафи миллат низ таъсири манфӣ мерасонад. Агар падару модарон аз дӯстони ихотақунандаи фарзандон, муҳити маънавии онҳо, аз машғулияте, ки ба он фарзандон банд мебошанд, бо-хабар гарданд, пас, онҳо то дараҷае дар нашъунамои менамоянд.

Вақти он аст, ки волидон аз ҳар қадами фарзанди худ огоҳ бошанд, яъне, бетарафӣ

зохир накарда, аз фаъолияти ҳарӯзаи фарзанд дар ҷустуҷӯ бошанд. Назорати ҷиддии волидайн ба ҳулуқу атвории фарзанд таъсир мерасонад ва ниҳоят, ӯ дар ҳар қадами худ масъулият ва ҷавобгариро эҳсос менамояд.

Падару модаронро зарур аст, ки мулоҳиза ва нақшаҳои фарзандонро ба инobat гиранд, аз ҳаёти наврасию ҷавонии онҳо дар қанор набошанд ва ба зехни онҳо ҷой намоянд, ки шахс бояд дар ҳама ҳолат ба қасе тақдир накарда, назари интиқодии устувор, хувият ва хисси баланди миллӣ дошта бошад.

Ғанҷина ХҶҶАЕВА,
омӯзгори синфҳои
ибтидоии мактаби №53,
ноҳияи Рӯдакӣ

► СИТОИШ

Ҳоки Ватан аз тахти Сулаймон хуштар

Тоҷикон аз шумори он миллатҳои ҳамаанд, ки марзу буми худро аз қадим хеле дӯст медоранд ва барои ҳасти он ҷоннисорӣ мекунанд. Қадимониҳои Темурмалику Шерак, Деваштичу Восеъ далели гуфтаҳои болост. Шоирӣ шинохтаи тоҷик Лоик Шералӣ ибтидои Ватанро аз гаҳвора ва шири поки модар доништааст:

**Ватан сар мешавад аз гаҳвора,
Зи шири поки аз тистони модар.**

**Ватан сар мешавад аз он тавора,
Ки онро сохта дастони модар.**

Ҳисси ватандӯстӣ ба дараҷаест, ки хоҳашро аз тахти Сулаймон ва хорашро аз лолаву райҳон хуштар медонанд:

Ҳоки Ватан аз тахти Сулаймон

хуштар,

Хори Ватан аз лолаву райҳон хуштар.

Оромиву шуқӯҳ ва шуқӯфои Ватан ба масъулиятшиносии ҳар як сокини он вобаста аст. Агар Ватан оромӣ осу-

да буда, дар саросари он сулуҳ субот ҳукмрон бошад, нозу неъмат фаровон гашта, муҳаббати мардум ба ҳамдигар меафзояд. Дар он ҷое, ки пояҳои маъ-



навиёт устувор набошад, акси ин ҳол ба миён меояд.

Муҳаббат ба Ватан асосан, дар давраи қудакӣ зоҳир шуда, минбаъд ташаккул меёбад. Инсон ба ҳар зар-

ра ҳоку ҳар қатра оби Ватан онҷунон дил мебандад, ки бе он наметавонад хушбахту бахтиёр бошад. Ҳиссиёти ватандӯстӣ худ садоқат ба Ватан, саъю кӯшиши ба нафъи вай хизмат қардан мебошад.

Маънии калимаи «Ватан» дар ашъори шоирон мавқеи хоса дорад.

Ҷунончи, дар ашъори Ҳабиб Юсуфӣ Ватан ба таври мушаххас ва образнок тасвир ёфтааст. Ватан барои ӯ ҳамчун хонаи умед ва бахшандаи бахту саодат, модари азизу меҳрубон мебошад.

Мурод аз офаридани образи ватандӯстона дар адабиёт бешубҳа, бедор қардани ҳисси ифтихори миллӣ ва муҳаббат ба марзу буми аҷдодӣ дар ниҳоди хонандагонии мактаб мебошад.

Қурбонгул ШАРИФОВА,
омӯзгори синфҳои ибтидоӣ

► ИҚДОМ

Бо мақсади таъмини фаъолияти самарабахши муассисаҳои таълимӣ ва тандурустии шаҳру деҳоти Қӯлоб дар фасли зимистон, ҷиҳати бо гармӣ таъмин намудани синфхонаҳо, утоқҳои қорӣ,

70 тонна ангишт ба шаҳри Қӯлоб

дармонгоҳҳо ва мактабу беморхонаҳо, тибқи супориши Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон 70 тонна ангишти роӣгон ба шаҳри Қӯлоб ворид гардида, дастра-

си муассисаҳои таълимӣ ва тандурустӣ гардид.

Шариф АБДУЛҲАМИД,
“Омӯзгор”

▶ ШЕВАҲОИ ДАРС

Истифодаи бозӣ дар дарси забони англисӣ

Дар мактаб аз забони англисӣ дарс меғям, аз методҳо ва тарзу усулҳои гуногун истифода мебарам, то завқи шогирдонро нисбат ба омӯзиши ин фан бедор гардонам.

Яке аз ин усулҳо гузаронидани бозӣ дар байни хонандагон, бахусус, хонандагоне, ки ба омӯзиши ин фан оғоз бахшидаанд, мебошад. Бозӣ як намуди фаъолияти зехнӣ аст, ки ба хонандагон имкон медиҳад, мустақилона аз болои худ кор карда, дониши гирифташонро сайқал диҳанд.



Ҳар як бозӣ қабули ҳулосаро ифода мекунад: чӣ бояд кард, дар асл чӣ бояд гуфт, чӣ гуна голиб омад? Хоҳиши халли ин масъалаҳо кори зехнии бозингаронро шадидтар мегардонад ва дар хонанда ҳисси кунҷқобӣ пайдо шуда, меҳонад аввалин шуда масъаларо ҳал кунад. Бозӣ дониши махсуси забоншиносиро талаб намекунад.

Мақсадҳои таълиқи технологияҳои бозӣ:

- Рушду инкишоф додани хотира, диққат, ҳаёлот, маҳорати суҳбатчӣ.
- Рушду инкишоф додани қобилияти муқоиса.
- Таълиму тарбияи ҳушмуомила ва ошкоро.
- Истироҳат – сабукии стрессҳои эмотсионалӣ, ки сабаби шиддатнокии таълими забони хоричӣ мебошанд.

Бозҳои шавқовар дар дарси забони хоричӣ:**Бале. Не. Барҳез!**

Шумо метавонед дар як вақт бо тамоми синф бозӣ кунед. Муаллим як саволро пӯшида меурсад, ки барои он натавонед ҷавоби дуруст буда метавонед. Масалан, дар дарси англисӣ хангоми гузаронидани мавзӯи “Варзиш” шумо метавонед саволҳо диҳед: - Оё ҳисоби 1:1 бурд аст? – Бале. Топори варзишӣ барои футболбозӣ аст? Не. Хонандагон саволро ҷавобро мешунаванд: агар ҷавоби дуруст “ха” бошад, пас онҳо хестанд: Агар ҷавоби дуруст “не” бошад, пас онҳо нишастанро давом медиҳанд. Чунин бозӣ ба хонандагон имконият медиҳад, маводи омӯхташударо мустақам кунанд.

Саймон меғяд «Simon says»

Бозии хеле маъмул дар ИМА дар байни хонандагони хурдсол аст. Чунин бозӣ ба барои кӯдакон дар дарси англисӣ чунон қолиб аст, ки хонандагон меҳонад вақти бештарро, ҳатто бар зарари фаъолиятҳои дигар гузаронанд.

Як шахс нақши Simonро ба уҳда гирифта, ба иштирокчиён рӯ ба рӯ мешавад. Сипас, Simon ҳукмро ба забони англисӣ меғяд ва боқимондаи супоришҳоро иҷро мекунад. Масалан: Simon says put your hand on the left shoulder of your classmate. Барои дастгир кардани бозингарон, баъзан иборати «Simon says» - ро нодида бояд гирифт. Дар ин ҳолат, шахсе, ки амалро иҷро мекунад, аз бозӣ хорич карда мешавад. Барои бозиро шавқовартар гузаронидан, шумо бояд вазифаро душвортар ва суръатро тезтар кунед ва албатта, ба муваффақият ноил мешавед.

*Гавҳар САЙФУДИНОВА,
омӯзгори забони англисии
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии
№25, шаҳри Ваҳдат*

▶ ФУРҶИ СУБҲИ ДОНОЙ КИТОБ АСТ

Бо дастури Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакат роҷеъ ба тарғибу ташвиқи муто-

озмуни «Фурӯғи субҳи доной китоб аст» дар кишвар ва ғайра аз ин қабил маҳсуб меёбад. Озмуни «Фурӯғи субҳи доной китоб аст» яке аз заминаҳои мустақами рӯй овардан ба мутолиаи китоб аст,

ту шавӣ?» ба фарзандон дар масъалаи хондани китобҳои бадеӣ ҳалал эҷод мекунад.

Ҳолатҳое мешаванд, ки хонандагони ин оилаҳо баъди хатми мактаб роҳ ба

Рӯе, ки нагардад зи касе, рӯи китоб аст

лиаи китоб корҳои шоёне рӯи сурат гирифт. Нашри силсилакитобҳои «Ахтари адаб», осори адибони классикии тоҷику форс, нашри «Тоҷикон»-и академик Бобочон Ғафуров ва ройгон таксим кардани он ба ҳар оилаи тоҷик, нашри китобҳои «Аз Ориён то Сомониён», «Тоҷикон дар оинаи таърих», «Чехраҳои мондагон»-и Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, баргузори чорабиниҳои ҳарсолаи «Корвони китоб» ба ғушаи канори мамлакат, ташкилу роҳандозии

зеро бо падидаи омадани технологияи иттилоотии муосир, минҷумла, телефони мобилӣ ва дастрас гардидани шабақаҳои интернетӣ, то андозае таваҷҷуҳи наврасонро ба мутолиаи китоб гардида буд.

Китобдори мактаб дар масъалаи ҷалби хонандагон ба мутолиаи китоб нақши қалидӣ дорад. Мутаассифона, хонандагоне ҳастанд, ки ба мутолиаи китоб шавқу завқи баланд доранд, аммо падару модаронашон онҳоро бо ифодаи «Дигарон хонданд чӣ шуданд, ки

муҳочирати меҳнатӣ мегиранд.

Мо тасмим гирифтём, бо ин оилаҳо бештар кор барем. Дар ин маврид бештар бо ин оилаҳо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»-ро тафсиру таҳлил кунем.

*Соҳиббеғим ФЕЗАЛИЕВА,
китобдори мактаби №17-и
ноҳияи Роштқалъа*

Хониш воситаи пуртаъсири инкишофи умумии кӯдак буда, барои ба вучуд овардани худомӯзӣ ва дигар сифатҳои ба кӯдак марбут мусоидат мекунад. Инсон танҳо тавассути китобҳои олами гирду атрофашро дарк карда, кори некро аз бад тарҷеҳ медиҳад. Имрӯз баъзе бачаҳо бештар ба шабақаҳои интернетӣ шавқу рағбат дошта бошанд ҳам, рафта - рафта ҳис мекунанд, ки китоб бештар аст ва мисли фариштаест, ки ба хонандаи худ фақат пайки донишу ақро меоварад. Сухани неку воле, ки инсонро ба кӯйи мақсуд мерасонад, аввал аз модар, баъдан аз китоб ёд мегирад. Яъне китоб дар ҷодани инсонро сухани неку ширин омӯхтан нақши созанда дорад, чун китоб сарчашмаи асли ва ягонаи пешравию тарбияи аклонии ҷомеаи инсонӣ маҳсуб меёбад.

Чӣ қадаре ки инсон ба хон-

Таҳкурсии дониш

дани пай дар пайи китоб рӯ меоварад, ҳамон қадар ҷомеаи пеш рафта, оҳиста - оҳиста ба як ҷомеаи пурқуввати фарҳангӣ ва иҷтимоӣ табдил хоҳад ёфт. Ба вижа, китоб пеш аз ҳама ҷаҳони маънавии кӯдаконро зебову мубарро карда, донишу одоби хурбро дар қалби онҳо тақвият медиҳад. Дар шеърпораҳои Раҳмони Бобо, ки бо самимияту муҳаббат нисбат ба кӯдакон суруда шудаанд, манфиати китобхониро барои бачаҳои хурдсол хеле муҷаз ва раван васф кардааст:

Ғизои ақл аст китоб,

Ризои ақл аст китоб.

Дониши ту физояд,

Бақои ақл аст китоб.

Ман ҳамчун омӯзгори синфҳои ибтидоӣ ҳамвора кӯйиши мекунам, ки муҳаббат

нисбат ба китобро дар дили шогирдонам тавассути китобҳое, ки барои бачаҳо ҷоп мешавад, ҷойгир намоям. Аз китобҳои барои кӯдакон навиштаи Алӣ Бобочон, Юсуфҷон Аҳмадзода, Ҷура Ҳошимӣ, Латофат Кенҷаева ва дигар шoirон барояшон шеърӯ ҳикоя хонда, маънии онҳоро мефаҳмонам. Барои кироати шеър пора - пора шеърҳои шоиронро дар дафтарашон менависанд, барои он ки дар зехнашон бимонад, таъкид мекунам, ки аз ёд кунанд. Ҳамчунин, ҳар сол дар арафи чашниҳои миллӣ дар миёни шогирдонам озмун “ Барои бехтарин кироати шеър” ташкил мекунам ва аз шогирдонам тақозо мекунам, ки ҳар кас, ки шеърӯ хубу шево бихонад, соҳиби тухфае

мегардад. Ва шогирдонамро бо китоби хубе ҳавасманд мекунам. Шогирдонам аз ин гуна озмунҳо илҳом гирифта, рӯй ба китоб меоваранд, ба китобхонаи мактаб аъзо шуда, китобҳои дӯстдошташонро мегиранд.

Мо, омӯзгорон, вазифадорем, ки шогирдонамонро ба ҳар роҳу восита китобхон намоем ва нахоста ба онҳо шеърҳои сода, ҳикояҳои хурдро тавсия диҳем ва ё ки хамроҳи онҳо дар соати дарсӣ китоби бадеӣ бихонему баъдан аз онҳо тақозо бикунем, ки китобҳоро хонанд. Кӯдакон ниёзманди ашғори содаву фаҳмо ҳастанд, ки ба зехни онҳо тақвият бахшида, муҳаббати онҳоро ба китоб зиёд мекунад. Яъне дар оянда таҳкурсии мешаванд барои асарҳои бузургонро хондану дарк намудан.

*Шаҳноза САИДОВА,
омӯзгори синфҳои ибтидоӣ*

▶ ХУҚУҚИ ИНСОН

Санади муҳими оилавӣ

Никоҳ ҳамчун иттифоқи озод ихтиёрӣ ва баробарҳуқуқии зану мард аз лаҳзаи дар САҲШ ба қайди давлатӣ гирифта шуданаш ҳуқуқи дорад. Яке аз падидаҳои асосии ҳуқуқи оилавӣ, ки ба қонунгузориҳои нави оилавӣ ворид карда шудааст, аҳдномаи никоҳ ба шумор меравад.

Тибқи моддаи 40-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳдномаи никоҳ созишномаи зану шавҳар мебошад ва он ҳуқуқи оилавӣ ва уҳдадорӣҳои онҳоро дар давраи зиндагӣ ё хангоми бекор кардани никоҳ муайян мекунад.

Аҳдномаи никоҳ имконияти озодии ҳамсаронро дар муайян намудани ҳуқуқ ва уҳдадорӣҳои молумулқӣ васеъ менамояд. Ин ҳуқуқ дар асоси меъёрҳои ҳуқуқи оилавӣ ба танзим дароварда, ба таври хатмӣ дар шакли хаттӣ баста шуда, ба таври нотариалӣ тасдиқ карда мешавад. Муҳлати амали аҳдномаи никоҳ ба монанди бастании аҳдномаи никоҳ бо хоҳиш ва иродаи шахс муайян карда мешавад. Салоҳдониста мешавад, ки хангоми бастании аҳдномаи никоҳ ва тасдиқи нотариалии он ҳар ду тараф иштирок намоянд.

Аҳдномаи никоҳ ҳам нисбат ба молу мулкӣ мавҷуда ва ҳам нисбат ба молу мулкӣ, ки дар оянда ба даст оварда мешавад, баста мешавад. Фарқиати аҳдномаи никоҳ аз созишнома дар бораи тақсими молу мулкӣ умумии яқҷояи ҳамсарон дар он аст, ки агар созишнома дар бораи тақсими молу мулкӣ яқҷоя барои катъ гардидани молу мулкӣ умумии яқҷоя сабаб гардад, аҳдномаи никоҳ уҳдадорӣҳои ҳамсаронро оид ба интиқоли молу мулкӣ муайян хангоми бекор намудани ақди никоҳ барои оянда муқаррар менамояд.

Қонуни ҶТ “Дар бораи қафолати баробарҳуқуқии мардону занон ва имконияти баробарии онҳо” ба тасвиб расидааст. Ин санадҳо имкон медиҳанд, ки дар бастании аҳдномаи никоҳ занону мардон баробар бошанд.

*Маърифат ЭШОНОВА,
омӯзгори ҳуқуқ ва таърих,
Аълоҷии маорифи Тоҷикистон*

▶ РИСОЛАТ

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» дар шароити кунунӣ дорои аҳамияти муҳим мебошад.

Ин қонун яке аз рӯйдодҳои хотирмон ба ҳисоб меравад.

Зи тарбият сар мапеч ҳеҷ замон

Мақсади асосии он дар рӯҳияи худшиносӣ ҳудуди ҳудуди, эҳтиром ба Ватан ва ба арзишҳои миллӣ умумибашарӣ таълим додану тарбия кардани фарзандон, ҳамчунин, ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои қонунии онҳо мебошад, ки барои ба ҳаёти мустақилона омода намудани онҳо мусоидат менамояд. Тарбия ва таълими насли наврас раванди ниҳоят масъулиятнок ва ҷиддӣ буда, тақдири кӯдак ва насли ояндаи ҷомеа аз сифати он вобаста аст. Дар ин замина, таълиму тарбияи кӯдакон бояд дар мадди назари падару модар, омӯзгор, муассисаҳои таълимӣ ва ахли ҷомеа қарор гирад. Зеро фардои ин ё он кишварро ҳамон вақт метавон шуқуфону пурфурӯғ арзёбӣ кард, ки агар он кишвар ба таълиму тарбияи кӯдакон таваҷҷуҳи ҳамешагӣ зоҳир намояд.

Мутаассифона на ҳамаи падару модарон масъулияти

вазифаҳои асосии ҳар як падару модар мебуданд.

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» мазмуни асосиро қалимаи «масъулият» ифода менамояд, чунки масъулияти падару модар ду ҷабҳа дорад. Аввалан, падару модар уҳдадорӣҳои худро иҷро намуда, вазифаи худро оид ба таълиму тарбияи фарзанд дар назди давлат ва ҷомеа иҷро менамоянд. Сониян, вақте ки падару модар аз иҷрои уҳдадорӣҳои худ оид ба таълиму тарбияи фарзандон саркашӣ мекунанд, дар натиҷа, рафтори фарзандони онҳо боиси вайрон гардидани ҳуқуқи дигарон ва тартиботи ҷамъиятӣ мегардад, ки дар чунин ҳолат ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба миён меояд.

*Марзиямоҳ НАЗАРОВА,
омӯзгори мактаби № 58,
ноҳияи Фирдавӣ*

▶ ПСИХОЛОГИЯ

Солимии психикии наврасон ва аҳамияти он

Масъалаи солимии психикӣ, ки натиҷаи онро фикри солим ва натиҷаи камолоти онро бошад, чомеаи солим ташкил медиҳад, бо наврасону навҷавонон алоқаи зич дорад.

Дар психология ду мафҳуми асосӣ мавриди истифода қарор дорад: солимии психикӣ ва синну соли наврасӣ. Барои фаҳмотар гардидан, аз шарҳи мафҳумҳои мазкур оғоз мекунем.

Шахсон синни 10-19 наврас ва шахсон 15 то 24 - соларо ҷавон ном мекунанд. Мафҳуми «насли наврас» ҳам наврасон ва ҳам ҷавонро дар бар гирифта, мувофиқан шахсон аз 10 то 24 - соларо фаро мегирад. Дар аксари адабиёт метавон чунин таърифи низ вохӯрд: «Синни наврасӣ – ин давраест, ки дар раванди он одам тағйироти бузурги ҷисмонӣ, психологӣ ва эмотсионалиро аз сар мегузарад. Русду инкишофи босуръати бадан ва мағзи сар ба амал меояд, ки ба тағйироти ҷисмонӣ

ва тағйирот дар тафаккур, тарзи ҳалли мушкилот, малакаҳои иҷтимоӣ ва муносибатҳои байнишахсӣ оварда мерасонад».

Раванди инкишофи наврасро метавон ба се марҳалаи асосӣ – синни барвақти наврасӣ (11-15 - солагӣ), марҳалаи мобайнӣ (14-17 - солагӣ) ва марҳалаи дер (16-19 – солагӣ) ҷудо намуд. Тағйирот дар ин синну сол натавон бо сабаби ҷисмонии бадан ва мағзи сар, балки бо инкишофи маърифатӣ, психологӣ, иҷтимоӣ ва дар аксар ҳолатҳо маънавии наврасон тавсиф дода мешавад.

Инкишофи ҷисмонӣ бо тағйироти биологии давраи балоғати ҷинсӣ тавсиф дода мешавад. Бо оғози марҳалаи мобайнӣ инкишофи ҷисмонӣ (қад, вазн, инкишофи мағзи сар, функсияҳои ҷинсӣ ва монанди инҳо) наврас ба тавсифдиҳандаҳои одами калонсол наздик мешавад.

Аломатҳои инкишофи психологию иҷтимоӣ, пеш аз ҳама, андешаҳо доир ба сабаби босуръати ҷисмонӣ ва тағйироти намуди зохирии бадани худ,

ҳамчунин, ноустувории эмотсионалиро дар бар мегирад.

Акнун мегузарем ба шарҳи мафҳуми навбатӣ, яъне солимии психикӣ. Дар зер мафҳуми солимии психикӣ ҳолате дар назар дошта мешавад, ки инсон метавонад бо мушкилот ва монеаҳои ҳаёти мубориза бурда, барои расидан ба мақсадҳои дар пеш истода кӯшиш кунад. Мафҳуми мазкур, мафҳуми васеъ буда, дар он, инчунин, махсуснокии фаъолияти яқоя, муносибат ва муошират бо дигарон, мутобикшудан ва ғайраҳо ворид намуд.

Зигмунд Фрейд, равоншиноси машҳур, солимии психикиро дар қобилияти муҳаббат ва кор меид. Яъне, аз наврасон, ки дар ин давра дар онҳо неруи зехнӣ хеле зиёд аст, даъват ба амал меовард, то онҳо энергияи худро ба самти дуруст равона намоянд.

Мушоҳидаҳои солҳои охири нишон медиҳанд, ки наврасон бо мушкилоти мухталифе рӯ ба рӯ мешаванд, ки ба ҳолати психикии онҳо ба таври мусбат ва ё манфӣ таъсир мерасонанд.

Омилҳои, ки ба солимии психикии наврас таъсири мусбат мерасонанд:

- муносибати мусбӣ ва пурарзиш бо аъзои оила, наздикон, омӯзгорон ва ҳамсолон;
 - дарсҳо ва ё дигар намуди фаъолиятҳои ҳолиб дар мактаб;
 - вазъияти мусоид ва некбинона дар ҳона, мактаб ва чомеа;
 - муносибати мусбӣ одамони наврасро ихотанамуда.
- Мутаассифона, нисбат ба омилҳои мусбат дида, омилҳои манфӣ ба солимии психикии наврас таъсиркунанда зиёдтар мебошанд ва онҳо чунинанд:
- муҳити носозгори мактаб;
 - муносибатҳои шахсии ғайриқаноатбахш бо аъзои оила;
 - мушкилот бо ҳамсолон;
 - таҷрибаи манфӣи муносибатҳои ошкона;
 - мушкилоти молиявӣ дар оила.
 - тамғагузорию воқеӣ ва ё тахайюлӣ, хусусан, тамғагузорию ҷиҳати фарбеҳӣ ва дигар нуқсонҳои ҷисмонӣ ва ё имкониятҳои маҳдуд;
 - аздастдихии шахси наздик

дар натиҷаи муҳочират, ҷудой ва ё марг;

- зӯрварии доимии ҷисмонӣ ва ё психологӣ;
- азиятдиҳӣ дар мактаб ва ё чомеа, аз ҷумла, фишороварӣ аз ҷониби гурӯҳи ҳамсолон;
- мушкилоти алоқаманд бо саломатӣ, махсусан, бемориҳои музмин ва ё мавҷудияти шахси маъюб дар оила.

- никоҳи барвақтии маҷбурӣ, хусусан, барои духтарон ва во-бастагии пурра аз шавҳар.

Дар аксар ҳолат омезиш ва мавҷудияти якбораи якҷанд омил ба қайд гирифта мешавад, ки оқибатҳои он барои солимӣ ва ҳолати психикии баъзе наврасон ниҳоят ҷиддӣ буда метавонад. Аз сар гузаронидани ҳолатҳои ишорашуда метавонад ба ақсуламалҳои психологии стрессии вазнин ва ё вайроншавӣҳои дар заминаи стрессҳо бавуҷудода, ҳамчунин, ба тағйироти шахсият, масалан, итоаткории пурра ва тарс аз ҳамагуна ташаббускорӣ бурда расонад.

Саидзода Бахрулло ХОЛ,
Латиғзода Сомон ЗАРИФ

▶ ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ

Заминаҳои рушди кӯдак

Тарбия кӯдак дар муассисаи томактабӣ бояд хеле ҷиддӣ ва дақиқ ба роҳ монда шавад. Мураббия дар фаъолияти рӯзмарии худ аз дастури адабиёти фаровон истифода намуда, бояд, махсусан, ба рафтору гуфтор, тарзи суханронии кӯдак аҳамияти ҷиддӣ диҳад. Таваҷҷуҳи кӯдакро бо ҳар гуна машғулиятҳои ҷанбаи тарбиявӣ дошта ҷалб намояд. Махсусан, дар гурӯҳҳои тайёрӣ ба мактаб бояд аз ҷониби маъмурияти муассисаи томактабӣ мураббияи пуртаҷриба ва кордон ба фаъолият сафарбар гашта, пайваста бо кӯдакон машғулиятҳои баргузор намояд, ки шавку рағбати онҳоро ҳам ба одоби ҳақиқат ва ҳам ба омӯзиши савод зиёд намояд.

Бояд тазаккур дод, ки бар замми ин, методологияи тарбия дар муассисаи томактабӣ нисбатан содатар бошад. Кӯдак дар 6-солагӣ рефлексияи «Ман бояд» ва ангеаи «Ман меҳодам»-ро пайдо менамояд. Дар ин давра калонсолон, махсусан, волидон ва мураббияи ин раванди психологиро бояд ба инобат гиранду сарфи назар насозанд. Дар чомеа ҳастанд волидон, ки ин хусусиятҳои психологии кӯдакро дарк карда наметавонанд. Дар ин ҳангом ба волидон мураббия кумак расонида, бо онҳо метавонад дар ҳамкорӣ бо равоншиноси муассисаи томактабӣ машваратҳои дастурдиҳӣ баргузор кунад. Ногуфта намонад, ки шароити иҷтимоӣ, муҳит ва олами ихотанамуда дар инкишофи равонии кӯдак нақши босазо мебошад. Як омил инкишофи кӯдак омодагии психологии ӯ ба мактаб аст. Вазифаи мураббия дар ин гурӯҳ додани имкониятҳои маърифатӣ ба кӯдак бо мақсади омодабошии онҳо ба таҳсил дар мактаб аст. Кӯдак дар 6-солагӣ аз лиҳози диққат ба ҳодисаву воқеаҳо, хотироти хуб, тасаввурот ба таври зарурӣ инкишоф меёбад. Давраи сензитивӣ низ маҳз ҳамин давра буда, дар ин айём бепарвой зоҳир намудан кӯдаки кундзехн, қафмондари ба вучуд меорад.

Фарзанд неъматӣ худододест, ки хушбахтӣ, сулҳу субот дар оила ва фаҳри падару модар аз он вобастагӣ дорад. Падару модар ва ҳамаи аъзои оила аз рӯзи таваллуди кӯдак ба тарбияи дурусти ӯ масъул ҳастанд, ба қавле, «бача - лой, оча - кулол».

Мақсуда ЯРМУХАМЕДОВА,
мураббияи ширхороҳ-кӯдакстон

Тарбияи меҳнатӣ раванDEST, ки кӯдакон бояд аз хӯрдӣ хисси хурмату эҳтиром ба калонсолон, малакаҳои ахлоқи ҳақиқат, сифатҳои маънавий, хисси масъулият ба супоришҳои додашуда, маҳорати ахлоқи бозӣ ва меҳнат намудан, баҳои ҳақиқӣ додан ба рафтору кир-

пӯшидан ва кашидани сарулибос, тугмаҷаҳоро гузаронидану кушондан, ҷо ба ҷо гузоштан ва овехтани либосҳо, ресмони пойафзолро бастану кушонданро омӯзонидан, ба тозагӣ эътибор доданро талқин бояд кард. Дар сару либос бесарусомониро пай бурдан ва бо мадади на он қадар зиё-

риояи тартибот ва тозагӣ дар ҳона, хавлӣ, кӯдакстон, иҷрои супоришҳои калонсолон, ба калонсолон ёрӣ расонидан ва ба натиҷаҳои меҳнат муносибати эҳтиёткорона намуданро тарғиб бояд кард.

Ташаккули маҳорату малакаи кумак расонидан, мавриди навбатдорӣ

Усулҳои тарбияи меҳнатӣ

дори худ ва ҳамсолонро доро бошанд.

Ба кӯдакон нақл намудан дар бораи касбҳои ба онҳо маълум (мураббия, ёрдмаҷии мураббия, роҳбари мусикӣ, духтур, ошпаз, ронанда, фурушанда), васеъ ва ғайи гардонидани тасаввуроти онҳо дар бораи амалиёт ва натиҷаҳои меҳнатӣ дар ин масъала ба таври мунтазам муҳим аст.

Худхизматрасонӣ дар ин намуни меҳнат мустақилона, пайдархам

ди калонсолон онро бартараф намудан зарур аст.

Меҳнати хоҷагии маишӣ кӯдаконро ба иҷрои мустақилонаи супоришҳои одӣ омода ва маводро онд ба машғулиятҳои тайёр кардан (қуттии қаламҳо, мӯйқалам, суробсози ва ғайра), баъд аз бозӣ гун кардани бозичаҳо, «масолеҳи бинокорӣ», аз майдонҷаи бозӣ ҷамъ намудани хасрӯбаҳо, аз барф тоза кардани пайроҳаҳо (ҳамроҳ бо мураббия). Ба кӯдакон омӯзонидани

дари гурӯҳ (ба ёрдмаҷии мураббия ёрӣ расонидан, батартибоварии рӯйи миз барои хӯрок хӯрдан, кошуку пиёла ва тақсимҷаҳоро гузоштан).

Хуллас, тарбияи меҳнатӣ раванди доманатор буда, ба мураббӣ зарур аст, ки дар машғулиятҳои ҳамарӯза меҳри сабъӣ кӯшиш ва заҳмат карданро дар ниҳоди тарбиятиграндагон бедор кунад.

Маърифат РАСУЛОВА,
мураббияи ширхороҳ-кӯдакстон

Афсона ва ҷаҳони маънавии кӯдакон

Дар муассисаҳои томактабӣ ҳангоми баргузорию машғулиятҳои дар гурӯҳҳои синни калон, мураббӣ ба ҷанбаи тарбиявӣ ахлоқи дарсҳо бояд аҳамияти бештар зоҳир намоянд. Хусусан, дар машғулияти хониши бадеӣ бо нақли афсонаҳои ҳикоятӣ, пешниҳоди ҷисмонӣ, суруду шеърҳои эҳсоси ватандӯстию хештаншиносӣ ва ифтихори миллиро дар ниҳоди тарбиятиграндагон бедор намуда, ба онҳо талқини хотиррасон бояд кард, ки Тоҷикистон Ватани ягонаи мост. Мо бояд ҳар як вачаб хоки ин сарзамини қадимаи бихиштосоро хифз кунему сурмаи чашмон созем, дастҳои нопаддоқанори галлазорон, кӯхсорони осмонбӯс, обшорону

рӯду дарёҳои хурӯшон, боғу чаманистони сарсабзу гулфишон, меваҳои шодобу ширин, зироатҳои полезии болазат ва мардумони меҳмондӯсту меҳнатқарини онро дӯстдорем ва пайваста шукринчию амонӣ ва осудагии кишвар кунем. Дар машғулиятҳои ба кӯдакон ҳикояву афсонаҳоеро кироятӣ нақл кардан лозим аст, ки дар онҳо ҳислатҳои беҳтарини инсонӣ, аз қабилӣ меҳнатдӯстӣ, ростгӯйиву ростқавлӣ, эҳтироми волидону калонсолон, зиракиву хушёрӣ, ҳозирҷавобӣ, дур будан аз хилаву фиреб, дурӯғ, хиёнат, бераҳмию ғазаб ва монанди инҳо тарғиб талқин карда мешавад. Ҷамзамон, шеърҳои сурудоно ба онҳо хондан мебошад, ки дорои

охангу пафоси баланди ватандӯстӣ, ифтихор аз таърихи пуршарафи миллати тоҷик, саршор аз муборизаю қаҳрамононҳои бемислу монанди диловарони шучои ин сарзамин буда, дар ниҳоди онҳо эҳсоси шучоату далерӣ ва меҳанпарвариро бедор ва тарбия намояд. Дар ташаккули такомули фикрии тарбиятиграндагон, шарҳу тавзеҳи мафҳумҳои таърихи ба таври нисбатан содатару фаҳмотар низ нақши босазо мегузорад.

Ҷангоме ки (таври мисол) мураббӣ ба кӯдакон дар бораи қаҳрамононҳои Шераки далер нақл мекунад, бояд солу моҳҳои таърихи рӯй додани он ҳодисаҳоро тахминӣ ҳам бошад, ба кӯдакон тавзеҳ бахшад. Як омил амиқтару

Гулбону БАЙЗАЕВА,
мураббия

► ФИШУРДАИ МУҲТАВОИ НОМАҲОИ ОМУЌЗГОРОН

Тайи се-чор моҳи охир, чун ҳарвақта ба нишонии идораи нашрияи «Омӯзгор» мақолаю матолиби зиёде ворид гардид, ки дар мавзӯи масоили гуногуни таълиму тарбия, ҷонибдорӣ аз сиёсати Ҳукумати давлати кишвар дар самти беҳтар намудани вазъи соҳаи маориф, тарғибу муаррифии тачрибаи пешқадаму омӯзандаи устодону омӯзгори шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ, андешаҳои вижаи омӯзгори дар бораи хештаншиносии насли наврас ва ормонҳои миллии ва ғайра иншо гардидаанд.

Маъмулан, ҳиссаи фаровони навиштаҳои муаллифон дар бораи сабку шеваҳои наву ҷолиб ва омӯзандаи таълими ину он фанни дарсӣ ва истифодаи усулҳои фаъоли тадрис дар раванди баргузорию машғулиятҳо, инчунин, ба роҳ мондани муносибати босалоҳият ба таълим ва амсоли инҳо баҳс мекунанд. Андешаҳои омӯзгори то ҷое шоистаи таҳсинанд, чун тахлили баррасиҳои фарогиро тавҷам бо тачрибаю андухтаҳои онҳо дар бар гирифтаанд. Қабл аз ҳама, бояд таъкид кард, ки сатҳу савияи донишу ҷаҳонбинӣ ва маърифати устодону омӯзгори аз рӯйи мақолаи таълифнамудаашон метавон муайяну мушаххас намуд. Таври мисол, дар матлабе бо унвони «Таъсири биологии нурҳо» перомунӣ бо ёрии нурҳои офтобӣ ҳосил шудани инсулин ва баланси миклофлораи пӯст ва дигар таъсири ин нурҳо маълумоти хубу ихчамии биологӣ дода мешавад. Мақолаи хонданӣ, дорои далоили арқом ва андешаҳои илмӣ-назариявии муаллиф. Аммо (ин «бемории кӯҳна»-и ҳамкории мост) ҷойи афсӯсу нигаронист, ки ному насаб ва суроғи он, ки мақоларо таълиф кардааст, вучуд надорад. Аз ин рӯ, аз ҷониби он хушдорӣ намудем. Навиштаи иддаи дигари устодону омӯзгори қолаби буда, шакли мақоларо нагирифтааст. Дарсери аз рӯйи консепти муқаррарӣ ҳамчун мақолаи методӣ ба нашрия пешниҳод намудан ханӯз маънои суҳану андешаи нобу то-

заро надорад. Рӯйхамрафта аз ин, аз муҳтавои чунин навиштаҳо фикре ба мағзи кас хутур мекунад, ки аксар муаллимони дарсашонро ба ин шеваи яқрангу схематикӣ ва хушқу дилгиркунанда мегузарад. Навиштаҳои «Раванди гузаронидани дарси замонавӣ дар синфи 3», «Пайдоиши ададҳо ва истифодаи онҳо», «Нақши фанни математика дар замони имрӯз ва оянда», «Истифодаи об дар зин-

Мақолаи муовини ректор оид ба илми Донишқадаи кӯҳно металлургии Тоҷикистон З.Насриддинов – «Таклифу пешниҳодҳо аз ҷамъбасти «барномаи рушди илмҳои табиатшиносӣ, риёзӣю техникаи барои солҳои 2010-2020» пурмухтаво ва пероста бо далелҳои муътамад буда, андешаҳои фардии муаллифро дар бар гирифтаанд. Мақола тахриру бознигарӣ меҳохад...

ланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия ва донишазҳудкунии хонандагони таълимгоҳҳо суҳан меравад. Мусаллам аст, ки теъдоди зиёди навиштаҳои дигар ба санаҳои таърихӣ, ҷашнвораҳо ва васфу ситоишу сулҳу ваҳдат дар Тоҷикистон бахшида шудаанд. Мутаассифона, муаллифони аксари ин навиштаҳо аз доираи маълумоти гуфтаҳои борҳо тақриршуда берун набаромадаанд.

даст дорем. Аз ҷумла, муаллифе бо таҳаллуши Пири Шодмон ному насаби муаллиф номаълум) дар мақолаи «Забони шеваи шоир» (бахшида ба 700-солагии шоири ғазалсаро Камоли Хучандӣ) дар хусуси корбурди устодонаи шоири ғазалсаро аз вожаю санои бадеӣ дар ашъораш суҳан меронад, ки шоистаи аҳсан мебошад, вале дақиқ набудани ному насаби муаллиф имкон на-

То суҳан пухтаву фикр расо бошад

дагии ҳаррӯза», «Омӯзгорӣ касби пурифтихор аст», «Истеъдодҳои дастгирӣ мебошад» ва ҷанди дигар дар ҳамаи қолаб таълиф гардидаанд. Ба муаллифон (Фарҳунда Султонова, Замоноро Шерова, Фаридуншо Абдуллоев, Мухайё Холматова, Моҳираи Раҳмон, Лаълбегим Қадамшоева аз шаҳру навоҳии Душанбе ва вилояти Сӯғд-ноҳияи Ҷаббор Расулов ва шаҳри Гулистон) миннатдорӣ хешро баён карда, изҳори умедворӣ мекунем, ки аз қавли шоир, «суҳани нав меоранд» ва роҳу усулҳои шавқовару диққатҷалбкунандаи таълимиро пешниҳод ва тарғиб мекунанд. Дар баъзе матолиби иншономудаи омӯзгори, суҳанҳои обшустаю умумӣ, рӯчӯҳои пур аз галату беҳадаф ва иқтибосҳои фаровон аз дигар муҳаққиқону олимони ҷойи зиёдеро ишғол кардааст. Аз ин навиштаҳо фикри бикре, мақсади мушаххас, ҷумлаи саҳеҳе дарёфт намудан душвор аст. Таваҷҷуҳ намоед ба ҷумлаҳои, ки бо онҳо мақола оғоз мешавад:

«Имрӯзҳо дар ҷомеаи ихотақунандаи (?) мо фасодкорӣ (?) нисбат ба табиат, ҳаробкорӣ, аз байн бурдани дарахтони сабз, дар кӯчаву паскӯчаҳо, хиёбонҳо, гузоштани бесарусомон (?) партофтани ҳар гуна партовҳо (?) дар ҷӯйю лӯлаҳои обпарто (?)... зиёд шуда истодааст.

Ё дар мақолаи дигаре омадааст: «Пас, ҷаро то ҳол дар бисёр мактабҳо ва ноҳияҳо (?) барои истифода кардан аз воситаҳои техникаӣ (компютерҳо, планшетҳо, телефонҳои мобилӣ...) ба ҷойи дастгирӣ, танқидҳо ё пешандҳо аз тарафи маъмурият (?) ва комиссияҳои тафтишотӣ (?) ба назар мерасанд?»

Дар ин ҷумла, аввалан, суҳан бо далел оварда нашудааст, дувум ин ки, тарзи баён тахриралаб аст.



Бад-ин тарик, дар матолиби «Дарс дар хона», «Заминаҳои рушди соҳаи саноат дар омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ», «Тарбияро усули нав мебошад», «Мавқеи омӯзгор дар хифзи арзишҳои милливу давлатӣ», «Воқеияти талабагон, ки бо ҳам занҷири (?) қалбанд», «Унсурҳои номатлуб дар байни ҷавонон ва роҳҳои пешгирии он тавасути таълими фанҳои асосҳои давлату ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон» (Сарлавҳае аз ин тўлонитар намешавад!), «Мақсаднок гузаштани дарси тарбиявӣ дар мактабҳои миёна», «Барои ибрат» (?), «Дарси забони модарӣ дар синфи сеюм», «Истифодабарии машқҳо дар мустаҳкамкунии дарс», «Тарбияи ватандӯсти муҳим аст», «Бозихон дидактикӣ дар рафти таълим», «Тарбия аз оила сар мешавад» (Сарлавҳаи забонзадаю умумӣ!), «Унвони оливу дараҷаи ҳоли», «Омӯзгори муосир дехот», «Омӯзгори ҳунарманди дехот» ва ғайра масоили муҳталифи соҳаи маориф, андешаҳои омӯзгори дар боби беҳтару самарабахштар гардондани машғулиятҳо ва ба-

Дар натиҷа матолиби иншономадашон умумӣ буда, шавқовару ҷаззоб намебошанд. Ба ин гуруҳ навиштаҳои «Конститутсия-фаъолияти озоди иқтисодро кафолат дод», «Бахтномаи миллат», «Саразм-оғози тамаддуни халқи тоҷик», «Нақши Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳким ва рушди хизмати давлатӣ», «Хуни маро бирез дар рағҳои меҳанам», «Такмили конститутсия-талаботи замони муосир», «Конститутсия ва саводати занон дар Тоҷикистон», «Кутубномаи миллат», «Шукри давлату миллат», «Рамзи асолати миллӣ», «Дирафшат партавафшон, Тоҷикистон!», «Моҳияти парчами миллӣ», «Парчам ҳамчун муқаддасоти миллӣ - ифодакунандаи сарчамъию ягонагӣ», Рӯзи Президенти Тоҷикистон ҷашни фарҳунда аст», «Иҷлосияи тақдирсоз», «Зи истиклол бувад иқболи тоҷик», «Назар ба зарурати эътирофномаи» ва ғайраро метавон шумил кард. Дар мавзӯи моҳияти ашъори шоирони классикии форсу тоҷик, умуман, масоили адабӣ низ маводи зиёде дар

дод, ки мақола ба нашр расад. Мақолаҳои «Розгуфтаҳои падарам», «Шӯрбахт», «Таҳсил дар донишгоҳ ва масъалаи китобу китобхонӣ», «Дубайтиҳои ман рангобаранг аст» (тақриз ба китоби «Дафтарӣ ишқ»-и шоир Анварбеки Абӯнасер) пурмухтавоанд. Дар хусуси заҳмати фидокори соҳаи маориф, устодону омӯзгори тачрибааманду соҳибмақаб муаллифони мо дар навиштаҳои «Ҳаёту эҷодиёти Соҳиб Шухратиевич Табаров», «Оламӣ ва ҷаҳони маънавии ӯ», «Хотира аз дафтарӣ айёмҳо», «Мақаб зар асту заргар муаллим» бо нақли лаҳзаҳои ибратангез аз зиндагию фаъолияти омӯзгори андешаҷаҳонро баён намудаанд. Аммо ин навиштаҳо бештар хусусияти тарҷумаиҳолӣ дошта, ҳоло лоики чоп нестанд.

Дар фарҷоми навиштаи худ мо ба ҳамаи онҳо, ки вақти гаронқиммати хешро дарғе надоста, бо мақолаю матолиби иншономадашон бо мо ҳамкорӣ доранд, сидқан миннатдорӣ баён намуда, хоҳони онем, ки онҳо (Сафар Эркаев, Бедил Восифзода, С.Ғаффорзода, Ёдгори Саидамирҳӯча, Г.Шарифова, Насиба Ҳасанова, А.Ҷамзаев, Олимҷон Табаров, Шарифхон Шарифзода, Маҷидзода Усмон, Ҷовид Хусайнов, Б.Зоҳидов, Қ.Насриддинов, Ш.Қурбонова, Рустам Самиев, Баҳромхӯча Орифов, Заранғез Қодирова, Парвина Ҳалимҷонова, Таманно Сатторова, Раҷабали Сангов, Исфандиёр, Бадалов, Мутриба Мирзоева, Саодат Абдулҳакимзода, Бахтиёр Назаров, Зафар Раҳмонов, Гулрухсор Курбоналиева, Садрикул Санакулзода ва дигарон) бо навиштаҳои ҷолибу хотирмон минбаъд низ робитаи худро бо мо тақвият мебахшанд.

Шодӣ РАҶАБЗОД,
«Омӯзгор»

► КИТОБИ НАВ

Китоби нави олими номвар, номзади илмҳои филологӣ Азим Байзоев бо номи «Масъалаҳои мубрами ислоҳоти соҳаи маориф» (Душанбе, «Маориф», 2021, 196 саҳ.) ба нашр расида, дастраси хонандагон гардид, ки дар он ба умдатарин масоили марбут ба соҳаи маориф дар замони муосир дахл карда шудааст. Таваҷҷуҳ намоем ба қисматҳои китоб, ки худ собитгари мазмуну мундариҷаи фарогир ва созгор ба талаботу эҳтиёҷоти аҳли маорифи кишвар будани онанд: «Масъалаҳои умумии муносибати босалоҳият ба таълим», «Раванди таълим», «Китоби дарсӣ ва сифати он», «Таҳсилоти фарогир ва мушқилоти татбиқи он дар Тоҷикистон», «Имкониятҳо ва мушқилоти таҳсилоти олиии касбӣ дар замони муосир», «Маориф ва ҷомеа», «Маблағгузорию соҳаи маориф». Дар ин замина метавон тавзеҳ бахшид, ки дар ин китоби арзишманд нигоштаҳои илмӣ ва илмию методии муаллиф вобаста ба масоили гуногуни соҳаҳои илму маориф, аз ҷумла, сифати таҳсилот,

Вусъати фаъолияти олим

муносибати босалоҳият ба таълим, китобҳои дарсӣ ва арзёбии онҳо, таҳсилоти фарогир, таҳсилоти олиии касбӣ, маблағгузорию соҳаи маориф, робитаи маориф бо ҷомеа гирд оварда шудаанд. Шиносоии бевосита бо низом ва тачрибаи татбиқи ислоҳоти маориф дар кишварҳои гуногун ва таҳлили муқоисавии он бо ислоҳоти соҳаи маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муаллиф имкон додааст, ки вобаста ба самтҳои гуногуни ислоҳот муваффақият, имконият ва монеаҳоро муайян карда, ислоҳоти соҳаи маориф бо далелҳои фаровон шарҳ дода, барои ҳалли онҳо роҳҳои дошти шароити воқеии кишвар пешниҳод



намояд.

Тамоми нигоштаҳои китоб бо ҳам иртиботи устувор доранд, ҳамдигарро тақвим медиҳанд. Дар оғози китоб ба ҳукми муаррифии он олими маъруф, академик Фуломқодир Бобизода аст: «Аксари навиштаҳои муаллиф ҷанбаи таҳлилий – танқидӣ доранд. Муҳаққиқ аз ибрази андешаҳои мавриди назар қанорачӯӣ намекунад, балки ҷиҳатҳои заифи фаъолиятро дар ислоҳоти соҳаи маориф бо далелҳои фаровон шарҳ дода, барои ҳалли онҳо роҳҳои дошти шароити воқеии кишвар пешниҳод

Ёдовар шудан бамаврид аст, ки Азим Байзоев олими пурқор ва амиқназар буда, ҳамчун муаллифи як силсила рисолаҳои пурмухтаво, китобҳои дарсӣ, мақолаҳои бунёди барои алоқамандони муассисаҳои таълимӣ, нигоштаҳои ҷолиб оид ба таҳсилот дар кишварҳои гуногуни олам, ҳамчунин, эҷодгари якҷанд китоби бадеии маърифатбахш дар байни аҳли илму маорифи мамлакат чеҳраи шинос ва эътирофшуда аст.

Китоби «Масъалаҳои мубрами ислоҳоти соҳаи маориф» далели тозаи боз ҳам вусъат ёфтани доираи фаъолияти ин устои варзида ва мактабшиносии мумтоз мебошад.

Гулнора АМИНОВА,
омӯзгори синфҳои ибтидоӣ,
Аълоҷии маориф ва илми ҶТ


► Дар ноҳияи Ишқошим бо иқдоми сокинон боми бинои муассисаи таҳсилоти ибтидоии №36-и деҳаи Хасхоруг таъмиру навсозӣ гардид.

▶ ДАСТОВАРДИ ОЛАМИЁН

Ҷоизадорони Нобел дар соли 2020

ФИЗИОЛОГИЯ ВА ТИБ

Ҷоизаи Нобел дар соҳаи тиб ва физиология дар соли 2020 ба олимони бритониёӣ Майкл Ҳоттон, Харви Алтер ва Чарлз Райс дода шуд. Ҷоиза барои таҳқиқот дар бораи вируси гепатити С тақдим гардид. Ин олимони тавонистанд роҳҳои табобати бемории хатарнокро



пайдо кунанд. Тибқи иттилои кумитаи Нобел, ба шарофати кори онҳо таҳдид аз вируси гепатити С метавонад аз байн равад.

Кумитаи Нобел дар як баёнияи матбуотӣ гуфтааст, ки «Кашфи вирусҳои гепатити А ва В як қадами муҳим ба пеш буд, аммо аксари ҳолатҳои гепатити С тавассути хун номуайян боқӣ монданд. Кашфи вируси гепатити С ба муайян сохтани сабабҳои боқимондаи ҳолатҳои гепатити музмин мусоидат кард ва имкон дод, ки таҳқиқи хун ва доруҳои нав миллионҳо нафар одамнро начот диҳанд».

Дар солҳои 70-ум вирусолог Харви Алтер яқчо ба ҳамкасбони Институти миллии тандурустии ИМА исбот кард, ки навъи номаълуми гепатит хусусияти вирусӣ дорад ва ин беморӣ тавассути хун ҳам ба одам ва ҳам ба маймун мегузарад. Майкл Ҳоттон, ки дар як ширкати дорусозии Shigon (ҳоло дар Донишгоҳи Албертаи Канада) кор мекард, ба роҳ мондани пайдарпаии генетикии вирусро оғоз кард. Вай бояд тамоми ДНК-ро аз хуни шимпанзе ҷамъ оварда, муайян мекард, ки антителаҳои хуни одамони гирифтори гепатити номаълум ба кадоме аз пораҳои он воқуниш нишон медиҳанд. Танҳо дар соли 1989 хатмкардаи Донишгоҳи Бритониёи Шарқи Англия Майкл Ҳоттон тавонист геноми гепатити С-ро ҷудо кунанд.

Нихоят, вирусолог амрикоӣ Чарлз Райс хангоми кор дар Донишгоҳи Вашингтон дар Сент-Луис соли 1997 исбот кард, ки вируси клондонӣ метавонад афзояд ва гепатитро ба вучуд орад. Кумитаи Нобел гуфта, ки кашфи олимони имкон дод, ки «санҷишҳои хеле ҳассос таъсис дода шаванд, ки хавфи интиқоли гепатити С-ро тавассути хунгузаронӣ баргарафт мекунанд» ва доруҳои барои табобати ин беморӣ мусоидат намоянд.

«Таҳқиқоти олимони ба озмоишҳои мушаххаси вирус ва таҳияи доруҳои оварда расонид, ки «миллионҳо одамнро дар тамоми ҷаҳон начот доданд», – мегӯяд узви Кумитаи Нобел Генилла Карлссон Хедстам. Дар ҳақиқат, таҳқиқоти олимони имкон медиҳад, ки вируси гепатити С (HCV) маҳв карда шавад.

ФИЗИКА



Roger Penrose, Reinhard Genzel, Andrea Ghez

Соли дуум аст, ки Ҷоизаи Нобел дар баҳши физика барои кашфиёти дар астрофизика ва ин дафъа барои омӯзиши сӯроҳҳои сиёҳ дода мешавад. Қисме аз ҷоиза барои ҳисобҳо дар соли 1965 ба олимони бритониёӣ Рочер Пенроуз дода шудааст. Кумитаи Нобел шарҳ дод, ки ин олим исбот кард, ки «пайдоиши сӯроҳҳои сиёҳ тасдиқи бозъти-моди назарияи умумии нисбият аст.» Қисми дигари ҷоиза астрофизикҳои амрикоӣ Рейнхард Гензел ва Андреа Гез барои кашфи як объекти паймоншакли супермассивӣ дар маркази галактикаи Роҳи Каҳкашон тақсим карданд.

Физик ва математики бритониёӣ Рочер Пенроуз як қисми ҷоиза «барои кашфи пайдоиши сӯроҳҳои сиёҳ тасдиқи бозъти-моди нисбии умумӣ аст» гирифт. Р. Пенроуз «дар исботи худ, ки сӯроҳҳои сиёҳ натиҷаи мустақими назарияи нисбии нисбӣ мебошанд, усулҳои олидарачаи математикиро истифода бурд», дар ҳоле ки «худӣ Эйнштейн ба он бовар накард, ки сӯроҳҳои сиёҳ воқеан вучуд доранд».

Қисми дигари ҷоиза ба астрофизики олимони Рейнхард Гензел ва астрономи амрикоӣ Андреа Гез «барои кашфи як объекти паймоншакли азимҷусса дар маркази галактикаи мо» дода шуд. «Истифодаи бузургтарин телескопҳои ҷаҳон ва таҳияи усулҳои дидани абрҳои гази байниситоравӣ ва ғубори маркази Роҳи Каҳкашон» «як ашёи бениҳоят ноаёнро кашф кард, ки тӯдаи ситораҳоро бо худ кашида, боиси сарез шудани онҳо бо суръати харҷзанада гардид: «Тақрибан 4 миллион массаи офтобӣ дар минтақае ҷамъоварӣ карда мешаванд, ки аз системаи офтобии мо бузургтар нест».

Эйнштейн ба мавҷудияти сӯроҳҳои сиёҳ шубҳа кард. Аммо дар соли 1965, пас аз даҳ соли марги нобига, Рочер Пенроуз як асари инқилобии илмӣ нашр кард. Дар он ӯ нишон дод, ки сӯроҳҳои сиёҳ бояд пас аз марги ситораҳои азимтарин ба вучуд оянд. Биёед, бифаҳмонем, ки ҳалли муодилаҳои нисбии умумӣ ниҳоят душвор аст. Қабл аз кори Пенроуз физикҳо ба чанд ҳолате, ки ҳалли дақиқ гирифтанд мумкин буд, диққат ме- доданд.

Ин олим дар асараш мушаххас намуд, ки баъзе хусусиятҳои асосии фазои вақтро бе ёфтани ҳалли пурраи муодилаҳои муаммо метавон муайян кард. Барои ин, ӯ усулҳои нави математикиро таҳия намуд. Онҳо имкон доданд, ки ба саволҳои зиёде посух диҳанд, аз ҷумла, нишон диҳанд, ки чӣ гуна сӯроҳҳои сиёҳ хангоми мурдани ситораҳои азим пайдо мешаванд. Ин асари Пенроуз аз замони Эйнштейн муҳимтарин саҳми нисбияти умумӣ дониста мешавад.

Кумитаи Нобел қайд кард, ки «кашфиёти ҷоизадорони имсол роҳи нави омӯзиши ашёи паймон ва фавқуллоддаро нишон доданд. Аммо ин ашё ханӯз ҳам саволҳои зиёдеро ба миён меорад, ки таҳқиқоти минбаъдаро бармеангезанд. На танҳо саволҳо дар бораи сохтори дохилии онҳо, балки саволҳо дар бораи он, ки чӣ гуна назарияи ҷозибайи моро дар шароити шадид дар наздикии сӯроҳи сиёҳ санҷидан мумкин аст».

ХИМИЯ

Ҷоизаи Нобел дар баҳши кимиё ба олимони амрикоӣ Ченифер Дудна ва олимони фаронсаӣ Эммануэл Шарпенте барои таҳияи усули таҳрири геном дода шуд. «Қайҷии генетикӣ» («генети-ческие ножницы»), ки соҳибҷоизаҳо офаридаанд, барои тағйир додани ДНК-и наботот, ҳайвонот ва микроорганизмҳо нисбатан зуд ва бо дақиқии баланд кумак мекунанд. Олимони бовар доранд,



Emmanuelle Charpentier, Jennifer A. Doudna

ки ин асбоб барои таҳияи табобати бемориҳои вазнин, аз ҷумла, саратон ёрӣ хоҳад кард. Ин бори аввал дар таърихи ҷоизаи Нобел дар соҳаи химия аст, ки ду зан онро якбора мегиранд.

Вақте ки Шарпенте ва Дудна системаи иммунии бактерияҳои Стрептококкҳо таҳқиқ карданд, онҳо як асбоби молекулярӣ кашф карданд, ки метавонад дар маводи генетикӣ буришҳои дақиқ кунад ва тағйир додани рамзи ҳаётро осон кунад. Бо истифода аз чунин «қайҷии генетикӣ» дар ДНК-и ҳайвонот, наботот ва микроорганизмҳо бо дақиқияти ниҳоят баланд тағйирот ворид кардан мумкин аст.

Аз соли 2012 инҷониб микробиологи фаронсаӣ Эммануэл Шарпенте ва биохимики амрикоӣ Ченифер Дудна қайҷии ирсӣ, усули CRISPR / Cas⁹-ро, ки қодир ба таҳрири геном, тағйир додани ДНК-и ҳайвонот, наботот ва микроорганизмҳо мебошад, меомӯзанд. Усул соли 2012 кашф карда шуд.

Кумитаи Нобел гуфт, ки кашфи ин технология аллақай «ба илми ҳаёт таъсири инқилобӣ гузоштааст, дар табобати нави саратон саҳм мегузорад ва метавонад орзуи табобати бемориҳои ирсиро ба воқеият табдил диҳад». Бо шарофати кашфи Эммануэл Шарпенте ва Ченифер Дудна, тағйирёбии ДНК, ки қаблан гайриимкон менамуд, ҳоло «чанд ҳафта» тӯл мекашад. Моҳияти усули таҳрири геном аз он иборат аст, ки «қайҷӣ» на танҳо ДНК-и вирусҳо мешиносад, балки онро низ идора кардан мумкин аст: олимони метавонанд ҳар як молекулаи ДНК-ро дар ҷои пешакӣ «бурида» ва «дубора» нависанд.

Аз соли 2012 технологияи CRISPR / Cas⁹ аллақай дар рушди зироатҳои ба қолаб, зараррасон ва хушқоли тобовар мадад мекунад. Дар айни замон, «қайҷии генетикӣ» дар озмоишҳои клиникалии табобатҳои нави саратон, ВИЧ (барои аз вирус хорич кардани Т-лимфоситҳо), диабет ва шизофрения истифода мешавад.

АДАБИЁТ



Louise Glück

Ҷоизаи Нобели адабиёт соли 2020 ба шоираи амрикоӣ Луиза Глюк ба хогири «садои иштибохнашудани шоиронааш, ки бо зебоии бепироя ҳастии фардро мегустаронад», эҳдо шуд. ӯ шонздаҳумин зан - барандаи Нобели адабиёт ва ҷаҳорумин занест, ки дар солҳои ахир пас аз Элис Монро дар соли 2013, Светлана Алексеевич дар соли 2015 ва Ольга Токарчук дар соли 2018 ба унвони барандаи Нобели адабиёт муаррифӣ гардид. Луиза Глюк нахустин зани амрикоӣ пас аз Тони Моррисон дар соли 1993 аст, ки барандаи Ҷоизаи Нобели адабиёт мешавад. Ин нависанадаи 77-сола яке аз пешгомтарин шоирони Амрико аст, ки қаблан баран-


даи ҷоизаи Пулитсер ва Ҷоизаи миллии китоб шудааст, дар осораш ба мазомине, монанди кӯдакӣ ва зиндагии хонаводагӣ мепардозад ва аглаб устураҳои юниву румиро бознависӣ мекунад. Луиза Глюк профессори Донишгоҳи Йел буда, ба донишҷӯён нозуқиҳои шеърро таълим медиҳад, Академияи шоирони Амрико раисӣ мекунад.

Л. Глюк муаллифи китобҳои «Нахустин», «Хонае дар ботлоқ», «Қаломии ноқису нотамо», «Пирӯзии Ахилес», «Афлесуни истехзо», «Арабат», «Шаҳодат ва назария», «Чаманзор», «Аверно», «Ҳаёти дехот», «Шабии содику накукор» ва ғайра мебошад.

ИҚТИСОД

Иқтисодшиносон Пол Милгрот ва Роберт Уилсон барандагони Ҷоизаи Нобел дар соҳаи иқтисод дар соли 2020 мебошанд.

Ҷоиза тақмили назарияи музояда ва ихтироӣ форматҳои нави музоядаро эътироф мекунад. Тавре ки дар Кумитаи Нобел шарҳ дода шудааст, музоядаҳо дар



Paul R. Milgrom, Robert B. Wilson

иқтисоди муосир бениҳоят муҳиманд ва бевосита ба зиндагии одамони таъсир мерасонанд. Ҳар рӯз тавассути музоядаҳо микдори қалон байни харидорон ва фурӯшандагон тақсим карда мешавад.

Масалан, назарияи музояда вақте амал мекунад, ки шахс амволи ғайриманкулро харад ё ҳаҷми пардохти ӯ барои барқ ташкил карда шавад. Аз ин рӯ, сохтани форматҳои нави «дуруст» -и музояда барои ҳаёти муосир хеле муҳим аст, тавзеҳ дод профессор Питер Фредрикссон, ки роҳбари Кумитаи ҷоизаи Алфред Нобел дар соҳаи иқтисод мебошад.

ҶОИЗАИ СУЛҲИ НОБЕЛ

Тавре ки Кумитаи Нобел хабар дод, «ниёз ба ҳамбастагии байналмилалӣ ва ҳамкориҳои бисёрҷониба имрӯз аз харвақта бештар аст». Барои талошҳо дар мубориза бо гуруснагӣ, бахусус, дар минтақаҳои муноқиша ва барои пешгирии аз истифодаи гуруснагӣ ҳамчун абзори низомӣ, ҷоиза ба Барномаи Ҷаҳонии Озукавории Созмони Миллали Муттаҳид, бузургтарин созмони башардӯстонаи ҷаҳон, ки ба амнияти гизои бахшида шудааст, тақдим карда шуд.

Соли гузашта кормандон ва ихтиёрӣ-ни он дар 88 кишвари ҷаҳон кор карданд. Тибқи иттилои созмон, дар соли 2019 дар саросари ҷаҳон 135 миллион нафар аз гуруснагӣ азият мекашиданд, ки солҳои зиёд нобудӣ ва коронавирус танҳо вазъро



бадтар кардааст. «То вакцинаи зидди вирус надорем, гизо бехтарин вакцинаи зидди бесарусомонӣ аст», – гуфт раиси Кумитаи Нобели Норвегия Рейс-Андерсен.

Таҳияи Н. ОХУНЗОДА,
«Омӯзгор»

► ШАРАФМАНД

Бузурге фармудааст: "Омӯзгор оинаеро мемонад, ки тавассути он хонанда ба ҳаёт менигарад". Аз ин бармеояд, ки тавассути устодон ҳар шахс аз илм бархурдор гашта, мавқеи худро дар ҷамъият дармеёбад.

Яке аз чунин устодони варзидаву соҳибтаҷриба омӯзгори литсей №3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе Тӯракул Чумъаев мешавад.

Устод айёми ҷавонии худро дар яке аз шаҳрҳои зебоманзару қадимаи бостонии ин кишвар - Панҷакент гузаронидааст.

Ҳангоми таҳлили Тӯракул Чумъаев дар мактаби миёна омӯзгори варзидаи фанҳои физикаю математика хеле кам буданд ва дар баъзе мактабҳои шаҳри Панҷакент омӯзгори ин фанҳо намерасиданд.

Орузи омӯзгори физика шудан устодро баъди хатми мактаби миёна ба ДДОТ ба номи С.Айнӣ овард. Имтиҳонҳои

устод Т.Чумъаев дар вазифаи ҷонишини декани факултаи ифои вазифа менамуд.

Устод Т.Чумъаев баҳри таҷрибаи усулҳои пешниҳодкардаи худ дар таълими физика дар мактабҳои шаҳри Душанбе низ дарс меод.

Мавсуф дар таҷрибаи методикаи таълими физикаи мактабҳои қорҳои илмию методии зиёдеро анҷом додааст. Аз ин рӯ, он кас аз донишгоҳ ба гимназияи №53-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ба номи Муҳаббат Маҳмудова ба фаъолияти омӯзгорӣ пардохт.

Ҳоло Тӯракул Чумъаев фаъолияти худро дар литсей №3 давом дода истодааст.

Дар гимназияи №53 устод Т.Чумъаев солҳои зиёд вазифаи ҷонишини директор доир ба таълимиро иҷро менамуд. Ҳангоми дар ин вазифаи пурмасъулият қор қардан, сатҳи таълими тарбия дар муассисаи таълимии зикршуда баланд гардида, бо ташаббуси устод дар таълимгоҳ бори нахуст дар ҷумҳурии кафедраҳои таҳассусии методӣ доир ба фанҳои таълими

омӯзгори ин кафедра иштирок менамуданд. Устодони ин кафедра, дар баробари таълими фанҳои физика, ба иҷрои қорҳои илмӣ-методӣ ва навиштани таълиф намудани барномаҳои таълимии фанҳои физика дастурҳои методии таълими низ машғул мешуданд.

Бо ташаббуси устодони ин кафедра дастурҳои методии таълимии "Маҷмӯаи тестҳо аз физика", "Маҷмӯаи масъалаҳо аз физика", "Қорҳои санҷиш аз физика" барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ғайраҳо ба ҷоп расонида шуданд. Ҳамин тавр, устод Т.Чумъаев ҳамеша кӯшиш менамояд, ки бо роҳи усулҳои муҳталифи таълими сатҳи дониши хонандагон баланд бардошта шавад.

Бо калами устод Т.Чумъаев зиёда аз 120 дастури таълимию методӣ ва мақолаҳои илмӣ-методӣ тааллуқ дорад.

Тӯракул Чумъаев узви гурӯҳи коршиносони фанҳои физика дар назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари иттиҳоди методии омӯзгори

► ОЛИМОНИ МО

Абдуманон Абдуллоев факултаи химияи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро соли 1973 бо баҳои хубу аъло ба итмом расонидааст. Шавқу завқи ба кори илмӣ машғул шудан ӯро ба даргоҳи Институти физиология ва биофизикаи растаниҳои АМИТ овард.

Фазилатгуҳар

Удар ин даргоҳи барояш басо муътабару муқаддас солҳои 1975-1978 ба ҳайси аспирант (унвонҷӯ), 1978-1980 -лаборант калон, 1980-1983 - ходими хурди илмӣ ва иҷроқунандаи вазифаи мудири озмоишгоҳ, соли 1983-ходими калони илмӣ ва аз соли 1985 то имрӯз мудири озмоишгоҳи биохимияи фотосинтези институти мазкурро ба уҳда дорад. Дар ин муддат ӯ тавонист соли 1980 рисолаи номзадӣ ва соли 1994 рисолаи докториро оид ба ҷабҳаҳои ниҳоят муҳими фотосинтези растаниҳои кишоварзӣ (алалхусус, пахта) дифоъ кардааст.



мақсаднокии маҷмаавии илмӣ-техникии ҳамкорӣ бо олимони Булғорияро бар дӯш дошт. Дар айни замон А. Абдуллоев роҳбарии илми 3 унвонҷӯро ба уҳда дошта, тахти сарвари ӯ 12 унвонҷӯ рисолаҳои номзадӣ ва як нафар олим рисолаи доктори илми биологияро дифоъ кардааст.

Имрӯз яке аз масъалаи бениҳоят муҳим ва рӯзмаррае, ки аҳли илми башарро ба ташвиш овардааст, проблемаи тағйирёбии иқлим мебошад.

Проблемаи ба миён омада, олимони тоҷик, профессор Абдуманон Абдуллоевро бетараф гузошта натавонист. Муддати тӯлонӣ оид ба масъалаи ба миён омада, андешаи қард ва ниҳоят як лоиҳаи илми бениҳоят муҳимро бо номи лоиҳаи Т-1635 дар зери мавзӯи «Тадқиқи таъсири тағйирёбии иқлим ба сабзиш, инкишоф ва ҳосилнокии гандум дар Тоҷикистон» ба маркази байналхалқии илмӣ-техникии пешниҳод намуд ва ин лоиҳаи мазкур аз тарафи маркази бонуфузи илмӣ - тадқиқотӣ неқ пазируфта шуд.

Соли 2015 натиҷаҳои илми бадастовардари дар намуди як асари муқаммали илми «Физиологияи гандум дар шароити тағйирёбии иқлими Тоҷикистон» дар ҳаммуаллифи бо ҳамкорон аз ҷоп баромад, ки асари мазкур барои физиологҳо ва биохимикҳои растани, селекционерҳои агрономҳо, мутахассисоне, ки ба омӯзиши тағйирёбии иқлим сарукор доранд, экологҳо, аспирантҳо ва ғайраҳо маводи рӯимизӣ ба ҳисоб меравад.

Б. ЧУМЪАЕВ,
узви вобастаи АМИТ, доктори илмҳои биологӣ, профессор,
М. НУЪМОҶОВ,
доктори илмҳои биологӣ, профессор,
Қ. ПАРТОВЕВ,
доктори илмҳои кишоварзӣ, профессор

Устоди варзидаю мушовири соҳибтаҷриба

қабулро бомуваффақият супорида, донишҷӯи факултаи физикаю математикаи таълимгоҳи номбурда гардид. Ҳангоми таҳсил дар ин ҷо худро ҳамчун донишҷӯи фаъолу аълоҳон нишон дода тавонист. Қобилияти истеъдоди Тӯракул Чумъаевро ба эътибор гирифта, пас аз хатми донишгоҳ маъмурияти факултаи физикаю математика барои қор дар кафедраи физикаи умумии факулта ба қор қабул намуд.

У қорро дар кафедраи физикаи умумӣ оғоз намуда, машғулиятҳои аз фанҳои физикаи умумӣ ва методикаи таълими физика бо шавқи баланд мегузаронид.

Вақте ки дар факултаи физикаи донишгоҳ кафедраи методикаи таълими физика таъсис ёфт, Т.Чумъаев ба қор ба ин кафедра гузашт.

Устод ҳамчун муҳаққиқи захматкеш доир ба баланд бардоштани сифати таълими физикаи мактабӣ тадқиқоти назаррас анҷом дода, доир ба натиҷаҳои он мақолаҳои илмию методии зиёдеро ба ҷоп расонид. Имрӯзҳо силсилаи пешниҳоду тавсияҳои устод доир ба баланд бардоштани сифати таълими физикаи мактабӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурии мавриди истифода қарор доранд.

Соли 1962 ман донишҷӯи факултаи физикаю математикаи Донишкадаи давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко (ҳоло ДДОТ ба номи С.Айнӣ), аз рӯи ихтисоси "Физика ва фанҳои умумитехникӣ" гардидам. Ҳангоми баргузори ҷамъомадуну чорабиниҳои факулта ва воҳӯриҳои гуногун дар симои устод Т.Чумъаев як шахси ботамкин, хушгӯю сухандон ва меҳрубону ҳалимро дарёфтам. Ман яке аз донишҷӯёни аълоҳони факулта будам ва



таъсис дода шуд.

Мудирии яке аз ин кафедраҳои кафедраи "Методикаи таълими физика"-ро худ устод Тӯракул Чумъаев ба уҳда дошт. Дар ин кафедра ӯ устодону омӯзгори ботачрибаю лаёқатманд ба монанди профессори кафедраи физикаи таҷрибаи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ Бобоқул Қодиров, декани факултаи физикаи ҳамин донишгоҳ - методисти варзида, номзоди илмҳои педагогӣ, дотсент Умар Умаров, аъзон кафедраи "Методикаи таълими физика"-и донишгоҳи номбурда, номзоди илмҳои педагогӣ, дотсент Рашид Муҳамедшин ва дигаронро ба қор ҷалб намуд.

Аъзони кафедраи номбурда дарсҳои физикаро дар гимназияи мазкур дар сатҳи баланди илмию методӣ мегузарониданд. Таҷрибаи педагогии ин олимони ва фаъолияти самарабахши кафедра дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе шуҳрат пайдо намуд ва омӯзгори фанҳои физикаи муассисаҳои номбурда бо мақсади омӯзиши таҷрибаи пешқадам дар дарсҳои

фанҳои физикаи шаҳри Душанбе ва ноҳияи Исмоили Сомонӣ мешавад.

Ҳоло устод Тӯракул Чумъаев дар муассисаи давлатии таълими литсей №3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе вазифаи мушовири директор оид ба таълимиро ба уҳда дорад.

Бо бовари қор қардан метавонам, ки дар баланд бардоштани сатҳи таълими тарбия ва донишандӯзии хонандагони болақат дар ин даргоҳи таълим, устод Тӯракул Чумъаев саҳми арзандаи худро мегузорад.

Ҳизматҳои устод Тӯракул Чумъаевро дар инкишофи илму маориф, таҷрибаи методикаи таълими физика, тайёр қардани мутахассисони педагогӣ ва хонандагон ба эътибор гирифта, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон он касро бо ордени "Шараф" (дараҷаи як) сарфароз гардонид.

Устод, инчунин, бо нишони "Аълочи маорифи Тоҷикистон" ва чандин ифтихорнома қадри донишҷӯро ба ҷоп расонид.

Имрӯзҳо омӯзгор ва методисти варзида Тӯракул Чумъаев дар айни камолоти эҷодӣ буда, ба синни мубораки 85 расидааст.

Ман хоҳони онам, ки Тӯракул Чумъаев ҳамеша бардаму боқувват ва намунаи ибрати ҷавонон буда, дар пешрафти маорифи ҷумҳурии соҳибистиклоламон саҳми назаррас гузорад, шоду хушрамам ур ба сар барад. Ҳамзамон, орзу дорам, ки он кас мудом дар ихотаи дӯстони бовафо, фарзанду наберагон ва ҳешовандону шогирдон бо таъби болида қору фаъолият наояд.

Ҳамид МАҶИДОВ,
Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, академики Академияи муҳандисии байналхалқӣ, доктори илмҳои техника, профессор

► СУХБАТИ ДУ АДИБ

Китоб фурӯғбахши дунёи кӯдакон аст

- *Тайи 4-5-соли охир чунин ба назар мерасад, ки бачаҳо зиёдтар китоб мехонанд ва аз минбари Озмуни Ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доной китоб аст» ҳам номҳои нави адабону унвони китобҳои тоза-нашр ба гӯш мерасад...*

- Мушоҳидаатон дуруст аст. Воқеан ҳам, солҳои охир таваҷҷуҳи бачаҳо ба китоб нисбатан афзудааст. Озмуни мазкур бачаҳоро ва бачаҳо озмуноро шукӯҳу шуҳрат бахшиданд. Бо ташаббуси Вазорат маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистону Иттифоқи нависандагон зимни ҳамкорӣ бо барномаи «Ҳамроҳ бихонем!» дар ду соли охир зиёда аз 100 китоби нав эҷод, таҳия, нашр ва ба дастии хонандагон супурда шуд. Бисёр муаллифон ба майдони адабиёт нав қадам гузоштанд.

Дар омади суҳан барои ганӣ гардонидани хазина ва рангоранг шудани майдони адабиёти бачаҳо ба Латофат Назирӣ, Абдуҷаббор Алиев, Мирзо Солеҳ, Саидамир Аминов, Фаридуни Умарбек, ки захираи кашиданд, сипосгузорем.

- *Хуб аст, ки бештарини ин китобҳо фақат дар як жанр, масалан, шеърӯ ҳикоя эҷод нашудаанд...*

- Зиндагӣ фақат аз шеърӯ сурӯд иборат нест. Рӯшаниро васф кардан дигар асту аз кучо ва чӣ хелу бо чӣ захираи рӯшан шудани хонаи худро донишҷӯи бачаҳо дигар аст. Дар васфи шаҳри Рогун ва нуруҳои барқӣ - обии он бисёр шеър навиштаем, ин хубаст, аммо бачаҳо ба саволи «Барқ аз кучо меояд?» нис бояд ҷавоб гуфта тавонанд. Аз ин сабаб, ки силсила китобҳои, ба истилоҳ иттилоотӣ таҳия ва нашр шуданд.

- *Чандеро хондам, яке «Ҳафт муғҷизаи олам» аст, ки Сарредактии илми Энсиклопедияи миллии Тоҷикистон таҳия ва нашр намудааст. Ҳоҷиш мекунем, чанд намунаи дигар манзур кунед.*

- Масалан, Аҳмадшоҳ Комилзода ду китоб пешниҳод намуд, яке «Монандҳо» (монандии ҷинсҳои олами парандаҳо ё ҳайвонот), дигаре - «Ҳарфе, ки мо мехонем...» Хонандаи хурдсол ҳабабар дорад, ки дар олам хат бисёр аст, ҳар хат алифбо ва намунаи хос дорад, алифбои мо кириллӣ мебошад. 80 сол инҷониб ҳамин хатро мехонему менависем ва пеш аз ин хати мо лотинӣ буд, аз лотинӣ пештар форсӣ, пеш аз форсӣ бо хати сугдӣ, пахлави ва мейи мекондем менавиштем. Китоби нав таърихи пайдоиши хатхост. Муаллиф вобаста ба алифбои Брайл (барои нобиноён) ва дактилологӣ (барои касони шунавоияшон коста ва забонашон лакнатдошта) нис маълумоти аҷиб ҷамъ оварда-

Муҳовара бо адиби маъруфи бачаҳо Азизи Азиз

аст. Бачаҳо бояд саводи илмӣ нис дошта бошанд.

- *Яъне инҳо ба жанри иттилоотӣ мансубанд? Пештар адабиёти бачаҳо мо чунин жанр дошт, вале...*

- Вале китоб кам нашр мешуд. Мо барои хонишҳои берунамактабӣ одатан асарҳои бадеӣ чоп мекардем. Барои ҷӣ китобҳои иттилоотӣ вобаста ба табиати инсонӣ, математика, суруд мусиқӣ, таълими меҳнат таҳия накунем!?

- *Дуруст, ҳар гоҳ хониши берунамактабӣ меғӯем, маҳз китоби бадеӣ назмию насрӣ ба ёдамон мерасад. Акнун ин намунаи китобҳо ҳам илова мешаванд. Худи шумо ҳам дар ин жанри қариб фаромӯшишудаи адабиёти бачаҳо чизе навиштаед?*

- Як китоб навиштам - «Сад касбу кори олам». Як саду шаш касбу кори оламо номбар кардам. Танҳо ном гирифтаам, рассоми чирадаст Зебунисо Раҳимҷонова 100 расми олиҷаноб кашид, саҳифаҳоро оро дод. Гуфтанд, ки китоби хеле хуб. Агар чунин бошад, 90 фоиз саҳми рассом аст.

- *Воқеан, рассоми китоби бачагонӣ мо кам аст.*

- Бале, як замон танҳо маҷаллаи бачаҳо «Ҷашма»-ро 12 рассом оро меод. Ёд дорам, Шоирӣ халқии Тоҷикистон Камол Насрулло, ки он замон сардабири ин маҷалла буданд, як рассомӣ русро аз вокзали роҳи оҳан пайдо карда оварданд, ҳаммолӣ мекардааст. Вай Михаил Раков буд. Бисёр машҳур шуд... Мо ҳам ҷустем ва пайдо кардем, баъзе дар Душанбе, баъзе дар Бадахшону Хатлону Сугданд, вале ҳамкорӣ кардем.

Рассом нисфи китоби бачахост, баъзан аз муаллифи китоб бештар захира мекашад. Имрӯз адибони беҳуданавис зиёданд, агар китоби онҳоро рассомони нави мо оро меоданд, бачаҳо аз матн баҳраманд нашаванд ҳам, аз тамошон расму сурат завқ мебаранд.

- *Чаро имрӯз рассомон ангиштишуморанд?*

- Ҳаққи қалам ночиз аст...

- *Хуб, баргардем ба сари мавзӯ.*

Ин китобҳо, ки Вазорати маориф ва илми мо дар ҳамкорӣ бо Иттифоқи нависандагону шарикони рушд ба чоп расонид, ба дастии хонандаи хурдсол чӣ тавр расидаанд? Дар фурӯғи ҳастанд?

- Ба китобхонаҳои мактабӣ фиристода шуданд. Дар фурӯғи нестанд. Аммо муаллифони ҳуқуқи нашри дубораи китобашонро ба ихтиёр гирифтанд. Агар нашриёте қудрату хоҳиши чопи онро дошта бошад, марҳамат, ба Вазорати маориф ва илм, Иттифоқи нависандагон муроҷиат намояд.

Воқеан, вобаста ба чопи такрори ин китобҳо ҳамроҳи муалли-

гаре, «Меваҳои боғи мо» (бахшида ба ҷашни Меҳргон), «Ихтиро» (бахшида ба Рӯзи бачаҳои ихтироӣ - 17 январ) ва ғайра.

Повест нис эҷод шуд. Яке повести «Фарзанди Офтоб»-и Додоҳон Эгамзод аст, ки ба зардолу ва зардолупарварӣ бахшида шудааст. Оё хабар доред, ки дар Тоҷикистон 300 нави ин мева парвариш карда мешавад?

- *Не... Аҷоиб!*

- Ман ҳам хабар надоштам.

- *Агар шумо муқобил набоед, рӯйхати ин асарҳоро ба нашрияи мо пешкаш намоед, ба чоп расонем, то саҳифаи рӯйхати омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ қарор бизирад.*

- Кори хайр мешавад! Омода мекунем... Воқеан, барои бачаҳо повест эҷод кардан душвор аст. Адабиёти бачаҳои мо, албатта, бе повест нест, вале фақат чанд китоб бачаҳоро ба вачд овардааст: «Мактаби кӯҳна», «Марги судхӯр»-и устод Айнӣ, «Саргузашти Собир»-и Сотим Улуғзода, «Тобистон»-и Пулод Толис... Вале инҳо, ба истиснои «Мактаби кӯҳна» ва «Об аз кучо меояд?», барои хонандаи наврасанд. Мо 20 ё 30 повест надорем, ки хонандаи синфи ибтидоӣ ҳам мутолиа карда тавонад, масалан, шогирди синфи 3 ё 4.

- *Дар мо одат шудааст, ки повестро бачаҳо баъд аз хатми мактаби ибтидоӣ хонанд. Чунин нест?*

- Ман худ омӯзгорам, омӯзгори синфҳои ибтидоӣ ва дар мактаб дарс ҳам гуфтаам, (6 сол қабл). Бале, ҳама дар ҳамин ақидаанд. Эътибор додед, дар озмун бачаҳои 8-10-солаи повестхон хеле зиёд буданд, балки ҳамаашон повест хондаанд. Гап дар сари он, ки адиб то кадом андоза асари худро ба зехну шавқи бачаи 10-сола мувофиқ месозад. Аминҷон Шукӯҳӣ тавониста ку! «Об аз кучо меояд?» барои ҳаминхост. Адиби бачаҳо танҳо аз асрору шеваҳои эҷоди асари бачагона бохабар бояд бошад, яъне ҷумлаҳои сода пурмазмун, воқеаҳои аҷиб, ҳаёти ва боварбахш.

- *Повести бачаҳо аз повести барои калонсолон эҷодшуда танҳо ҳамин қадар тафовут дорад?*

- Не, албатта. Хурдсолон ҳикояеро хонда мефаҳманд. Агар дар як мавзӯ 10-15 ҳикояи хуби давомдор эҷод карда тавонем, мешавад повест барои бачаҳо.



Ҳамин тавр, хонандаи хурдсол ба мутолиаи асарҳои калонҳаҷм дар синфҳои ибтидоӣ омода мешавад. Ҳамин маъниро дар як маҳфил устоди Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров Дилафрӯз Мансурова чунин баён дошт:

- Бачаҳо филмҳои тасвири давомдорро бо шавқ тамошо меку- нанд, мисолаш силсилафилмҳои тасвири «Ҷоло ист!» ё «Машаю Хир». Пас, повест ё ҳикояҳои давомдорро мутолиа кардан барояшон душвор намебошад.

- *Қабул, ин тавр бошад, барои хонандаи синфи 2 ҳам повест навиштан мумкин аст?*

- Чаро не! Адиби хуби бачаҳо метавонад.

- *Боз дар қадом жанр адибон асар эҷод карданд?*

- Баъзе адибони ҳатто навқалам китобҳои дидактикӣ эҷод карданд, баъзе китоб-муаммо, ки бадеият ҳам дорад. Бигузур, бачаҳо онҳоро гирифта, завқ баранд ва баҳо диҳанд!

- *Баҳиши адабиёти бачаҳо ва наврасони Иттифоқи нависандагон, ки шумо мудураи ҳастед, дар соли 2021, асар маҳфӣ набоед, чӣ нақша дорад?*

- Нақшаҳо асосан корианд, вале вобаста ба эҷод чизе пешгӯӣ кардан душвор аст. Чашм ба дарем, то нафаре асари арзандаи биеҷод, ҳамчунин, дари дигаронро мекубем, то асаре нависанд. Дар омади гап бояд гӯям, ки шумо нуктаҳои басо ҷолиби зоҳиран ҳаҷвӣ, вале пурхикмат эҷод меку- нед. Ба ҳамин оҳанг барои бачаҳо ҳам чанд чиз нависед, хуб мешавад. Бачаҳо ҳам хандиданро дӯст медоранд.

- *Ташаққур, қӯшиш мекунам, кори савоб хоҳад шуд... Ба Шумо ва ҳамкоронатон аз номи омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ, умуман, аз номи дӯстдорони калони бадеӣ, дар ин ҷодаи пурзаҳмат бурборӣ таманно мекунам.*

- Ба Шумо нис.

Сухбатро
Абдурауф МУРОДИ

► МАҲЗАНИ ДОНИШ

Барои ба мутолиаи асарҳои бадеӣ ҷалб намудани хонандагон дар баробари омӯзгорону роҳбарони синф ва волидон нақши китобхонаи таълимгоҳ хеле бузург мебошад. Маълум аст, ки китобдор ҳамчун шахси соҳибмаълумоту фарҳангӣ дар ҳамкорӣ пайваста бо омӯзгорони фанӣ, роҳбарони синфҳо ва волидон баҳри ҷустуҷӯи роҳи шеваҳои таблиғи китобҳои, тарбияи фарҳанги мутолиа ва бедор намудани эҳсоси волиди китобдӯсти хонандагони мактаб саъйю кӯшиш ва талош меварзад. Дар ин масъала, ба китобдор зарур аст, ки ҳар моҳ дар таълимгоҳ

Китобхона - боргоҳи хирад

рӯзнамаи деворӣ махсусро дар ҳамдастӣ бо омӯзгорони забон ва адабиёти тоҷик, инчунин, синфҳои ибтидоӣ бароварда, дар он, дар баробари матолибу маводи ҷолибу шавқовар дар хусуси мутолиаи осори бадеӣ, перомони асарҳои тозанашри адибони тоҷик ва ҷаҳонӣ иттилоъ манзур намояд.

Ҳамзамон, бо кумаки китобдори муассисаи таълимӣ дар ҳар як синф бояд «Гӯшаи китобҳои бадеӣ» ташкил карда шавад. Дар гӯшаи мазкур ҷой додани рубрикаи «Кӣ

аз ҳама бештар дар китобҳои пешсаф аст?» аз маффиат ҳоли набуда, барои ҷалби бештари хонандагон ба мутолиаи асарҳои бадеӣ ва дар зимн, ҳавасманд намудани онҳо маффиатбахш аст. Китобдори мактаб вобаста ба шароити имконияти таълимгоҳ метавонад ҳар моҳ дар толори ҷаласаҳо ва ё роҳрави муассисаи намоиши китобхоро ташкил намояд. Баргузор намудани ҷорабини шавқовари «Ҳафтаи китоб» яқчо бо омӯзгорони забон ва адабиёти тоҷик, инчунин, синфҳои ибтидоӣ аз вазифаҳои

асосии китобдор ба шумор меравад. Баҳри самарабахшии муассирӣ кори худ китобдор метавонад бо дастгирии роҳбарияти мактаб воҳӯрию мулоқотҳоро бо шоиру нависандагон ташкил ва баргузор намояд.

Мо, омӯзгорон, қӯшиш бар он менамоем, ки дар ҳамкорӣ бо китобдори мактаб ва падару модарони хонандагон шогирдонро тарбия ва ба камол расонем, ки дар озмуни «Фурӯғи субҳи доной китоб аст» муташаққилона иштирок намуда, ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд ва обрӯву нуфузи мактабро дар саҳи ҷумҳурий баланд бардоранд.

Шоиета САИДОВА,
омӯзгор

► Дар шаҳри Истаравшан бинои иловагии коллеҷи тиббӣ ба истифода дода шуд.

► ЁДВОРА

Пайрави падар ҳастем

► СУРУД ВА МУСИҚӢ

Падари бузургворам Амонбердӣ Насриддинов 27-уми декабри соли 2018 дар 84-солагӣ ин дунёи фонири падруд гуфтанд. Мо зодаи деҳаи Сори шаҳри Панҷакент ҳастем. Бародаронам баъди соҳиби касбу кор шудан, аз маркази шаҳр хавлиҷае харида, волидайнамо ба он ҷо кӯчонида оварданд. Мо ҳамроҳи додарам Парвизҷон, ки дар шаҳри Душанбе зиндагӣ дорем, то беғох омада расидем. Дар муддати се рӯз бародарону бародарзодагон аз Амрикову Бангладеш ва аз шаҳри Маскав омаданд. Амакаму аммаам ва ҳешу таборони зиёде низ аз деҳа омада буданду ҳамагон гирди болини падар парвонасон чарх мезадем. Бародарам Муқаддас, ки худ табиби ҳозир ҳастанду дар кишвари Бангладеш кор мекунанд, ҷӣ қадаре метавонистанд, кӯшиш мекарданд, ки падарам сикат шаванд, вале афсӯс...

Падарам муаллими аввалини ман, хоҳарам Сайхунабону ва бародарам Муқаддас буданд. Ба ғайр аз касби омӯзгорӣ, он кас ба пешаҳои дуредгарӣ, шикастабандӣ, пайвандгарӣ ва боғбонӣ муҳаббати беандоза доштанд. Аз даҳ ангишташон ҳунар мерехт.

Дар байни дарахтони боғашон, ки гулафшон буданд, мисли гул мешукуфтанд, аз натиҷаи меҳнати ҳалолӣ худ меболанданд. Аз ҳисоби даромади боғ моро меҳӯронданд, мепӯшонданд. Мо фарзандонро серу пур ба воя расонида, тарбияи ҳуб доданд ва соҳиби маълумоти касбу кор намуданд. Қулбаи фақиронаву зиндагии хоксоронае доштанд, вале қалби поку чун об соф ва дасти пурҳиссон доштанд, волидонам. Дар ҳонаамон китобхона буд, ки дар он падарам ганҷинаи пурҳикмати ниёгонро гирд оварда буданд ва мо бо навбат ин китобхоро мутолиа мекардем. Падару модарам ба мо ҳамеша аз ҳикматҳои бузургони илму адаб ва ҳадисҳои Расули Акрам (с.а.в.) ҳикоятҳо мекарданд. Ана ҳамин тавр, онҳо ба мо роҳи дурусти ҳаётро меомӯхтанд, ки мо ҳамчун фарзандони баору номус ба



камол расем. Таъкид мекарданд, ки фарзандонам ҳеч гоҳ фиребгарӣ, дурӯғгӯӣ, дурӯғӣ, ҳаққимардумӯрӣ, суҳан-чинӣ, ғайбатчинӣ накунад.

Имрӯз, гарчанде падар дар байни мо нестанд, шукрона аз он мекунем, ки сазовори номи неки он кас ҳастем.

Мо, ду хоҳару се бародар-Хуршед, Шоқир, Собир, Сайхуна ва Саодат хатмкардаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории шаҳри Душанбе ба номи С.Айнӣ аз буда, пайи касби падар рафтем. Се бародарам-Салим, Парвиз ва Сино хатмкардаи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ва номзади илми техникии буда, ҳамчун намоёндаи НОБ-и Роғун фаъолият менамоянд ва дар бунёди ин иншооти бузурги аср саҳми босазои хешро гузошта истодаанд.

Ман имрӯз аз он фахр дорам, ки ҳамчун фарзанди нек ва шогирди бехтарини падар касби он касро ба мерос гирифтаам ва пайи тарбияи насли наврас машғулам.

Рӯҳатон шоду хонаи охирагаташон обод бод, падарҷони азизу ғамхор!

Саодат НАСРИДДИНОВА,
омӯзгори забон ва адабиёти тоҷик

Падарам Амонбердӣ Насриддинов, хатмкардаи Омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Панҷакент ва факултаи таърихи Донишқадаи давлатии шаҳри Хучанд буданд. То ба нафақа баромадан дар мактаби миёнаи рақами 28-и деҳаи Сор ба касби пуршарафи омӯзгорӣ машғул буда, бо меҳнати ҳалол даҳ нафар фарзандро ба камол расониданд:

Эй падар, эй шахсутуни зиндагӣ,
Бори заҳматро кашидастӣ ба дӯш.
То биебӣ пореа нони ҳалол,
Рӯзу шабҳо кор мекардӣ ҳамӯш!

► ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ

Яке аз намудҳои маъмули варзиш баскетбол ба шумор меравад, ки дар машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ тибқи барномаи таълими дар синфҳои болоӣ гузаронида мешавад. Баскетбол ҳамчун намуди варзиш дорони махсусиятҳои вижа мебошад. Ҳангоми ташкил ва гузаронидани бозии баскетбол, майдончаи варзиши махсусгардонидашуда нақши муҳим мебошад. Аз ҷумла, дар толори варзишӣ, ки мутаносибан 12 х 24 метр масоҳат дорад, мо бозии зикршударо бо иштироки 40 нафар хонанда дар чор майдони баскетболбозӣ мегузаронем. Ҳар як майдончаи варзишӣ, ки барои гузаронидани бозии баскетбол ҷудо карда шудааст,

Варзиш нерубахш аст

масоҳати 6 х 12 метрро доро мебошад. Дар майдончаҳои хурди баскетбол тамоми меъёрҳои муқарраршуда барои роҳандозии ин бозӣ (қонуни дутарафаи бозӣ) барои синфҳои IV-VII муайян ва риоя карда мешавад. Дар ҳар як майдонча сутунҳо бо ҳалқаи тӯрпеч мавҷуд мебошанд. Майдончаҳо бо хати сафед муайян гардидаанд. Минтақаи заримаӣ бошад, бо хати сурх ишора мешавад. Дарозии минтақаи зери сутуни ҳалқаи тӯрпеч 2 метрро ташкил медиҳад, дарозии минтақаи зарбаи заримаӣ аз сарҳади сутунҳо дар масофаи 3 метр

қарор дорад. Тарафҳои паҳлуии ҳар як майдонча бо тӯрҳои бо ҳалқа насбшуда ҷудо карда шудаанд. Ҳамин тавр, се тӯр толори варзиширо ба чор майдончаи хурд ҷудо мекунанд. Дар майдончаи мазкур мо бозии волейболро низ баргузор менамоем. Ҳангоми гузаронидани бозиҳои баскетбол ва волейбол хонандагон унсурҳои техникаи бозии ин ду намуди варзиширо аз худ намуда, барои иштирок дар бозиҳои дучониба таҷриба ҳосил мекунанд. Дар ташкил ва баргузори бозии баскетбол ман кӯшиш ба ҳарч медиҳам, ки ҳамаи

хонандагонро (бо шумули писарону духтарон) ба иштирок дар бозӣ ҷалб намоем. Маълум аст, ки дар ду майдонча ду довар раванди бозиро назорат мекунанд. Доваронро низ аз ҳисоби хонандагон интихоб менамоем. Натиҷаи ташкили тамринҳои пайвастаи хонандагон мебошад, ки онҳо дар мусобақаҳои гуногуни ноҳиявӣ шаҳрӣ дар бозии баскетбол иштирок карда, шарафи мактаб ва дастаи яккачинӣ онро баланд мебардоранд.

Раҷабалӣ ҶУМЪАЕВ,
омӯзгори мактаби №45,
ноҳияи Фирдавӣ

► ОӢ МЕДОНЕД?

Амир Насри 3 дар замони Сомониён ҳамагӣ як рӯз хукмрон буд.

Ихтироқкори амриқоӣ Александр Грехем Белл соли 1876 дар шаҳри Нью-Йорк аввалин телефон дар ҷаҳонро сохт ва аз Нью-Йорк бо Чикаго гуфтугӯ кард.

Хонум Песечет дар таърихи инсоният якумин дух-

турзан аст, ки ҳанӯз дар сеҳазорсолаи то милод дар Мемфис (ИМА) дардмандонро муолиҷа мекард.

Лётчикҳои амриқоӣ Пол Бреґмэн ва Пол Тиббетс моҳи августи соли 1945 ба шаҳрҳои Хиросима ва Нагасакии Япония бомбаҳои атомӣ партофтанд. Пол Бреґмэн моҳи августи соли

1985 худкушӣ кард.

Нависандаи мумтози рус Николай Василевич Гогол пеш аз марг ин суҳанонро гуфтааст: «Оҳ, мурдан ҷӣ қадар ширин аст!».

Пианинонавози машҳури рус Святослав Рихтер тамоми асарҳои оҳангсозони мумтози дунё – Вагнер, Шре-

кер ва Штраусро азёд медонист.

Ихтироқкори англис Чорч Стефенсон поягузори нақлиёти роҳи оҳан аст. Аз рӯи лоиҳаҳои Стефенсон ва писараш Роберт паровозҳои сохтаанд, ки онҳоро на фақат дар Британияи Кабир, балки дар тамоми олам истифода мебаранд.
Таҳияи Ҳотами ҲОМИД,
«Омӯзгор»

Эътибор надорад

Шаҳодатномаи гумшудаи АБ №086452 дар бораи хатми синфи 9, ки онро соли 2000 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №6-и ноҳияи Исмоили Сомони шаҳри Душанбе ба Зоиров Ҷамол Негматович додааст, эътибор надорад.
Шаҳодатномаи гумшудаи А №243646, ки онро соли 1994 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №38-и ноҳияи Шуғнон ба Суриева Холиса Чоршанбиевна додааст, эътибор надорад.
Шаҳодатномаи гумшудаи АБ №031866, ки онро соли 1998 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №4-и ноҳияи Нуробод ба Розиев Наврузҷон Аъзамович додааст, эътибор надорад.

Сафробахши ҳақон омӯзгор аст.

ОМӢЗГОР
Муассис: Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
Почтаи электронӣ: omuzgor@inbox.ru
Сомонаи ҳафтанома: www.omuzgor-gazeta.tj

Сармуҳаррир
Ноилшоҳ НУРАЛИЗОДА

Ҳайати таҳрир: М.ИМОМЗОДА, А.РАҲМОНЗОДА, Н.САИД, М.САЛОМИЁН, Л.НАЗИРӢ, Д.ҚОДИРЗОДА,
Н.СОБИРЗОДА, Ф.РАҲИМӢ, А.МУРОДӢ (ҷонишини сармуҳаррир), Н.ОХУНЗОДА (котиби масъул)

Суроға: 734025, ш.Душанбе, х. Айнӣ 126, Телефонҳо: қабулгоҳ – 225-81-55, ҷонишини сармуҳаррир – 225-81-58, котибот – 225-81-57, муҳосибот – 225-81-61

«Омӯзгор» тахти рақами 0018/рз, аз 13.07.2015 дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав номнавис шуда, тахти рақами 0110005977 дар Кумитан андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. Нашрия ба хотири чандандешӣ маводе низ ба таъбирасонад, ки идораи ҳафтанома метавонад бо муаллифон ҳамфикр набошад ва барои онҳо масъулият ба уҳда нагирад. *Навбатдори иҷора А. МУРОДӢ*

Ҳафтанома дар матбааи нашриёти комплекси «Шарқи озод» ба таъбирасид. | Индекси обуна – 68850 | Адади нашр: 3944 | Нусха | Тарроҳ: С. Ниязов | Ҳуруфчинон: М. Диловарова ва Д. Забиров

Навиштаҳо ва суратҳои ба идораи ҳафтанома воридшуда баргардонда намешаванд. Идораи ҳафтанома навиштаҳои дар ҳаҷми на бештар аз 4 саҳифаи компютери андозан 14 (фосилаи 1,5) – и харфи Times New Roman Tj, қабул менамояд.